




САДРИ ЗИЁ
НАВОДИРИ ЗИЁИЯ



Садри Зиё

**НАВОДИРИ
ЗИЁИЯ**

ДУШАНБЕ
«АЛИБ»
1991

ББК 63.3 Точик
С 16

9709.3

Тахияи

М. Шукурев ва С. Сиддиков

Охирсухани

М. Шукурев

Муҳаррир М. Сироҷева

47809.3



ISBN 5-8362-0397-0

© Нашриёти «Адиб», 199

РЎЗГОРУ ОСОРИ САДРИ ЗИЁ

Адабиёти нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX монанди баъзе дигар давраҳои таърихи адабиёти тоҷик ҳанӯз кам омӯхта шудааст. Ҳоло ҳаёту эҷодиёти баъзе намояндагони илму адаби ин давр тадқиқ ғарари монанд, дар бораи онҳо асарҳон қалони монографӣ низ таълиф наёфтаанд.. Дуруст аст, ки таъриҳшиносону фалсафадонҳо афкори сиёсии иҷтимоӣ ва фалсафии **ҳадқи** тоҷикро дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX як андоза ба таҳқиқ расониданд. Намунаи осори адабӣ ва фалсафию таърихии нависандагону олимоне аз қабили Аҳмади Дониш, Абдулқодирҳоҷаи Савдо (Бепул), Шамсiddини Шоҳин, Мирзо Азими Сомӣ, Муҳаммадсiddики Ҳайрат нашр шуда, дастраси оммаи хонандагон гардидааст. Вале ин ҳанӯз кофӣ нест.

Дар ин давр боз чандин адабону олимон ҳаёт ба сар бурданд, ки бо фаъолияти илмию адабӣ ва амалиёти ҷамъиятии ҳуд дар пешрафти фарҳанг саҳме гузоштаанд. Таҳқиқи эҷодиёти баъзе онҳо акнун сар шуда истодааст. Яке аз ҳамин гуна шахсони фозилу донишманд Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиё буд.

Дар бораи Садри Зиё дар як қатор асарҳои илмию тадқиқӣ ва адабию бадӣ маълумоти ҷолиби диққат оварда шудаанд. Агар ҳамаи онҳо як ҷо ҷамъ ва ба тартиб дароварда шавад, дар бораи рӯзгор ва осору афкори Садри Зиё тасаввуроти умумие ҳосил намудан мумкин аст. Вале ин кор, ки иҷро нашудааст, мо меҳоҳем, ки ҳоло дар бораи ҷараёнӣ зиндагӣ ва фаъолияти адабию илмии ў муҳтасаран тавакқуф намоем.

Аҷдоди Садри Зиё аз аҳли хунар буда, ба қасби шустагарӣ машруҷ будаанд. Падари ў Абдушукур баробари мударрис, мансабдор, донишманди илмҳои динӣ буданаш аз таъриҳ ва адабиёт низ ҳабар дошт. Ў, назар ба аҳбори Садри Зиё, соҳиби китобхонаи «муazzamu муназзаме» будааст, ки дар он «аз навиштан та-

момия котибони номдор мавчуд» будааст. Абдушукур дар хушиависй (калиграфия) низ салика дошта, ба гуфти писараш, маснавиҳои «Ҳафт авранг»-и Абдураҳмонӣ Ҷомиро дар камоли зебой китобат кардааст. Вай бо баъзе шоирону фозилони озодфиксари замон — Возех, Савдо ва ғайра рафтумад доштааст. Ба қавли Ҳашмат, дар шароите, ки амир Музаффар Возехро аз дарбер ронда, бо ў ихтилот ва рафтумадро манъ карда буд, Абдушукур ба сӯҳбати вай ҳозир мешудааст.

Абдушукур бо тахаллуси Оят асосан дар пайравии Бедил ва қисман дар татаббӯи дигар шоирони гузашта, аз қабили Носири Хисрав, Хофиз, Соиб шеър ҳам мегуфт. Вале Абдушукури Оят дар шеърҳояш асосан фикрҳои тасаввуфии он шоиронро қувват додааст. Фаъолияти маъмурии ў асосан ба ҳимояи дину шариат нигаронида шуда буд. Дар айни ҳсл, китобхонаи ў, ки қисме аз китобҳои он ба писараш Садри Зиё ва баъди вафоти ў асосан ба Захираи дастнависҳои шарқии АИ Ӯзбекистон гузаштааст, имрӯз барои омӯхтани таъриҳ, адабиёт ва маданияти ҳалҷҳои Осиёи Миёна кор дода истодааст.

Садри Зиё 2 феврали соли 1867, ки Абдушукури Оят дар вилояти Зиёуддини аморати Бухоро қозӣ буд, таваллуд шудааст. Азбаски валодати вай дар вилояти Зиёуддин воеъ шуда буд. Падараш ба ў Зиёуддин ном ва бинобарон ки ин воеа дар рӯзи чумъаи моҳи рамазон рӯй додааст, Муҳаммад Шариф лақаб ниҳода буд. Вале Садри Зиё на бо номи аслӣ, балки бо лақаби ҳуд шӯҳрат ёфт. Инро ҳуди ў чунин қайд кардааст: «Ба мурури айём лақаб авзах аз исм шуда, номи аслӣ билкул матрук гашт. Лихозо аз барои эҳъёи номи аслӣ «Зиё»-ро дар ҷаридаи ашъор тахаллус қарор додам».

«Зиё», — мегӯяд Мӯҳтарам дар «Тазкират-уш-шуаро»-и ҳуд, — таҳсили улуми диниро тамоман дар назди падари ҳуд намуда...»

Ҳуди Садри Зиё ин фикрро тасдиқ карда, дар айни замон муддате дар назди Исо-маҳдум (1829—1898) таҳсил карданашро қайд намудааст. Аз овони хурдсолӣ Садри Зиё ба хондани китоб ва хунари хушнависӣ ҳаваси зиёд пайдо карда буд. Аз як тараф, аз ҷиҳати моддӣ таъмин будан, аз тарафи дигар, муҳаббати китоб ва шавки илму дониш Садри Зиёро аз ҷавснӣ ба ҷамъоварии дастнависҳои нодир водор намуда буд. Ў пулеро, ки дар даст дошт, барои ҳаридани дастнависҳои пурқимати камъёб ^{ва} китобати онҳо истифода мекард, ки дар иатиҳа соли 1891, ба шаҳодати Садриддин Айнӣ, — китобхонаи вай шӯҳрат донитааст. «Китобхонаи Шарифҷон-маҳдум, — навиштааст Садриддин Айнӣ, — беҳтарин ва бойтарини китобхонаҳои ҳусусии шаҳри Бухоро буд.

Дар вай нодиртариин китобҳоро бо хати хубу хоно ва бо китобати ба замони таълиф наздик ва баъзан бо дастхати муаллиф ёфтани мумкин буд».

Устод Айнӣ Садри Зиёро бо дигар маҳдумони Бухоро муқосса карда, дар бораи фазилатҳои ў дар «Ёддоштҳо»-яш чунин гуфтааст: «Шарифҷон-маҳдум дар хушхатӣ, хушсаводӣ, шеърфаҳмӣ ва маорифдӯстӣ дар байни муллоҳозадони Бухоро қариб ягона буд».

Сифатҳои ҳамидаи Садри Зиёро тазкиранависони мусираваш низ таъкид кардаанд. Аз ҷумла Афзал-маҳдуми Пирмастӣ навишта буд: «Бо вучуди он ки қомати истеъдодаш бо ҳильяи (зевари) ин ҳама фазоил ороставу пироста аст, ҳаргиз нотики (камарбанди) лоуболӣ аз хотира намегузорад ва хоки пои аҳли маъниро кӯҳли босира (сурмаи ҷашмон) мешуморад».

Садрӣ Зиёро дар айёми таҳсили мадраса аз шарикдарсонаш гуруҳеро дар атрофи худ ҷамъ карда буд, ки бештаринашон шоири шеършинос буданд ва баъзеашон аз адабиёт ҳабардор набошанд ҳам, ба қавли Айнӣ, «хушгап, ширинсухан, зариф ва бамавқеъгӯй» буданд.

Аммо доираи ҳамсӯҳбатони Садри Зиёро факат бо шарикдарсонаш маҳдуд набудааст. Назар ба шаҳодати Садриддин Айнӣ, бо аҳли фазлу дониши замон маҷlisҳо меоростааст. Дар он маҷlisҳо адибу фозилони пешқадами Бухоро аз қабили Мирзо Назрulloҳи Лутғӣ, Абдулмаҷиди Зуфунун, Яҳъёҳоча, Содикҳоҷаҷ Гулшанӣ, Ҳомидбеки Ҳомид, Абдуллоҳоҷаи Таҳсин, Мулло Бурхони Муштоқӣ («Бисмил»), Қорӣ Абдулкарими Офарини «Дӯзахӣ», Мирзо Азими Сомии Бӯстонӣ, Мулло Раҳмати сартарош ва Азизҳоҷаи Азиз, ки ҳар қадоми онҳо кам ё беш «нисбат ба соҳти замони худ норозигӯй доштанд» (С. Айнӣ) иштироқ мекардаанд.

Дар маҷlisҳои Шарифҷон-маҳдум масъалаҳои адабиёт мӯҳокима мешуд, дар бораи аҳволи замон ва кирдори мансабдорон сухан мерафт, «хубиҳои баъзе қасони намоён» (С. Айнӣ), ба мисли Аҳмади Дониш, Шамсиддини Шоҳин, Мирзо Ҳайти Саҳбо ва ғайра зикр меёфт.

Маҷlisи Садри Зиёро вусъати фикр ва пешрафти эҷодии суханварони пешқадаму озодфикри охири асри XIX ва ибтидои асри XX, ҳусусан шоирони ҷавони вакт (ба монанди С. Айнӣ, А. Мунзим, Ҳайрат ва ғайра) таъсири қалон ва мусбат дошт. Ба ақидаи И. С. Брагинский, маҳфили Шарифҷон-маҳдум барои Айнӣ ҷавон як «сарчашмаи ҳаётбахш» буд.

Садрӣ Зиёро маҷбур шудааст, ки аз рӯи расму одат ҷанд гоҳ таҳсилро дар назди Бадриддини қозикалон давом дидад. Ва ҳол он ӯзӣ қозӣ Бадриддин, ба шаҳодати ҳуди Садрӣ Зиёро, «бидуни

касби камол» ба мансаби раёсат ва қозикалонии Бухоро расида, табиатан «мұқобили мардуми донишиор, душмани зиракон, дүстори нодонон, тарафдори аблахон ва саркұби фәзилон» буд.

«Бад-ин минвол (тариқ).—гүфтааст Садри Зиё,—савоби кутуби дарсияро дарьёфта ва азоби лавозими ифтитохонаро қашыда (гүё сарвати падарашро амир мусодира карда, ба Садри Зиё мероси корое нарасида будааст — С. С.), мұкорини санау 1309 ҳичрій (1891—1892 м.) аз шиканчаи ин азоб ва талаби дарьёфти ин савоб халосій рұ дода, шукронахо карда.

Гүфтам: ба қаҳони шұришоҳанг
Чун ҳеч касе ба ғам чу ман нест,
Шодона dame занам, бигуфтанд:
Хомұш, ки ҷон дам задан нест».

Аз 22 мохи шавволи санаи 1310 ҳичрій (9 май соли 1893 м.) фаъолияти қозигин Садри Зиё сар шуд, ки бо фосилахो тақрибан то соли 1920, то галабай инқилоби Бухоро давом кард.

Садри Зиё, ба гүфти худаш, ҳангоми қозигій дар туману випоятқо аз худ нишоне бокій мегузоштааст. Чунончи, ӯ соли 1893 ҳангоми дар тумани Пешкүх қозій буданаш сарбанди дарьёро дүрест карда, ба ин туман об овардааст, ки мұддати ҳафт сол дар он ҷо аз беобій зироат намешудааст. Ё ки ҳангоми дар Чорчүй қозій буданаш барои толибимон расми дахъяқ (стипендия)-ро چоңамуда, истиқомати хүчрахси мадрасаҳои Чорчүйро низ ба онхо супурдааст ва ғайра.

Зоҳиран, Садри Зиё аз мансаби қозигиаш чандон қаноатманд набудааст, ки бисъёр вақтқо баъди маъзулій баръакси расму одат ба рикоби амир ва зиёрати қозикалону раису вазир намерафтас. «Ин кирдори ман,— мегүяд ӯ,— мушир (ишсрят) ба истеълоғ аз хизмати қозигій буд. Ин маъниро ба худ лозим гардонда будам. Баъд-ул-явм қатъан қозій намешавам, гүфта қасд дошбулам. Баъд-ул-явм қатъан қозій намешавам, гүфта қасд дошбулам. Аммо амiron, шояд бо ғаразе бошад, аз баҳри ӯ намегутам». Аммо амiron, шояд бо ғаразе бошад, аз баҳри ӯ намегутам. Баръакс амир Олимхон (1910—1920) бо машварати Мирзаштанд. Баръакс амир Насруллоҳ (1917—1920) бо машварати Мирзаштанд. Баръакс амир Насруллоҳ (1920—1924) бо машварати Мирзаштанд. Баръакс амир Садри Зиё дар «Рұзнома»-аш,—роқимро... ба арки Бухоро талаб карда оварда, қозикалониidorулғоҳирабо қилодай рақабай (гарданбанди гулғүй) ман намунаанд. Ҳарчанд истеълоғ ва истиғфор кардам, қабул нанамуданд. Ноңочор то мұддати шаш моҳ мувакқатан мутақаббул гаштам (қабул кардам). Ману құшбеки мазкур (яъне Мирзо Насруллоҳ) вазир — С. С.) ба гирдоби бало афтолем».

Дар ҳақиқат, пас аз Инқилоби феврали Рүсия, баъди эй, шудани фармони ислоҳоти амир (7 апреля 1917) ошуби ирбүд-

иён баланд шуд ва ба сари пешқадамони замон, аз ҷумла Садри Зиё фошиаҳо омад. Амир барои файсал додани иғволи муллоёни Мирзо Насруллоҳи вазир, Абдусамадҳоҷаи раис ва Садри Зиёро мутасаддӣ карда, худ ҳеч гуна чорае надид.

Ин рафтори амир ба муллоёни ошӯбгар рӯҳ баҳшида, Абду самадҳоҷаи раисро ба лат қашиданд ва бо ҳоҳиши онҳо амир Мирзо Насруллоҳи вазирро аз мансабаш озод карда, ба Карми на маҳбус ва дар он ҷо қатл кунонид. Муллоёни шӯрида бо ташвиқи Бурхониддини қозикалони собиқ Садри Зиёро ҳам маҷрӯҳ соҳтанд.

Садри Зиё пас аз маъзулӣ дар Бухоро истиқомат мекард. Тамоми ваҳшониятеро, ки амир ва нӯкарони вай дар ҳаққи тараққиталабон ва ҷадидҳо содир карданд, медид ва мешунид. Дар ин вақт амир Олимҳон ўро ба Арк даъват намуда, таклифи қозигӣ кард, вале ў ин таклифро рад намуд. «Баъди ду рӯзи ин ҳодиша,— мегӯяд Садри Зиё,— Баротбеки ӯдайҷӣ оҳиса ҳабаре гуфт, ки ин бор низ инкор ва исрор намоям, ба Қармина маҳбус мегардам. Ноҷор қабул кардам».

Ба ин тарик, 10 октябрин соли 1917 Садри Зиё қозии Қаршӣ таъян шуд.

Моҳи марта соли 1918 дар Бухоро дуввумии катлу ғорати «хурриятҳоҳон» сар шуд, ки дар натиҷа ба шаҳодати Садри Зиё, «ҳазорон хуни бегуноҳон рехта» шуд. Катлу ғорат ба куштори умумии аҳолии бепаноҳ мубаддал гардид. Ин вазъият тамоми туману вилоятҳои аморатро фаро гирифта буд. Чунончи, дар як рӯз дар Қаршӣ 450 нафар зану мард ва қӯдакони маъсум ба қатл расиданд.

«Ҳам дар ин маврид,— навиштааст Садри Зиё,— роқими сутурро (нависандай ин сатрҳоро) дар 20 ҷумодӣ-юс-сонии санон мазкур (3 апрели соли 1918—С. С.) ҳамроҳи Абдуғафур-маҳдум додарам ва Абдувакил-маҳдуми ҷиянам... ба сад тантана ва ҳазор воҳима оварда ба қӯрғони Қаршӣ дар як хона ҳабс намуданд. Тамоми асбобу анҷоми маро қабз (забт) карда, 16 нафар зуафо ва нисвон (занону духтарон), ки мутааллиқони ман буданд, фақат ба либоси тан дар як хона ҷо додаанд, ки муддате аз ҳаёту мамоти ҳамдигар ҳабар надоштем. Имрӯз якшанбе буд. Ҳамин бегоҳ баъд аз намози хуфтан Абдувакил-маҳдуми бечораро... ба ҳоле ки забон ба тақрир ва хома ба таҳрири он бараст, ба қатл оварданд».

Садри Зиёни вазъият марг ба Садри Зиё ҳам таҳдид таҳсил. У навиштааст, ки «маро низ соат ба соат бишонатл ва ҳар дақиқа ваҳми куштан муайян ва мутааллиқони ман буд», «шак надоштам, ки ҳамин дам ба олами дигар хо-

ҳам рафт». — Зеро,— мегүяд Садри Зиё,— котилон ҳамон шаб «е нафар сағир ва нисвон»-ро низ паронда буданд.

Садри Зиё шаби аввалро бо тарсу воҳима ба рӯз расонид ва бовар ҳосил кард, ки як рӯзи дигар умр ҳоҳад дид, зеро «мединистам, ки одатан амсоли мо мардумро,— мегүяд ў,— дар рӯз намекуштанд». Баъд аз чанд рӯзи маҳбусӣ Аҳорқулибеки инокҳокими Қаршӣ ба назди Садри Зиё омада гуфгааст: «Ҷаноби олӣ дар ҳакки шумоён падарӣ карданд, аз хуни шумо ва додаратон гузаштанд. Ду миллион сӯм бадали хуни шумо, як миллион сӯм барон додаратон фармууданд».

Баъди озодӣ (8 июни соли 1918) ва қозӣ таъин шудан ба Шаҳрисабз ҳам таҳди迪 катл аз сари ў бартараф нашуда буд. Ҳусусан,— мегүяд Садри Зиё,— «аз хунхории тӯра, яъне Ақрамхон, дар ҳавфу риҷо будам». Баъд аз он ки шӯриши аҳолии Қаршӣ ба муқобили Ақрамхон бо қувваҳои ҳарбии Бухоро торумор шуд, амир Садри Зиёро боз ба Қаршӣ қозӣ таъин карда, ин дафӯз ўро ба назорати тагоии худ Саидбеки инок супурд.

Моҳи сентябри соли 1920 дар Бухоро инқилоб ғалаба кард. Ҳокими Қаршӣ Саидбеки инок тараддуди роҳи Афғонистон мекард. Садри Зиё аз ҳоким пинҳонӣ ба корвони савдогарони бухорӣ ҳамроҳ шуда, аввал ба Фиҷдувон ва баъд ба Бухоро омад.

Чунон ки худи Садри Зиё қайд мекунад, Ҳукумати Шӯроӣ нисбат ба вай шафқат варзида, ҷони ўро аз қасди гумоштагони амир эмин соҳт. Ў ба хидмати ҳукумати советии Бухоро дохил шуда, аввал дар вазифаи «назорати авқоф ва мумайизии уламо» ва баъдҳо дар комитети иҷроияи шаҳри Бухоро кор кардааст.

«Аз одамоне, ки дар он вақт (яъне дар замони амирӣ,— С. С.) кордор ва соҳибэътибор буданд,— гуфгааст Садри Зиё,— як нафар боқӣ намонд. Фақат ҳукумати ҳозира дар бораи ман, и дар вақташ ҷодаи ҳақ паймудам, бетарафона истедам, мисли дигарон ҳаракатҳои сафедона дар муқобили ин тоифа (яъне тараккиҳоҳон — С. С.) накардам, мутаарризи ҳоли ман нагаштанд». Бинобар ин «вақте ки ба ман онд хизмате фармууданд, ба қадри имкон хизматашонро ба садоқат ва ростӣ ба тақдим расонидам».

Садри Зиё то соли 1924 дар идораҳои ҳукумати советӣ кор карда, ба шаҳодати писараш Муҳаммадҷон Шукуров, таҳминан охирҳои моҳи апрели соли 1932 аз қасалии хафақон, ки ба ин қасалӣ соли 1902 дар Каркӣ гирифтгор шуда буд, инчунин ба бемории тиф гирифтгор шуда, вафот кардааст.

* * *

Садри Зиё ҳангоми қозигихои худ дар туманиу вилоятҳои заморати Бухоро (аз соли 1893 то соли 1920) ва баъди он дар замо-

и из советий из ҳамеша машгули көрхон илмию эчодй буд. Вале, мутавассифона, маҳсүли адабию илмни вай соли 1918 ҳангоми лар Карши маҳбүс буданаш бо фармони амир Олимхон сўзонда шудааст. Ўз из соли 1920 то вақти вафоташ асархон нобудшудаширо қисман из изав иштад ва онд ба ҳамзамононаш хотираҳон ачибе ба қалам овард.

Холо из мероси адабию илмни Садри Зиё 11 ҷилд «Маҷмӯаи асархое» ва китобҳои ҷудогона маҳфуз мондааст, ки асосан дар ганичиин дастхатҳои АИ РСС Ўзбекистон ва қисман дар захиран дастхатҳои АИ РСС Тоҷикистон ва дар китобхонаҳои шахсӣ нигоҳ дошта мешавад¹. Микдори асархое, ки дар 11 ҷилд ҷой дорад, из 60 агад таҷовуз мекунад, вале чунин ки устод Айнӣ из қайд кардааст, муҳимтарини асарҳои Садри Зиё китобҳои «Наводири зиёя», «Рӯзнома», «Тазкират-ул-хаттотин», «Таъриҳ» ва тазкирии манзуими «Тазкори ашъор» мебошад. Ҳоло барои мо из ин номгӯи асарҳо «Наводири зиёя» бештар зарурат дорад ва ҳикояҳои ин маҷмӯа, ки ҳоло дар даст доред, асосан из ҳамии китоб гирифта шудаанд. Ин китоб, ки ҳукми маҷмӯаи асарҳоро дорад, из муқаддима ва панҷ асар иборат аст. Дар муқаддима муаллиф ҷараённи таълиф, таърихи тадвии ва тақдири асарро чунин шарҳ додааст:

«Аз аҳди сабо ил-ал-он (аз бачагӣ то ин вақт) ба ҳондани қиссову достон шавқи тамом ва завқи малокалом доштам. Ҳар гоҳ ҳикояте хуб аз касе мешунидам ё ривояте марғуб ба ҷои медиҳам, либоси таъбир менӯшидам. Гоҳе муфассалро мӯҷмал (муҳтасар) ва гоҳе муҳтасарро мутавассил мекардам, то дар санай 1322 (1904—1905) мусаввадаҳоро ба як ҷо ҷамъ карда, китобе мураттаб соҳтам ва онро «Наводири зиёя» ном ниҳодам. Уқало мазоминаш (оқилон мазмұнаш)-ро меписандиданд, зурафо (хушзвакон) латониша шудаанд. Дар санай 1338 (1919—1920) ин китоб мағқуд гашт (нобуд шуд), ранчи фаровони бандан ҳечмадон зоеъ шуд. Бандан шикастабол бинобар пири маҷали он надоштам, ки дубора ба китобати он иқдом намоям. То дар ин ҷузъ аз замон, муқорини санай 1342-и ҳичрӣ (1923—1924 м.) бандан осиро аз ҳизматҳои Ҳукумати Шӯрой филҷумла фароғате ба ҳам расид. Фурсатро ғанимат шумурдам... ва бадин амри лозим-ул-адо иқдом намудам».

Габиист, ки Садри Зиё ин дафъа айни ҳамси нусхай нобудшударо барқарор накарда, онро аз нав таҳрир ва бо маълумоти тозаи солҳои баъдина, бо таъсири рӯҳияи замони нав пурратар

¹ Дар ин бора нигаред: С. Сиддиқов. Мероси адабию илмни Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиё.— Маҷмӯаи илмии аспирантҳои УТД, ч. V, Душанбе 1966, сах. 28—37.

гардонда буд, ки холо ин таҳриру тагъирро дар ҳамай панҷ киес мати «Наводири зиёя» дида метавонем.

«Наводири зиёя»-ро котиби нусха, ки шахси номаълум аст, «Тарҷумаи ҳоли муаллиф ва обову аҷоди ў» номидааст. Ин асар дар доҳили худ боз ба ду қисми мешавад: дар қисми аввал тарҷумаи ҳоли падари муаллиф — Абдушукори Оят ва гузаштагони ў ва дар қисми сонӣ зери сарлавҳаи «Тарҷумаи ҳоли баъдан шикастабол Мирзо Муҳаммадшарифи садр ал-мутаҳалис ба Зиё» ҳаёти худи муаллиф аз соли 1889 то охири сол ҳои бист баён шудааст. Аҳамияти асари мазкур дар он аст, ки муаллиф вобаста ба нақли тарҷумаи ҳоли Абдушукори Оят ва худаш муҳимтарин воқеаҳои таърихии давр ва баъзе лаҳзаҳои ҳаёти шоирону олимони замонро ёд мекунад.

Дуюмин асари «Наводири зиёя» «Тазкират-ул-вузаро»-ст. Муаллиф дар ин асар доир ба тарҷумаи ҳол ва вазорати 11 нафар вазирони гузашта ва мусири худ аз қабили Абӯали ибни Сино, Аҳмад бинни Ҳасани Маймандӣ, Низомулмулк — вазiri Маликшоҳи салҷуқӣ, Алишери Навоӣ, Мирзо Насруллоҳи қушбегӣ — вазiri Абдулаҳаду Олимхони мангит ва гайра маълумот додааст. Ба ақидаи Садри Зиё, ин вазирон ҳама олим, донишманд ва оқилу сиёсатмадор буда, барои беҳбудии ҳалқ, ривоҷи илму адабиёт ва иқтидору мустаҳкамии давлат хизмат кардаанд.

«Сабабҳои инқилоби Бухоро» аз рӯи тартиб сеюмин асар дар «Наводири зиёя» аст. Муаллиф бо ин асар дар замони охирин се амир — Музаффар (1860—1885), Абдулаҳад (1885—1910) ва Олимхон (1910—1920) ба ҳаробӣ рӯй овардани мамлакат, суст шудани пояҳои аморат ва бад шудани аҳволи раияи Бухороро маънидод карданӣ шудааст. Ба ақидаи Садри Зиё, пастравии умури мулкӣ, илмӣ ва динӣ дар Бухоро аз белаёкатӣ, зарпарастӣ, майшатдӯстӣ, бадаҳлоқӣ ва фориғболии амiron, бесаводӣ, ҷаҳолат, сиёсатмадонӣ, золимӣ ва пораҳӯрии қозикалон, хиёнаткории вазиру сараскарон ва дигар соҳибмансабон сар задааст. Муаллиф ҳамин ақидаро дар асоси ҷизҳои дидою шунидаи худ, наклу ривоятҳои шахсони мӯътамади мусири қувватнок мекунад.

Унвони чорумин асари «Наводири зиёя» «Латонифу мутонибог» аст. Ин асар ба ду тақсим мешавад: дар қисми аввали он 33 ҳаёти баъзе мударрисони номдори Бухорои асри XIX ба мисли домулло Шермуҳаммад, Абулҳайҳоҷаи мутахаллис ба «Қозикалони шал», домулло Ҳасан, Абдушукори Оят ва шоиро олимони охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX ба монанди Саидҷон-маҳдуми Назмӣ, Мирзо Назруллоҳи Лутфӣ ва гайра ҷанде наклу ривоят ва ҳикояҳои марғуб оварда шудааст. Дар қисми дуюмини он, ки унвонаш «Мадҳу зам(м), бадеха ва суолу ҷавоби шуаро»

мебошад, байту рубой ва шеърҳои алоҳидан дар ҷавоби ҳамди-гар бадоҳатан гуфтаи шоирони асри XIX ва ибтидои асри XX Султонхочаи Адо, Ҷунайдуллоҳи Ҳозик, Шавқӣ, Таслим, Диљаш, Музтариб, Афсар, Мӯҳтарам, Муизим, Писандӣ, Азиз, Ҳомид, Фитрат, Зуфунун, Дониш, Дой, Афзал, Сират, Сарир, Сомӣ, Савдо ва дигарон гирд омадаанд.

«Тазкират-ул-ҳумақо» (Тазкираи аҳмақон) охирии асари «Наводири зиёия» буда, низ аз ду қисм иборат аст. Дар қисми аввал тарҷумани ҳол ва намунаи ашъори ҳамоқатосори 23 нафар шоирони белаёқат, вали соҳибмансаби Бухоро, аз ҷумла Афлокӣ, Ақбар, Аҳмадӣ, Банда, Ҳочии Насафӣ, Мулло Музаффари Дониш, Роҷӣ, Одило, Ҳаким Фарибӣ, Комил, Лакконӣ, Нерасо, Васлий ва ғайра нақл ва масхара шудааст.

Қисми дуюми асар рафтору кирдор, тарзи майшат, одоби муомилан «умарову вузаро»-и аҳмақи нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX амсоли Ҷонмирзои күшбегӣ, Усмонбеки күшбегӣ, Бурхониддини қозикалон, қозӣ Олимхочаи судур, Аҳмад-маҳдуми судури муфтӣ, қозӣ Дониёлхон, Қозихон-маҳдуми судур, қозӣ Тешаҳоҷа, Абдулҳакими Савлати раис, Абдулкарими тӯксабо тасвир ва танқид гардидааст.

Ҳар ду қисми «Тазкират-ул-ҳумақо» ҳам барои равshan карданни муҳити адабию таърихии давр бо санаду бурҳонҳои пурқимати худ аҳамиятнок аст. Дар қисми дуюми «Тазкират-ул-ҳумақо» ҳелё ҳикоятҳои ҳаҷвии муаллиф дарҷ шудааст, ки арзииши бадеӣ дорад.

Ин аст муҳтасаран мундариҷаи панҷ асаре, ки дар китоби «Наводири зиёия» тадвин шудаанд.

«Наводири зиёия», маҳсусан се асари охирини он, як намуна аз насири бадеии адабиёти тоҷик дар ибтидои асри XX аст. Қобилияти нависандагии Садри Зиё дар ин маҷмӯа ҳеле равshan намоён гардидааст. Ҳар сеи ин асар барои равshan карданни ҳаётӣ маданию таърихии замони муаллиф бо факту рақамҳои ҳаётӣ ва ҳаққонии худ қимат ва аҳамият дорад. Аммо ҳулосаҳои аз ҳодисаву воқеаҳои реалии замон баровардаи муаллиф баъзан яктарафа, гоҳе норавшану мубҳам ва вакте нодуруст аст. Муаллиф ҳусусан сабабҳои инқилоби Бухороро, чунонки мо медонем, фаҳмида натавонистааст. Бо вучуди ин дар ҳикояҳо ҳақиқати ҳаёт дуруст ифода шудааст.

Насри бадеии Садри Зиё аз ҷиҳати сабку услуб, соддагии забону рангинии баён низ ҷолиби дикқат аст. Бисъёр насрнависони он давр дар қайди иборапардозӣ ва суханорӣ монда, насрро ба дараҷае расонда буданд, ки дар он ғайр аз мāъно ҳама ҷизро пайдо кардан мумкин буд. Аммо Садри Зиё асарҳояшро бо

забони нисбатан соддаю очмағлхм, бо образҳон зиндаю бару са-
та, бо чумлаҳои кӯтоҳи рехта менавишт.

Устод Айнӣ дар «Мухтасари тарҷуман ҳоли ҳудам» забону
маснӯъ, вале бемаъни насири нимаи дуюми асри XIX ва ибти-
дои асри XX-ро таъкид намуда, дар роҳи соддазвистӣ ҳамон ва
ҳизмати Аҳмади Дониш ва Мирзо Азими Сомиро маҳсусан қайд
кардааст. Садри Зиёҳ ҳам дар наср ҳамон равиихи содданависни
Дониш ва Сомиро давом медод. «Шарифҷон-маҳдум, ки аз иншо-
иависони машҳури замони ҳуд буд,— навиштааст устод Айнӣ,— аз
муҳлисони Аҳмади Калла ва Сомӣ буда, иншо, мактуб ва хоти-
роти ҳудро боз ҳам соддатар ва оммағаҳмтар карда менавишт».

Ҳикояҳои «Наводири зиёия» асоси вожеи ва ёддоштӣ доранд.
Вале ин аз муҳтареоти Садри Зиёҳ набуда, давом ва такмиди
равияни эҷодии адабиёти маорифпарварист, ки поян он дар «На-
водир-ул-вакоэъ»-и Аҳмад-маҳдуми Дониш, «Савонех-ул-масолик

ва фаросих-ул-мамолик»-и корӣ Раҳматуллоҳи Возех гузошта шу-
дааст. Асарҳои ёддоштӣ ва сафарномаҳо умуман адабиёти тоҷи-
кии нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX-ро ба вожеи на-
таъриҳӣ хеле наздиктар оварда буд.

Дигар ин ки асарҳои насири бадеии Садри Зиёҳ ҳусусияти ҳаҷ-
вӣ дошта, дар онҳо бо фактҳои вожеи шахсони машҳур бо номи
ҳудашон тасвир ва расвоихои давраи инкиrozи феодализм фош
мешавад. Муаллиф ба воситаи ҳикояҳои ҳаҷвӣ ба ниҳояти расвой
расидани замонро нишон додааст.

Инҳо аз муҳимтарин ҳусусиятҳои адабиёти маорифпарварӣ
мебошанд, ки дар насири бадеии Садри Зиёҳ инъикос ёфтаанд. «Ша-
рифҷон-маҳдум, бешубҳа, аз ҷумлаи маорифпарварон ва таракқи-
ҳоҳони замони ҳуд буд»,— гуфтани устод Айнӣ, дар айни ҳол,
моҳияти асосии эҷодиёти ўро муайян мекунад.

Аз ин ҷост, ки тадқики ҳаматарафа ва нашри осори бадеии
Sadri Zиёҳ на факат барои шиносо шудан бо шароити таъриҳии
замони муаллиф муғид аст, балки барои муайян кардани баъзе
ҳусусиятҳои насири ин давр ва равобити он бо насири давраҳои
аввали инқилоб низ аҳамияте дорад.

Аз осори адабию бадеии Садри Зиёҳ то ҳол ба ҷуз ҷанд ҳу-
кояти мунтаҳаб намунаи ҷомеътаре ба табъ нарасидааст. Мо азм
намудем, ки аз намоёнтарин асари насири бадеии Садри Зиёҳ «На-
водири зиёия» баъзе ҳикояҳои вожеиро интиҳоб намуда, дар су-
рати як маҷмӯаи алоҳида манзури назари ҳонандагони сершумор
гардонем. Умединорем, ки «уқало мазоминашро меписанданд, зу-
рафо латоифашро меҳанданд».

Саҳобиддин Сиддиқов



НАВОДИРИ ЗИЁИЯ

4. ЛАТОИФУ МУТОИБОТ

1

Ҳикояти домулло Шермуҳаммад, алайхирраҳма, ки дар замони амири саъид¹ ва амири Баҳодурхон² ба охундӣ ва тадрисӣ (дарсгӯй)-и мадрасаи Кӯкалтош мансуб ва бонии мадрасаи машҳур, ки дар шафати Кӯкалтош воқеъ шуда. Охунди мазкур олими мутабаҳҳир (пурдон) ва қомили мутафаррид (ягона), устози уламои он аср ва мумтози фузалои он замон буда, дар илми ҳолу қол (илмҳои мадраса) бекарину ҳамол (бемонанд) буданд.

Лекин дар умури дунъявӣ (корхон рӯзгор) ва муомилоти расмӣ (муқаррарӣ) зиёда бевуқуф (бехабар) ва ниҳоят содалавҳ буданд, то ҷое, ки охунд, алайхирраҳма, дар китобе форсии афсона, ки ба ҷуз мӯҳмалот дар онҳо дигар ҷизе мавҷуд намешавад, диданд, ки аклидус ном ҷонваре ҳаст, ки ҷамеи улум (илмҳо) ҷумлатан ва тамоми фунун (фанҳо) умуман бад-он ҷонвар макшуф (ошкор) ва маҳфузу маълум аст. Ҳазрати охунд, алайхирраҳма, аз вақте ки ич маъниро дар он китоби форсӣ диданд, ҳамеша дар тараддуд ва ҳам-

¹ Амири саъид — амир Ҳайдари манғит, ки солҳои 1800—1826 ҳукмронӣ кардааст.

² Амир Баҳодурхон — амир Насруллоҳи манғит, ки солҳои 1826—1860 ҳукмрон буд.

вора дар таҷассуси (чустучӯи) ин шуданд, ки ин ҷонварро аз кӯҷо мёбанд ва чӣ гуна ба даст меоранд.

Ҳазрати охундро хизматгоре буд мӯътамад ва му-такаффили умуроти ҷузъи кулли (ӯҳдадори ҳамаи корҳо)-и рӯзгори он ҷаноб, Сулаймонҳоҷааш гуфтандӣ. Сулаймонҳоҷаи мазкур марде буд бебоку лоубол ва блағъолу ҳаззол (шӯҳ), мункири камолоти ҳолию қо-ли (илмӣ)-и он ҷаноб. Аксару ағлаб ба охунд, алай-ҳирраҳма, истехзо ва сӯҳрият (масҳарабозӣ) ба кор бурдӣ ва беодобию бехурматиҳо кардӣ.

Валҳосил аз вакте ки ҳазрати охунд ақлидусро дар он китоб диданд, тамоми фикрашон ба ҳамин маъни банд буд, ки ба қадом ваҷҳе, ки мӯяссар шавад, ақ-лидусро ёфта, баъзе ҷизҳое, ки намедонанд, аз вай омӯзанд. То он ки рӯзе Сулаймонҳоҷаи мазкур ба ши-тоби ҳар чӣ тамомтар аз дар даромад, ба ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, муждаи ин ҳабар ва навиди ҳур-сандӣ расонид, ки як нафар тоҷир (савдогар)-и ҳин-дустонӣ омада, як адад ақлидус барои тиҷорат (фу-рӯш) оварда. Ду-се нафар аз уламоро, ки мӯқобилу муонидон (ракибон)-и ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, буданд, ном бурда гуфт:

— Онҳо шунида ҳаридор шуда, ду сад тилло карда истодаанд.

Ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, чун ин маъниро до-нистанд, ҳусусан вакте ки ҳаридор шудани муонидона-шонро фаҳмидаанд, бетоқат шуда гуфтанд, ки:

— Эй ҷаллас (ӯҳданобаро), ту ҳуд толиб будани маро ба ақлидус медонистӣ, ҷаро мусоҳила (саҳлгирӣ) кардӣ, пеш аз онҳо ҳаридор нашудӣ ё аз онҳо зиёдтар карда нағирифтӣ? Акнун зуд бош, панҷоҳ тилло зиёд-тар — ду саду панҷоҳ тилло гирифта бар. Ҳар ранг карда он ҷонварро ба даст ор, вагарна муонидони ман агар онро ҳаранд, қувваи илмияшон аз ман зиёдтар шуда, дар маҳоғилу маҷолис (ҷамъомаду маҷлисҳо) бар ман ғалаба ҳоҳанд кард.

Сулаймонҳоҷа ду саду панҷоҳ тиллоро гирифта ба-ромада рафт. Аз бозор як адад зоғҷаро гирифта, пару болашро қанда, ба қафас андохта, ба эҳтируму эҳти-мом (ғамхорӣ)-и тамом ба хизмати ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, овард. Ҳазрати охунд аз ин хизмати Сулаймонҳоҷа зиёда ҳурсанд шуда, миннатдории бисъ-ёр карданд.

Сулаймонхоча гуфт:

— Ақлидус иловай ин ҳама фазолу камолот, ки дорад, шоири мохири забардаст ҳам буда. Чунончи ин шохвор (шеъри баланд)-ро дар аснои роҳ инишо намуд, (ки) ин аст:

Мири Сулай қаландар бўл,
Ақлидуси белар бўл,
В-аз мұчаррадӣ шар бўл,
Пири тўпидўзонам.

Ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, ки шонрии ақлидусро донистанд, аз ғояти шодӣ дар пироҳани худ нағунциданд. Чаро ки яке аз чизҳое, ки намедонистанд ва толиби донистани он буданд, шеър буд.

Валҳосил ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, дар мадрасаси Кўкалтош қафаси ақлидусро дар болои сари худ овехта, ба эҳтиёти тамом, ба ҳазор тарсу ларз, ки мабодо ақлидус эроде гирад ва тағлите намояд (ғалате ёбад), ба гуфтани дарс машғул шуданд. Бақияи дарсҳои имрӯза тамом шуд, аз тарафи ақлидус овозе набаромад, хўрдагирие ба зухур наёмад. Аз Сулаймонхоча сабабашро пурсиданд, гуфт:

— Ҳар оина ғалат мекардед, албатта ғалати шуморо мегуфт. Ҳоло ки саҳвею ғалате воқеъ нашуда бошад, ақлидус мисли уламои ин замон мукобираҷӣ (калонгир) ва мунозирағар нест, ки беҳуда ба шумо муориза (ситеза)-ву мукобила мекарда бошад. Ҷонвари софтинат ва уламои ҳаққонист.

Ҳазрати охунд, ки имрӯз аз чанги ақлидус саҳату саломат ҳалос шуданд, хеле болиданд ва ба худ фахр карданд.

Ҳангоми муроциат (бозгашт) аз мадраса шуд. Шогирдон қафаси ақлидусро ба чандин шаъну шавқат ва карру фар дар чилави (пеш-пеши) ҳазрати устоз мебурданд. Чун ба манзил расиданд, аз мавзее муносиб қафасро овехтанд.

Сулаймонхочаро барои тарбияту миришикории ӯ таъин карданд. Эшони Сулаймонхоча қасдан қафаси он ҷонварро дар шаб дар беруни хона ҷо доданд. Он бечора, ки болу пар барбод дода буд, шаббодае дар кӯи адам фиристод (мурд). Чун рӯз шуд, мурдааш дар қафас қоқ шуда буд.

Чун ҳазрати охунд аз ин маъни хабар ёфтанд,
қарини ҳазор гуна афсӯс шуда, дар фукдов (талаф шудан)-и ақлидус надоматҳо карда мегуфтанд:

— Кош дирӯз таътил ва дарсӯро тарк карда ба
таъчили шубҳаҳои худро пурсида ҳал мекардам.

2

Муқорини (наздики) замони охунд, алайхирраҳма, дар вилояти Самарқанд қозӣ мулло Абулҳайҳоҷа, ки дар афвоҳу алсина (даҳону забон)-и дуру наздик ва турку тоҷик ба унвони Қозикалони Шал машҳуру мазкуранд ва сити иштиҳор (овозаи шӯҳрат)-и он бузургвор дар байнси сиғору кибор (хурду калон)-и ҳар диёр ка-ш-шамси фӣ васат-ин-наҳор (монанди офтоби нисфи рӯз) аст, ҷомеияташон (аз бар карданашон) дар тамоми фунун ва ҷамеи улум ҳама касро маълум, то ба ҷое, ки кутуби арбаи самовия¹, ки иборат аз Фурқону Инҷилу Тавроту Забур аст, тамоман маҳфуз ва мазбут буда, ҳар як кутуби арбаи мазкураро ба аҳли он дарс гуфтандӣ. Фавҷ-фавҷ ва гурӯҳ-гурӯҳ ашҳос (одамон)-с, ки ҳеч як аз онҳоро касе намешиноҳт, аз он ҷаноб ҳаррӯза омада таълим мегирифтанд ва истифода мебурданд. Шиқи асфалашон (ними поёни танашон) ҳаракат надошт, аз ин ҷиҳат ба Қозикалони Шал иштиҳор ёфтанд. Ҳар ҷо, ки мерафтанд, ба маофа (такти равон)-и зарнигор мебурданд.

Дар ҳолу кол касеро маҷоли сухан ва ёрон қилу қол набуд. Дар ҳасабу насаб мумтозу беянбоз (бемонанд) буданд: фарзанди арҷманди Мавлавӣ Файзи Муҳаши мулло Ҷалоли Ҷавонианд. Дар салобату маҳобат ва ҷалолату улувви (баландии) ҳиммат назиру адил (мислу монанд) надоштанд.

Бо вуҷуди ин ҳама фазоилу камолоти суварӣ (зодхирӣ) ва маънавӣ дар боби муомилоти расмӣ ва муҳовироти урғӣ (гуфтушунидҳои муқаррарӣ) он қадар сода ва бевуқф буданд, ки ба ҳеч ҷаҳон имтиёзи (фарқи) ҷизе карда наметавонистанд. Ҳатто сиҳҳату сукм (беморӣ)-и худро намедонистанд ва нағзу бади маъқулу машруб (хӯроку нӯшок)-ро намефаҳмидаанд ва хоказо.

¹ Кутуби арбаи самовия — ҷорӯи китоби мӯқаддас — Қуръон, Инҷил, Таврот ва Забур, ки ба дини ислом, насронӣ ва мусавӣ мансуб буда, гӯё аз осмон фурӯд омадааст.

Ачабтар ин, ки аз барои ҳар як аз ин умур (корхо) мумайизе ва муаррафе (донанда ва шиносанде) таъин карда буданд. Чунончи касе мумайизи касалию сиҳатӣ буд, ҳар гоҳ мегуфт: «шумо саҳату саломатед», ҳазрати эшон касал бошанд ҳам, намефаҳмиданд ва шаб то ба рӯз ва рӯз то ба шаб машғули ифодай илмия (дарс гуфтан) ва дигар умури шаръия (корҳои қозигӣ) мешуданд. Агар мумайиз гӯяд: «Шумо касал ҳастед», сиҳати комил бошанд ҳам, ба ҷуз доду фарӯёд ва табибарию давоҳӯрӣ дигар коре намекарданд.

Борҳо мешуд, ки мумайизи касаливу сиҳатиашон, ~~ки~~ мисли Сулаймонҳоҷаи домулло Шери охунд марди бебоқ, беидроқ, бадаҳлоқи исрофкор буд, ба маблағе ~~эҳтиёҷ~~ пайдо карда, барои манфиати худ ва аҳз (гирифтан)-и маблағе аз нақда (пул) фурсате ғоиб шурда, пас аз он ба хидмати эшон омада, ба мӯҷарради ин ~~и~~ ба ҳазрати эшон муқобил (рӯ ба рӯ) шавад, гиребони худро гирифта, «худо хайр кунад ва раҳми мо ғуломонро ҳӯрад» гуфтан оғоз мекард. Ҳазрати эшон мегуфтанд:

— Эй фалон, чӣ шудааст?

Мумайиз мегуфт:

— Мани шум фурсате ба ҳавоиҷ (эҳтиёҷҳо)-и худ машғул шудам, аз аҳволи ҳазрати шумо ҳабар гирифта натавонистам. Ҳозир шарафъёби хизматашон шуда дидам: ҷанобашон хеле лоҳаз (бетоб) шудаанд. Надонистам ин лоҳазӣ кай ориз (пайдо) шуда бошад.

Ҳазрати эшон чун ин мешуниданд, бетаваққуф худро ба ҷомаҳоб афканда, дар нолиш медаромаданд, ба ҳеч коре муқайяд (машғул) намегаштанд.

Борҳо мешуд, ки корҳо билкул (тамоман) маътал мемонд, кордорон ва талабагон музтару ҳайрон мешуданд. Басо вақтҳо мешуд, ки ба ҷони мардум ва соири хизматгоронашон мерасид, муттафиқан (яқҷоя) даромада, ба тадбир таблис (фиреб)-и ин кор ва макруқайд (ҳила)-и он мақкорро ба далоилу бароҳин (далелу ҳуҷҷатҳо) собит кардани мешуданд, ба ҳеч ваҷҳ мақбул намеафтод, балки аз он тоифа ранцида, озурдаҳотир шуда, аз назар меандоҳтанд, дигар илтифоте намекарданд. Аз ин ҷиҳат он тоифа ноҷор ба худи он нобакор (яъне мумайиз) муроҷиат мекарданд ва чизе медоданд. Баъдамо ки (пас аз он ки) ўро розӣ кар-

данд, аз дар медаромад ва «алҳамдуиллоҳ» гуфтан оғоз менамуд. Ҳазрати эшон мегуфтанд:

— Биё, аҳволи маро бин, ки чӣ гунаам?

Он маккор гуфти:

— Алҳамдуиллоҳ, худованди таоло ба мо ғуломон раҳм кард. Беҳисоб шукр, ки имрӯз сиҳҳати комил ёфтаанд.

Чун ин мешуниданд, ҳазрати эшон саросема аз ҷои худ бармехостанд, ба сари кори худ мерафтанд. Нузурот (назрҳо)-и бисъёре ба ҷаноби мумайиз медоданд,

— Ба шукронай саломатии ман ба мустаҳикқон (эҳтиёҷмандон)-аш расон.

Ҷаноби мумайиз (он назрҳоро) бурда сарфи айшу нишот ва кайфу сафои худ мекарданд.

Ба ин қадар ҳам қаноат накарда, басо вақтҳо мешуд, ки баъд аз фарори кор меомаданд, мумайиз васиқа оварда, ҳавлии худро ба маблағе ба касе фурӯхтани мешуданд. Ҳазрати эшон мегуфтанд:

— Чаро ҳавлии худро мефурӯшӣ?

Як мартаба — ду мартаба тааллул (саркашӣ) ва таҷохул карда (худро ба нодонӣ зада) мегуфт:

— Зарурате доист (сабабе ҳаст).

Ҳазрати эшон илҳоҳ (илтимос)-и бисъёре мекарданд. Он маккори ғаддор гуфти:

— Дириӯз ба мавриди лоҳазии ҳазрати шумо маблағе назр гуфта будам. Алҳамдуиллоҳ худованди меҳрубон ба мо ғуломон марҳамат кард, ки ба ҳазрати шумо сиҳҳати комил ато фармуд. Имрӯз ба ваъда вафо кардан аз ҷумлаи заруриёти динист. Ба ҷуз ин ҳавли дар милки худ чизе, ки маблағи назршударо кифоя кунад, надорам.

Ҳазрати қозикалон чун ин шуниданд, рикқат (нармдилий) ҳосил шуда, ба ғоят гиристанд ва ин ҳама базл (бахшиш)-и мол, ки аз хизматгорашон мушоҳида карданд, ба ниҳояти дараҷа мамнун шуданд. Ба ҳар кас мегуфтанд:

— Хизматгор бояд ин тариқа шавад, ҳавоҳоҳ лозим ин ранг бошад.

Васикаи ҳавлиро диданд, ки ҷаҳор ҳазор танга будааст. Ҳазрати эшон донистанд, ки маблағе, ки ба назр кифоя кунад, ин миқдор буда. Пас аз он гуфтанд:

— Эй фарзанд, давлати дунъявӣ ҳар вақт ёфт мешавад, аммо мисли ту хизматгари вафодори ҷонсупор, ки барои шукуронаи саломати соҳибкораш ватанашро фурӯхта садақаву нисор кунад, ҳаргиз мавчуд намешавад. Ватанатро нафурӯшу нигоҳ дор,—гуфтанд ва аз сандуқи худ панҷ ҳазор танга, ки чаҳор ҳазори он барои масрифи назру садақа, як ҳазори он мукофоти ин ҳама хайрҳоҳи дилсӯзии он буд, меҳрубонӣ карданд, ки он мақкори ғаддор чанд рӯз ба роҳи шарорату ҳабосат (бадиу ҳабисӣ) сарф кард.

Пеш аз ин нағишида будам, ки ҳазрати эшон қодир ба имтиёз (фарқ кардан)-и чизе набуданд, барои ҳар амр (кор) мумайизе таъин намуда, дар боби он қазия (кор) факат ба гуфтаи он мумайиз амал мекарданду бас. Ҳатто мумайизе, ки ба коре таъин шудааст, дар коре, ки ба мумайизи дигар тааллук дорад, ҳар қадар ҷаҳд кунад ва ҷон қанад, фоидаманд нашуда, дар боби он қазия, ки бад-он тааллук надошт, мисли соири мардумон суханаш ғайри маснӯъ буд (суханашро гӯш намекардан).

Бад-ин тарик дар боби имтиёзи атъимаю ашириба (хӯрданиву нӯшиданӣ) мумайизи дигаре таъин шуда буд, ки дар болои ҳар таом ҳозир мешуд, агар нағз гӯяд, меҳӯрданд ва илло рад мекарданд.

Ҳатто басо вақтҳо мешуд, ки чанд нафар ҳамсӯҳбату шарикмаслиҳат буданд, рӯзе, ки сӯҳбатеву меҳмондорие дошта бошанд, мумайизи атъимаро дида мебаҳмониданд. Дар он рӯз ҳазрати мумайиз кор медоданд, ба ин тарик ки вақте ки таоми маъҳуда (ваъдагӣ)-и ҳазрати эшонро баковулон ҳозир мекарданд, ҷаноби мумайиз омада мединанд ва хуш намекарданд. Дар ин сурат мумкин набуд, ки баковулон муориза (баҳс) ва муқобила кунанд ё ҳазрати эшон бар хилоғи гуфтаи мумайиз дар он таом даст дароз намоянд. Ноҷор баковулон барои тайёр кардани таоми дигар мерафтанд. Ҷаноби мумайиз табаки қашқариро, ки ним сер¹ оши палав ба замми ҷалаву гӯштҳои кӯфта ва мурғу кабки бирӯёнкарда дошт, мебардоштанд ва ба яке аз он рафиқон, ки пеш аз ин гуфта будем, ба ҳузури ҳазрати эшон медоданд ва мегуфтанд:

— Бареду ба мустаҳиққаш дихед, дар ҳаққи ҳазра-

¹ Сер — як килову шашсад грамм.

ти эшон дуо кунад. Җаноби соҳибдавлату валиненъматам ин тариқа ошҳоро ҳўрда наметавонанд.

Дард дар гулӯи ҳамгион (ҳама) банд мешуд, чизе гуфта наметавонистанд. Агар мегуфтанд, кохиш медиданд.

Мумайизи либос ва дигар ҳар чиз бад-ин қиёс.

3

Охунди домулло Ҳасан, алайҳирраҳма, дар замони амир Ҳайдари мулаққаб ба амири Саид ба рутбай охундӣ ва мударрисии мадрасаи Кӯкалтош мансуб буданд. Ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, аз (дехаи) Зарметани тумони Вағонзе буда, дар камолоти зоҳирю ботинӣ саромади уламои асри худ буданд. Аз ин ҷиҳат аз байни уламои он замон имтиёз ёфта, ба рутбай охундӣ зинатафзо шуданд. Волиди мочиди роқими сутур (падари нағисандай ин сатрҳо) ақзалқузот (қозикалон) домулло Абдушакур, алайҳирраҳма, ба шогирдии он ҷаноб ифтихор мекарданд ва дар камоли ихлос дар тамоми аҳвол ба таъзиму тақрим ном мебурданд ва ёд мекарданд.

(Домулло Ҳасан) бо вучуди ин қадар фазлу камол дар умури расмӣ ва муомилоти урғӣ мисли охунди домулло Шер ва Қозикалони Шал зиёда содаву бевуқуф буданд. Ҳазрати волидам (падарам) аз ғояти ихлосашон аз иснод (нисбат додан)-и кирдору атвори нолоиқ нисбат ба ҳазрати устозашон ба мароҳил ле-гурехтанд. Маазолик (бо вучуди ин) аз фахвои каломашон (мазмуни гапашон) маълум ва аз таҳрири ма-ромашон мағҳум мегашт, ки кам аз азизайни мазкурайн (он ду кас — домулло Шер ва қозикалон) набудаанд.

Аз он ҷумла ҳазрати волидам нақл мекарданд, ки як нафар шогирдашон (шогирди домулло Ҳасан) дар айёми зимистон аз вилояти Балчувон як адад кампали балчувонӣ (овард), ки агар донӣ, тахта-такта шолҳои дароз мешавад, ки онҳоро ба ҳам медӯхтанд, дар ивази палос ба кор мебурданд, ба ҷои шол истеъмол мекарданд. Ҳазрати волидам мегуфтанд: як нафар аз таломизаашон (шогирдонашон) дар мадрасаи Кӯкалтош омада, ҳазрати устозро зиёрат карда, як адад аз кампали мазкур ба расми армуғону тӯҳфа ба хидматашон

овард. Бо он ки ҳадъяи мавсуфа (таърифшуда) дар адади (ҳисоби) чизе намегузашт, ҳазрати охунд, алай-ҳирраҳма, писандиданд, зиёда мадҳу санои онро карданд. Аз номаш пурсиданд. Гуфт:

— Кампал меноманд.

Аз ваҷҳи тасмия (этимология) ва маънии он истиф-сорҳо (пурсишиҳо) карданд, аз алфози мӯҳмала (гапи бемаъни) буданаш тааҷҷубҳо намуда гуфтанд:

— Бояд маъние дошта бошад.

Валҳосил бақияи имрӯз тамоман ба тағтиши кайфият (чиғунагӣ)-и бофтан ва тавҷех (шарҳ додан)-и ваҷҳи тасмияи он гузашт, ба ҳадде ки сабаби забондарозии баъзе мунофиқини таломиза шуд. Алоайиҳол (ба ҳар сурат) имрӯз бад-ин қилу кол (гуфтушунид) мунқазӣ гашт (гузашт). Ҳазрати устоз аз мадраса ба висоқ (хона)-и худ ташриф бурданд.

Пагоҳ иттифоқо хунукии ҳаво андак шиддат кард. Вақте ки шогирдон ба мадрасаи Қӯқалтош омада, интизори қудуми ҳазрати устоз мебурданд, имрӯз ҳамоно барои сардии ҳаво дертар ташриффармо гаштанд. Лекин чӣ омадан! Чӣ ташриф овардан!

Ҳамин ки аз дур намудор гардианд, ҳама беихтиёр дар ханда шуданд, ноҷор бинобар бузургии қадр ва рифъати манзалаташон (баландии мартабаашон) ҳуддорӣ мекарданд, пинҳонӣ меҳандиданд. Ҳазрати устоз ба алоқаву муносибати хунукии ҳаво ҳар қадар либосе, ки дар бисоти худ доштанд, пӯшидаанд. Пӯшидане, ки масалан, ҷомаи кимхоб аз таҳт, ҷомаи чити қӯҳна аз рӯи он, боз аз болои ҷомаи чити қӯҳна як ҷомаи маҳмали амир додагӣ, аз болои вай як дона яктаҳи қаламии қӯҳнаи табарруқӣ, ки дар замонаш ҳазрати ҷолида (модар)-ашон бофатагӣ ва ҳоказо. То ба ҷое, ки ҷомаи кимхobi таҳ будагӣ бинобар дарозӣ ҳасу ҳошоки роҳро рӯфта меовард, ҷомаи рӯй, ки яктаҳи қаламӣ, бинобар қӯтоҳӣ то миёнашон омадагӣ буд. Валҳосил аз таҳт, ки кимхоб, то рӯй, ки қаламӣ буд, ҳафт адад ҷома ба ҳисоб меомад, ки пӯшида буданд, ки дар байни онҳо шоҳиву адресу банорас ҳам мавҷуд буд, ки тамомаш бинобар қӯтоҳиву дарозии якдигараш намудор мешуд.

Либосҳои муборакро шунидӣ, акнун аз дастор (салла)-и мутабаррак (табаррук) шунав. Ду-се адад қаллапӯшу қулоҳу телпак ба тариқи лафғу нашри му-

шавваши¹ пүшида буданд. Аз болон он як футай шоли мандил (матон маҳсузон салла), ки амир додаги буд, баста буданд. Аз болон он кампали дирӯзаро марҳамат карда буданд. Ҳар қадар ҷаҳд кардаанд, ҷаноби кампал ба сари муборак инистода, ҳар тарафаш овзон шуда, барон ингоҳ доштани он як футай пашмини сиёҳ, ки сарбозону шубонон (чӯпонҳо) потоба месозанд, печонидаанд. Сару рӯю гарданашон тамоман ба зери дастор пинҳон шуда буд.

Ба ҳамин ҳангома, ки дар тамошоҳонаи Порич ҳам намунаи он мавҷуд намешавад, аз гаронии дастору либосҳон қатор андар қатор ҳазрати устозро куввати рафтор набуд. Ҷанд нафар аз таломизаашон мисли ишони қанори пахтаро бардошта меоварда бошанд, ба зӯри бисъёр бардошта меовардаанд. Оиҳо низ аз гаронии бор ва ғояти ханда суст шуда, гарки арақ гашта буданд.

Бо ин гирудор ва бо ин ҳама ҷомаву дастор ҳазрати устоз дохили дарсхона шуданд. Ба ҷойгоҳашон қарор гирифтанд, лекин турфа намоишё ва аҷаб ҳайате доштанд. Аккосон (фотографҳо)-и урупой кучо, ки ба ҳамин ҳолату дар чунин сурат акси муборакро гирифта, дар намоишхонаҳо нумури аввал карда, домандоман тангаю тиллоро иловай мо-фӣ-л-кисаи² худ созанд.

Алоайюҳол ҳазрати устоз баъд аз фурсате аз байнин ҷомаву дастор овоз бароварда гуфганд:

— Дирӯз дар ваҳзи тасмияи «кампал» хеле қилу қол ва гуфтугузор кардем, гап ба ҷое қарор ҳагирифт. Имшаб ба мабдан файёз (аз илҳомгоҳ) ин шубҳа ҳал шуд. Вай ҳамин ки «кампул» — ба зами «п», ба маънни ин ки бо вуҷуди ҷизи хуб будан ва масрифи бисъёр доштан пулаш кам, яъне қиматаш андак. Чунончи ба ҳар ранг истеъмол карданӣ шавем, салоҳият дорад. Чунончи имрӯз мо ба сари худ баста омадем, аз фӯтai шоли қашмирий, ки аз таҳти он баста будем, гармии кампал зиёдатар ва ҳушнамотар. Маазолик (бо вуҷуди ин) баробари фӯтai шоли қашмирий қадру қимат надорад. Аз ин ҷиҳат «кампул», яъне арzon гӯем, чой дорад.

¹ *Лаффу нашри мушавваши* — дар шеър дар як қатор омадани чанд исм ва баъд бе риояи тартиб зикр шудани сифати он иомҳо. Дар ҷумлаи боло ҳамин бетартибӣ манзур аст.

² *Мо-фӣ-л-киса* — он ҷиҳат киса ҳаст.

Ҳамгинон ба ҷуз ин ки қабул кунанд, чӣ чора доштанд! Дар ин асно ҳабар оварданд, ки ҳазрати амир, яъне амир Насруллоҳи мулакқаб ба Баҳодурхон аз роҳ, яъне аз таҳти саҳни мадрасаи Қӯқалтош мегузаранд. Дар он айём расм чунин буд ки аз пеши ҳар мадраса, ки амир гузаштани шавад, мударрис ҳамроҳи таломизааш (шогирдонаш) баромада, салом дода, дуое мекард. Имрӯз ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, ба ҳамин ҳангома бояд амирро салом кунанд ва дуо на-моянд. Шогирдонро ғам гирифт, ҳайрон шуданд, ки чӣ кунанд. Ба ҳазрати эшон сивои (ғайр аз) кирдору ат-вори худашон дигар чизеро гуфтан ва маъқул кардан имкон надошт.

Лиҳозо (бинобар ин) бардоштанд ва мисли ин ки аввал дафъа оварда буданд, ин бор низ қашон-қашон ба сари роҳ оварданд. Вақте ки назари ғмир аз дур ба ҳазрати эшон афтод, ҳуддорӣ карда натавонист, бе-иҳтиёр муфріт (аз ҳад зиёд) бихандид. Барои ин ки зиёда аз ин ҳандида ба назди ҳалоиқ аз ин ҳам бадтар шарманда нашавад, ба остини ҳуд даҳонро маҳкам гирифта, аспи ҳуд нигаҳ дошт, шогирдонро имо кард, ки ҳазрати эшонро ба дарсхонаашон баранд. Шогирдон ҳасбуламр (мувофиқи фармон)-и амир ба ҳазрати эшон муқайяд (машғул) шуданд. Ҳазрати устозро бинобар вазнинии ҷомаву дастор мумкин набуд, ки аз зинаҳои саҳни мадраса бароварда тавонанд. Ҳазрати охунд, ки ҳар дафъа ба зӯри бозуи таломиза аз як зина баромадани шаванд, дубора ба замин меафтонанд. Ҳалқе, ки буданд, амирро гузошта, дар тамошон ҳазрати эшон шуданд. Ҳама меҳандиданд, ҳичоб (парда)-и ҳаёву одоб аз миён бардошта шуд.

Амир ва аркони давлат ҳайрон буданд, ки чӣ кунанд. Шогирдон бâрои ин ки ҳар як зӯри бисъёр за-данد, монда шуданд. Илова бар ин ба ҷиҳати дар ҳу-зури амир ва ҳалқи бисъёр аз ўҳдан ин кор набарома-дан аз хичолат об чӣ, ки зардоб гаштанд. Охируламр амир дид, ки намешавад, одамони ҳудро фармуд, ҷанд нафар аз асп фаромаданд ва ҳазрати эшонро аз зинаҳо бароварданд ва ба мақаррашон (қароргоҳашон) оварданд. Дар ин маврид амир амр кард, ки ҳазрати эшон пир шудаанд, баъдальявм (минбаъд) мисли дигарон тасдевъ (захмат) накашанд, дар болои дарсхогоҳо дар ҳакки мо дуо кунанд, кифоя аст.

Шогирдон аз ин бори гарон ҳалос гаштанд.

Ҳазрати охунди мазкурӣ, алайҳирраҳма, аксару ағлаб аз забони мардум авсофи ҳамидаи Мирзо Абдул-қодири Бедилро мешуниданд. Рӯзе яке аз таломиза-ашонро, ки мӯътақиди Бедил буд, гуфтаанд:

— Аз ашъори Бедил ягон байт ҳои, бинем, ки маънӣ дорад ё не.

Шахси маъмур лин байти Бедилро, ки ссонтар ва ба фаҳми ҳазрати охунд наздиктар буд, хонд (байт):

Зиндагӣ бар гардан афтодаст, Бедил, чора чист?
Шод бояд зистан, ношод бояд зистан.

Ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, фурсате дар тафаккур шуданд (ба фикр рафтанд) ва охир сар бардошта гуфтанд:

— Бедил ҳам касе набуда. Ин ҳама гапи бисъёр чӣ даркор? «Хафа шудам» гӯяд, кифоя мекард.

Ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, амри эътиборӣ¹ будани дунъёро билкул мӯътақид буданд. То ба чое, ки масалан қанду набот, ки амри бадехист², ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, мункири он буда, ин ҳам эътиборӣ фарз мекарданд. Аз барои тасҳеҳи ин эътиқод ғӯлунг, санҷид, мавиз ва амсоли он ҳар чиз, ки ба дасташон афтод, ба даруни пиёлаи чой андохта, чои ширин, яъне қандчой гуфта, ба аҳли маҷлис медоданд. Мардумон ҳайрон мешуданд, ки чӣ кунанд. Мехрубонии худо, ҳазрати охунд, алайҳирраҳмаро, ҷашмашон обрав буд, (ки) дар урф шилпук меноманд. Аз ин чиҳат қувваи босира (биниш)-ашон камтар буд. (Мехмонон) оҳиста чойро ба таҳти бӯрье мерехтанд.

Ҳазрати охунд, алайҳирраҳма, аз Зарметани ту-мони Вағонзе буда, дар айёми дарсхонӣ барои таҳсил Бухоро омада, дигар ба ватани худ ҳаргиз муроҷнат

¹ Амри эътиборӣ — мағҳуми нисбӣ.

² Амри бадехӣ — мағҳуми маълум ва равшак, чизе, ки доностани он ба фикр ва далел мӯҳтоҷ нест.

накарда, пайваста дар айёми таътилу таҳсил ба риёзати шоққа (азоб) дар Бухоро истиқомат карда, то вакте ки ба рутбаи охундӣ расиданд, аз Бухоро асло ба ҷое нарафта, ба ҷидду ҷаҳди тамом ба таҳсили улуми ҳолу қол иштиғол менамуданд, то вакте ки зиёда ниру нотавон гаштанд.

Дар овони охундӣ хостанд, ватани аслӣ ва ҷойҳои обову аҷдоди ҳудро дар охири дам як дараҷа бинанд. Озими Зарметан шуданд. Марду зан барои истиқбол баромаданд, роҳҳову бому дарҳо мамлӯ (пур) аз таъмошобин буд.

Вакте ки ворид шуданд, як нафар кампири кӯҳансол, (ки) охундро дар замони ҳурдӣ дида буд, шинохт ва гуфт:

— Дугона, кӯри Ҳасан, кӯри Ҳасан! Дар Бухоро одам қаҳт шуда будааст, ки кӯри Ҳасан охунд шудааст?

7

Мисли ин ҳикояти охунд, олайҳирраҳма, ҳикояе ба волид (падар)-и мочиди роқими адимулқадр Зиёи садр воқеъ шудааст. Вай ҳамин, ки ҳазрати падари бузургворам модаре доштанд, бағоят кӯҳансол. Чунончи, ҷаноби ҷолидам ба раёсат (раисӣ)-и дорулфоҳираи Бухорои шариф ба замми мударрисии мадрасаи Турсунҷон ва амали садрӣ дар замони амир Музаффархон сарафроз ва аз байни уламои Бухоро минкулли вуҷӯҳ (аз ҳар ваҷҳ) мумтоз буданд. Модари ҳазрати ҷолидам тобасироҳу дар қайди ҳаёт буданд. Умри ҷаддаам (модаркалонам) аз ҳаштоду панҷ мутаҷовиз буд ва синни қиблагоҳам тақрибан ба шасту се расида.

Аммо қиёфаи ҷаддаам дар ғояти аҷобат буд: қомате доштанд ба ниҳояти дарозӣ, рише доштанд дар камоли бузургӣ, сиблате (мӯйлабе) доштанд сиабр (ғафс), дандонҳо мисли кӯдакон бехато; камгӯй, зудранҷ.

Ҳазрати қиблагоҳам риояву одобашонро ба ниҳояти дараҷа нигоҳ медоштанд, ба хилоғи ҷаддаам, ки муомилаашон нисбат ба ҳазрати қиблагоҳам баръакси ин буд. Чунончи, бе ҳеч ваҷҳ илтифоте намекарданд. Ба назди ҷаддаам ҳама одам буданд, ба хилоғ (ғайр)-и ҳазрати қиблагоҳам, ки чизе фарз намекарданд, касе намеангаштанд. Ҳар бор ки ҳазрати қиблагоҳам

гоҳам ба ҳазор тарсу ҳарос ба сад услубу одоб салом кардани мешуданд, ... тағофул ва таҷоҳул мекарданд (худро ба нодонӣ мезаданд). Қиблагоҳам байд аз интизор салом медоданд, ҷавоб намедоданд. Қатъан қобили хитоб (сазовори гап задан) намедонистанд. Фарзан ҳазрати волидам иттифоқо дар байни сӯҳбат афтода, мудоҳила карданӣ шаванд, номашонро гирифта мегуфтанд:

— Эй фалон, ту гап назан, намефаҳмӣ!

Агар зуд барҳостанд, ҳалос шуданд, андак мусоҳила карданд, (модар) оташгираки дарозе тобистону зимистон дар пешашон доштанд, кайҳо омада бар сарашон меҳӯрд, ки борҳо ба заҳми он оташгирак сару рӯяшон маҷrӯҳ мешуд. То ҳадде ки ман бинобар хурдсолӣ ё вуҷӯҳ (сабаб)-и дигар хеле такарруб (наздики) доштам, ғоҳо ба ҳазрати волидам дилам сӯхта, ба ҷаддаам густоҳона арз мекардам, ки чаро ин қадар беилтифотӣ мекунед? Дар ҷавоб мегуфтанд:

— Падарат беақл, аз бачагиаш ҳамин тариқа беақл аст.

Чунончи, рӯзе ҷаддаам бе сабабу боис арбада (ҷанҷол)-и бисъёре карда, се-чор оташгираки ноҳақ ҳазрати қиблагоҳамро зада, ҷанд ҷои сару рӯяшонро маҷrӯҳ карда, маазолик (бо вуҷуди ин) қаҳр карда ба гузари Мирзо Ғафур, ба ҳавлии амми (амаки) хурдиам мулло Абдураҳмон баромада рафтанд.

Аз одоташон ҳамин буд, ки ҳар бор ки ба ҷое раванд, бо вуҷуди лири, пиёда мерафтанд, касе ҳамроҳ намебурданд. Агар ҳамроҳ дошта бошанд, пештар ҳамроҳи ҷизҳои лозимаашон мефиристоданд. Ҳудашон ба сари ҳар кӯча, ба болои ҳар суффа нишаста, агар аввали пагоҳ бароянд, дар охири рӯз ба гузари Мирзо Ғафур мерасиданд. Ин бор ҳам ҳамин тариқ пиёдаву танҳо баромада рафтанд.

Ҳазрати қиблагоҳам ба расми маъмулашон барои эҳтиёҷоти шаръӣ (корҳои раисӣ) баромада рафтанд. Ман ҳам, ки вакти мактабам расида буд, лекин бинобар арбадаи ҷаддаам хеле дер мондам, аз ҳавфи адиб (муаллим), ки маро муотаб (сарзаниш) насозад, зудтар баромада ба мактаб рафтам. Соати дувоздаҳ ба тариқи маъҳуда (одат) барои ҳӯрок кардан аз мактаб омадам. Диdam, ки ҷаддаам ба сари суффи ҳавлии дарун ба ранге, ки рафта буданд, ба сарашон фарангӣ нишастаанд.

Ман, ки аз муомилаи ҷаддаам нисбат ба ҳазрати қиблагоҳам хеле дилгир шуда будам, хусусан аз ин гашта омаданашон, ки хилофи одаташон буд, дар ҳайрату изтироб мондам. Чаро ки ҳар дафъа ки ба ҳавлии аммам мерафтанд, даҳ рӯз—понздаҳ рӯз меистоданд. Моён ҳар кадом барои диданашон ва таклифи омаданашон ҷанд мартаба мерафтем, баъд аз он меомаданд. Агар намерафтем, ҳаргиз намеомаданд. Ин муомила ба тақдире, ки бе ҷангу ҷанҷол мерафтанд. Аммо агар ба тариқи коҳиш раванд, ба ин тариқ ки аз ҳазрати волидам ё волидаам ё аз дигар мутаалликон ранцида раванд, муддати рафтанашон ба як моҳу ду моҳ мекашид. Дар ин муддат шахси гунаҳгор шудагӣ ҷанд маротиба рафта тавба мекард. Боз ихтиёри омадан ба худашон: кадом вақте ки ҳоҳанд, ба ранге ки рафта буданд, меомаданд. Ҳар дафъа расиданашон ба гузари Мирзо Ғафур дар охири рӯз буд, омаданашон ҳам ба ҳавлии моён дар охири рӯз вокеъ мешуд. Ин дафъа бар хилофи таомулҳои маъхуда ҳамин рӯз гашта омаданашон билкул (тамоман) хилофи қоиди мустамираашон (доимиашон) буд. Хусусан, вақте ки маро диданд, пурсиданд, ки:

— Падарат кучст?

Аз ин саволи ҷаддаам ба ҳуд ларзидам. Чаро ки яқин медонистам, ки ҷаддаам ҳаргиз сари савдои падари бузургворам надоштанд, қатъан ном њамегирифтанд. Ин дафъа муомила тамоман бар хилофи мӯътод (одат) ва замонҳои гузашта буд. Лиҳозо (бинобар ин) шак накардам, ки зоҳирان ғазабашон боло гирифта, ба оташгиракҳои задагиашон дилашон хунук нагашта, бинобар он аз роҳ гашта омадаанд. Хусусан қиблагоҳамро ном гирифтан ва суроғ кардан аввал далел буд аз барои ин маъни. Аз ин ҷиҳат ҳайрон шудам, ки ҳазрати қиблагоҳамро ҳастанд гӯям ё не. Агар ҳастанд гӯям, албатта «гирифта биёр!» ҳоҳанд гуфт. Дар он сурат боз ҷанд адад заҳми оташгирак иловай заҳмҳои собиқ ҳоҳад шуд. Агар «нестанд» гӯям, рафта мебинанд, ки мурофиа¹ пурсида истодаанд, аз шакли шуми ман безор ҳоҳанд шуд. Баъд аз ин марҳаматҳое, ки дар ҳаққи ман доштанд, конадам якун (буду нобуд) ҳоҳад гашт. Чун дидам, ки ба дасташон оташги-

¹ Мурофиа — ҳалли даъво дар маъкама, мухокимаи суд.

ракеву калтаке наоранд, гүфтам: зохирал ии дафъа ба данином ва коённи забони иктифо (кифбя) хоҳанд кард. Лиҳозо, боз катъи иакарда гүфтам:

— Баъд аз шумо баромада рафта буданд. Ман ҳозир аз мактаб омадам. Надонистам омада бошанд ё не. Дида омада ҷавобашро медиҳам,— гүфта ба ҳизмати ҳазрати қиблагоҳам тобасироҳу омадам.

Дидам, (надар) аз ҷое ки рафта буданд, ҳозир омадаанд. Акнув муқайяди либос қашидан ҳастанд. Салом кардам, ... баъд аз навозишоташон гүфтам:

— Ба ҳавили марҳамат қуанд.

Азбаски ин маъни пеш аз ин ҳаргиз ба зухур наёмада бул ҷаро ки ҳар бор ки хоҳанд, ҳудашон ташриф меоварданд, агар ҳафтаву даҳ рӯз ҳам наҳоҳанд ва надароянд, касе ёрони ии надонит, ки таклиф қуанд. Ин бор, ки бар ҳиллоғи одату расм ии маъни ба зухур омад, як дараҷа тааҷҷуб карда, боз аз бораи ии ки ман малул нашавам, гүфтаанд:

— Ҳозир ҳалок шуда омадам, чӣ кор доштаанд? Ман гүфтам:

— Бибиам омаданд, шуморо металабанд.

Ҳамин ки номи бибиро шуниданд, ранг аз руҳсорашон парида, аламҳон оташгирак, ки ба сабаби мулоғифае (лутфу марҳамате) ба ман аз хотирашон рафта буд, ба хотирашон омада, аҳволашон билкуллӣ тағъир ёфт. Ҷаро ки одати маъҳуда ва мустамирраи мазкураи волидаашонро ҳазрати қиблагоҳам низ мединистанд. Ин дафъа бар ҳиллоғи мотақаррар (одати муқаррарӣ) соати дувоздаҳ омаданашон бе сабаби кулӣ наҳоҳад буд. Сабаби кулӣ илтифот набудан муқаррар! Албатта бопси омадан иҷрои коҳиш асту бас! Натиҷаи вай фақат ҳӯрдани оташгирак! Аз ин ҷиҳат ҳазрати қиблагоҳам аҷаб ҳолате шуда буданд, музтару ҳайрон гаштанд.

Ман изтиорору изтироби ҳазрати қиблагоҳамро дидам, бенҳтиёр гиристам. Алоайиҳол (ба ҳар ҳол) аз ҷояшон барҳостанд ва дасти маро ба дасташон дар ҳоле ки меларзид, гирифтанд ва раҳсипор гардианд... Расидем ба ҷое ки ҷаддаам нишаста буданд. Ҳамин ки қиблагоҳам ба ҷаддаам муқобил шуданд, ҷаддаам аз ҷои ҳуд барҳостанд ва ба ҳазрати қиблагоҳам салом карданд. Ҳазрати қиблагоҳам чун ии бор таври корро ранги дигар диданд, давони омаданд, дастҳои ҷаддаамро бӯсиданд, ба ҷашмонашон молиданд.

Чаддаам ииз сару рӯи қиблагоҳамро ба дасти худ мондиаю бўсида гуфтанд:

— Дар ии қадар муддат ман қадри туро надонистам ва рутбай туро нафаҳмида будам.

Чун ин муомила ба зухур омад, ҳазрати каъбагоҳӣ (модар) ва ҳамшираҳо ва соири (дигар) ашхосу иисвои (занон), ки аз омадани чаддаам тарсида, ҳар як дар завоё (кунҷакҳо)-и хона ва мадонҳою даҳлезҳо ҳазида буданд, ҳама якбора ба рӯи ҳавлӣ баромада, ҳар қадомашон омада аз ин мулотифаи чаддаам мамнун гашта, яке дастҳо ва дигаре қадамҳои чаддаамро мебўсиданд.

Алоайиҳол ҳазрати қиблагоҳам хурсандона ба мақаррашон (қароргоҳашон) муроциат намуданд (баргаштанд). Чаддаам хонаашонро кушода қарор гирифтанд. Ҷамен занҳою кӯдакон ба гирдашон ҷамъ омаданд. Пас аз он чаддаам сабаби гашта омаданашон аз роҳ ва боиси ин ҳама илтифоташон ба қиблагоҳро чунин дар маърази баён оварданд, ки:

— Баъдамо (пас аз он) ки ман қаҳр карда аз ҳавилӣ баромадам, як дараҷа ба болои суффаи фалон нишастан ва ҳалокиамро баровардам. Аз он ҷо барҳоста, ба дари сарои Урганҷ расидам. Дар ин вакт аз тарафи Регистон дар байни обирон (роҳгузарон) шӯришу ғавғо пайдо гашт, ҳаяҷон воқеъ шуд. Одамони рафтагӣ аз роҳ гашта омаданд. Савораҳо аз мароқиба (марқабҳо)-шон фуромада, дутарафа саф баста, кӯчабоғ карда, дастҳо пеш гирифта, ба роҳи калони Регистон ҷашм дӯхта мунтазир истоданд. Ман шак накардам, ки амир меоянд. Ман, ки дар тамоми умри худ амирро надида будам, ҳостам, ки дар дами аҳир як дараҷа амир ва қайфият (чиғунагӣ)-и саворӣ қардани ўро бубинам. Бад-ин ғараз ба дарвозае даромадам ва ба роҳраваш пинҳон шудам. Мунтазири омадани амир гаштам. Маъмурон ва одамони ў намудор шуданд. Ман ғофил намонам гуфта, саропо ҷашм шуда дар роҳ нигоҳ мекардам. Билқул қариб гашт (наздик омад), таваҷҷӯҳи ман ҳам том шуд. Овози абзоли сари асп ба гӯшам расид, сару гардани асп ҳам намудор гардид. Вақте шуд, ки дар болои асп касе дар ғояти таҷаммул (шукӯҳу дабдаба) пайдо шуд. Ба дикқат амирро мебинам гуфта, нигоҳ карда дидам, (ки) писарам раис буда. Ҳайрон шудам, ки писарам фалон ба ин рутбаву ҷода расида будааст, мани бехабар ҳар

рӯз ўро дашном медиҳам, гоҳо мезанам, беакл мегӯјам. Ман надониста будаам, фарзандам сдами калон шуда будааст. Мардумон то ин дараҷа қизат мекардаанд. Аз ин ҷиҳат аз кирдори имрӯза ва гуфтори пешниаам пушаймон шуда, аз ҳамон ҷо гашта омадам, ки аз дили фарзандам барорам...

Ман баромада кайфияти гашта омадани ҷаддаам мавъ (ва) ҳикояти мазкурано ба самъ (гӯш)-и ашрафи қиблагоҳиам расонидам. Қиблагоҳам завқҳо карда: «Акинун аз шаттаву заҳми оташгирак ҳалос шудам», — гуфта хурсандӣ намуданд...

8

Дар замони амир Насруллоҳ кафшдӯзе буд зариғу ҳуштабъ, ҳаззол (ҳазилкаш), сухандон. Ҳони мазкурро ҳар тоҳро дар роҳ ба устои мазбур мулокот афтодӣ, дахле жард ва усто ҷавоби ҳавломезе гуфт. Аз иш мамар (аз ин сабаб) ҳони олишонро ба устои сухандон маърифате ҳосил шуда буд.

Рӯзе дар роҳе ҳар ду мулокӣ шуданд. Усто дар бағали ҳуд чанд ҷуфт кафши заифона дошт. Ва ҳол он ки пеш аз ин кафши мардона мефурӯҳт. Ҳон гуфт:

— Усторо чӣ боис шуд, ки кафши заифона мефурӯшанд?

Усто бадехатан гуфт (байт):

Мардона дӯхтем, зи мо қас намехарад,
Рав, рав, занона дӯз, ки мардон ҳама ҳаранд¹.

9

Амири мазкурро надиме буд мулаққаб ба Махдуми Гов, ки аз ин лақаб зиёда мутааллим (аламнок) буд. Амир Насруллоҳро расм чунин буд, ки ҳар ҳафта як мартаба ба зиёрати ҳазрати Накшбанд бо маъдуде чанд (чанд нафар) аз хоссони ҳуд мерафт. Дар айёми тирамоҳ, ки дехконон мавошӣ (ҳайвонот)-и ҳудхоро дар биёбон раҳо кунанд, амир Насруллоҳ қасди зиёрати ҳазрати бузургвор кард.

Дар аснои роҳ фавҷе аз ғонон ба расми маъмул

¹ Зарофати усто дар ин аст, ки ў мардонро ҳар номида, амирро низ аз он қабил медонад.

дар биёбон машғули чаро буда, ба садоҳои муҳиб на-
фир (фарьёд) ба фалак мерасониданд.

Амир Насруллоҳ ба маҳдуми мазкур хитоб намуда
гуфт:

— Говон чӣ мегӯянд?

Маҳдум гуфт:

— Нафаҳмидам, пурсида арз мекунам.

Ин бигуфт ва ба тарафи говон равон шуд. Чанде
гӯш ба даҳони говон ниҳод. Омада ба саф пайваст.

Амир пурсид:

— Чӣ мегӯянд?

Маҳдум гуфт:

— Лоиқи арз нест.

Амир илҳоҳ (дарҳосту илтимос) мекард. Охируламр
маҳдум гуфт:

— Азбаски маҷбур кардед, мегӯям. Говон мегӯ-
янд: «Ту, ки говӣ, дар хайлӣ мо бош, ба қатори ҳарон
чӣ мекуни?...»

10

Амир Насруллоҳро надиме буд мулаққаб ба Маҳ-
думи Гунбаз. Рӯзе амир аз маҳдуми мазкур пурсид:

— Шунидам, дирӯз воизеро¹ ба асои худ задаед.

Маҳдум гуфт:

— Оре.

Амир гуфт:

— Чаро?

Маҳдум гуфт:

— Барои он ки дурӯғӣ буда.

Амир гуфт:

— Чӣ дурӯғ гуфт?

Маҳдум гуфт:

— Дирӯз гузорам ба маҷлиси ваъзи ӯ афтод, ме-
гуфт: «Ҳар касе, ки подшоҳи аср ӯро шиносад, он кас
дармонда нашавад». Азбаски дурӯғи сареҳ гуфт, ба
асои худ задам. Чаро ки ман худ надими шумоям ва
маро хуб мешиносед, маазолик (бо вучуди ин) аз ҳа-
ма мӯҳтоҷтарам. Дурӯғе аз ин равшантар наҳоҳад
шуд.

Амир бисъёр хандид ва эҳсони бешумор намуд.

¹ Воиз — ваъзгӯй, касе, ки мардумро ҷамъ карад насиҳат ме-
гӯяд.

Козӣ Сайдҷон-маҳдуми Назмитаҳаллус, ки ибни хол (тагонбача)-и роқим буд, рӯзе ба ҳузури ман нишаста ғазале аз ашъори худ бароварда оғози хондаян кард. Маълум мешуд, ки тоза дар қайди назм қашидा (нав навиштааст). Пас аз тамоми ғазал шикоят аз ишколот (душвориҳо)-и замон карда гуфт:

— Имрӯз як нафар каннос (ахлоткаш)-ро бо ҷиҳати баровардани қозурот (ахлотҳо)-и ҳавилий ба дутанга қарор кардем. Кабул накард. Ҷаҳор танга металабад.

Роқим гуфтам:

— Зудтар ба ҷаҳор танга розӣ шавед. Агар ҳамин тариқа шеъргӯй шиоратон бошад, ба даҳ танга ҳам розӣ наҳоҳад шуд.

Волиди мочид (падари бузургвор)-ам ҳикоят мекарданд, ки рӯзе ба нияти адди мактуба ба масҷиде даромадам. Ҕидам, шахсе ба хондани маснавии Мавлони Рум (Ҷалолиддини Румӣ) машғул, ҷамъе бар ўғирд омада. Баъзе ба тариқи муроқаба сар дар пеш афқанда, бархе аз мучозаба рӯю мӯи хеш қанда. Фурсате тавакқуф намудам, соате дар доираашон нишастам.

Корӣ (хонандагӣ) баъд аз итномии Маснавӣ, чунон ки донӣ, ғазале сар кард ва тараинуме оғоз. Чун бад-ин байт расид, ки (байт):

Дехкони солхӯрда чӣ ҳуш гуфт бо писар,
К-эй иури дид, ба ҷуз аз қишиға надравӣ.

яке аз он ҷамъ сар бардошт, пой ҳамекӯфт, даст бар ҳаво мекард, фарьёд бароварда мегуфт:

— Ҳонаи ҳаннот сӯҳт, гандум арzon ҳоҳад шуд. Ҳазрати мавлавӣ ба ин байт бад-ин маъни ишорат кардаанд ва бад-ин атия (ато) башорат дода.

Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим таҳаллус торики салавот буд (намоз намехонд). Рӯзе аз вай пурсиданд, ки:

— Имрӯз намози бомдодро ба кучо хондед?
Гүфт:
— Ба мағоки кўрпа¹.

14

Роқими адимулқадр Зиёи садр ҳамроҳи мулло Назрulloҳи мутахаллис ба Лутфӣ, ки шариқу рафиқи ман буд, нишаста будем. Як дона пўсти барраи кабуди қароқӯлӣ, ки як нафар аз дўстонам ба тариқи армуғон фиристода буд, ба дасти худ доштам. Ин ҳангом яке аз тучҷор (савдогарон)-и соҳибэътибори Бухоро, ки ҳочӣ Султон гўфтандӣ, ... ба расми мўътод омад.

Лутфӣ аз ҳочӣ Султони тоҷир (савдогар) пурсид, ки:

— Ҳамин пўст, ки фалон фиристода, ба чанд танга меарзад?

Ҳочӣ гўфт:

— Ин пўст ба он шаҳс ҳамроҳи пўсти бисъёр омадааст.

Лутфӣ гўфт:

— Маро ба кайфият (чиғунагӣ)-и омадани он коре нест, балки муроди ман он аст, ки филвоқеъ ба чанд танга меарзад.

Ҳочӣ гўфт:

— Дар бозор як дона пўстро аз даҳ танга то панҷоҳ танга харидуфурӯҳт мекунанд.

Лутфӣ гўфт:

— Ғарази ман фаҳмидани нархи ҳамин пўст аст, на мутлақи он, бинобар он муғид дар ҷавоб таъини кимати хусус ҳамин пўст аст, на ғайри он.

Ҳочии тоҷир дар ғазаб шуда гўфт:

— Домулло, аҷаб одаме будаед! То ҳоло намедонед, ки пўст баҳо надорад.

Чун сухан бад-ин ҷо расид, Лутфӣ инони таковар (асп)-и забон кашид, дигар маҷоли дам задан надид.

15

Дар хилол (мобайн)-и ин аҳвол ҳочӣ Абдулҳафиз ном бародари ҳочӣ Султони мазкур аз дар даромад,

¹ Magok — гор. Мағоки кўрпа — 1) номи масҷиде дар Бухоро;
2) тагӣ кўрпа.

робеъ (чорум)-и ҳуззор (хозирон)-и мачлис гашт ва
ҳокӣ (ҳикоякунанда)-и ахбори Руму Тифлис.

Лутфии мазкур аз ҳочии мастур ба такрибе пур
сид, ки:

— Беҳтарини таомҳои ҳарамайни шарифайн¹ ка-
дом аст?

Ҳочӣ гуфт:

— Дар он ҷо анвои атъима (хӯрок) муҳайёст, ки
ҳеч як аз онҳо дар ин вило (вилоят) мавҷуд нест.

Лутфӣ гуфт:

— Мумкин аст, чунин бошад, лекин хубтари онҳо
кадом аст?

Ҳочӣ гуфт:

— Дар ҳарамайни шарифайн аз нимча² гӯшт ҷа-
дин гуна таомҳо муҳайё месозанд.

Лутфӣ гуфт:

— Мусаллам, лекин аҳсан (беҳтар)-и он кадом
аст?

Ҳочӣ гуфт:

— Дар он диёр анвои атъима бисъёр... лекин аҳо-
лии он диёри шарофатосор ба хубии оши палави моён
мӯътирафанду иқрор.

Лутфӣ гуфт:

— Маро ба эътирофи онҳо коре нест, аммо филво-
кеъ беҳтарин таоме, ки дар он мамлакат шӯҳрат до-
рад, кадом аст?

Ҳочӣ гуфт:

— Онҳо оши палавро мутлақо ба масоба (дара-
ча)-и моён пухта наметавонанд, аз ин ваҷҳ бағоят му-
тааллим (аламзада)-анд.

Чун сухан бад-ин ҷо расид, Лутфӣ дам даркашид.
Аз сару савдои мубоҳисаву ҷидол гузашт, дигар пи-
ромуни ҷавобу суол нагашт.

16

Мулло Назруллоҳи ўроқи Лутфӣ, ки надим (ҳам-
сӯҳбат)-и амир Абдулаҳадҳон буд, рӯзе ҳамроҳи сой-
ри нудамо (дигар надимҳо) ба хидмати амири мазкур
таом меҳӯрданд. Яке аз нудамо, ки Абдулқодири инок

¹ Ҳарамайни шарифайн — ду ҳарами шарофатманд, яъне Мак-
каву Мадина.

² Нимча — 500 грамм.

гуфтандӣ, ки марди уммӣ (нохонда)-ву бесаъод ва абллаҳу баднажод буд, баъд аз таом аз рӯи хон (дастурхон) биринҷ мечиду меҳӯрд. Ҳамгион (ҳама) мунтазир буданд, ки бас кунад, то хонро бардоранд. Амирро низ ин кирдори ў марзӣ (писанд) наяфтода, аз ин атвори ў мутанаффир (нафратнок) буд. Иноқи мазкур аз ин чумла бехабар буда, саргарми биринҷ чидан буд.

Яке аз нудамо гуфт:

— Ҳамоно аз ош сер нашудаед?

Иноқ гуфт:

— Аз уламо шунидаам: ба ҳар дона, ки аз рӯи хон чида шавад, ҳуре дар биҳишт барояш ато кунанд.

Лутфӣ гуфт:

— Агар гап ҳамин аст, панҷ адад-даҳ адад хуркифоя мекунад. Ҳоло дусад-сесад дона биринҷ хӯрдаед. Магар дар биҳишт нияти к... фурӯши доред?...

МАДҲУ ЗАМ, БАДЕҲА ВА СУОЛУ ЧАВОБИ ШУАРО.

1

Музтариб — номаш Абдулмацид... Дар ҳаҷви мулло Назари мударрис дар ваҷҳи талабидави пули «Ҳидоя» ва «Шарҳи викоя»-аш¹ (назм):

Ё раб, Назар зи дафтари ҳастӣ назар² шавад,
Бо корвони шаҳри адам³ ҳамсафар шавад.
Ваҷҳи «Ҳидоя»-ву пули «Шарҳи викоя»-аш
Сарфи нахӯду ҷалпаку ҳалвои тар шавад.
Эмин наям аз ин марази бедаво, магар
Афтад ба бистари маразу мӯҳтазар⁴ шавад.
Шуд умрҳо, ба боди фатақ⁵ гашта мубтало,
Ё мурсилурриёҳ⁶, аз ин ҳам батар шавад.

¹ Номи ду китобе, ки аз китобҳои дарсии мадраса буд.

² Назар — камъёб, ноёб.

³ Адам — пестӣ.

⁴ Мӯҳтазар — ҳазаркунанда.

⁵ Боди фатақ — варами боднони зери ноғ

⁶ Мурсилурриёҳ — фиристондаи бодҳо, киноя аз худо.

Мұхтарам — тахаллуси ҳочй Неъматуллоҳ-махдум, Рұзе ба висоқи роқим (хонаи муаллиф) ташриф овард, дар вакте ки ман масти хоб будам. Дар ин асно чащм күшодам, дидам машғули навиштан аст. Тамом карду ба дастам дод. Дидаам, навишта буд:

„ Эй он, ки зиёни дидан ахбобай,
Монанди хумо¹ ба дидахо камъёбай,
Ман бахти туам, аз он сабаб бедорам.
Ту бахти мани, аз он сабаб дар хобай. ”

Мұхтарами мазкур рұзе маркабсавор ба манзилам расид. Ва ҳол он ки ҳар бор аспасавор меомад. Рафиқе дошт қорй Ҳайдар ном. Роқим аз харсавории Мұхтарам тааҷҷуб карда, боисашро пурсидам. Фавран гуфт (байт):

Гардун маро зи асп гирифту ба ҳар нишонд,
Ин ҷо касе наёмада ҳамроҳи ҳар, ки ман.

Мұхтарами мазкур дар ҷавоби хате, ки дар ҳолати маъзулий (аз мансаб фуруд омадан) навишта будам, навишта буд (рубой):

Эй он, ки туро тарғққиу нүкс равост,
Бар нүкс намонию тараққӣ барпост,
Гар понздаҳи маҳ аст дар торикӣ,
Вон понздаҳи дигар ба оини зиёст.

Мұхтарами мазкур рұзе бо тане чанд аз зурағову шуаро (хушсұхбатону шоирон) бар аробае савор ҷониби сахро гузар доштанд. Дар он миён ҷаноби Саҳбо яъне домулло Ҳайти лақлақагай, ки зикри эшон дар «Тазкират-ул-ҳумақо» алоҳида меояд, низ хузур доштанд. Дар он асно бачаи шутуреро диданд, ки дар миёни ҷангал дар ҷастухез аст. Ҳозирон аз ҷаноби Саҳбо илтимос карданد, дар борай ин манзара шеъре гүянд. Домулло фармуданд:

Тайлокро бигуфтамаш, ки ҷаро ғамза мекунай?

¹ *Хумо* — як мурғи афсонавӣ, ки ба сари ҳар кас соя занзад, он кас соҳиби давлат ва подшоҳ мешудааст.

Мисран дуввум ба хотирашон нарасида монд. Мұхтарам фавран қавоб дод:

Гуфто: Ба завқи шеъри ту җаллос мезанам.

3

Мунзим — Мирзо Абдулвоҳид аст. Аз хурді дар пеші роқими ҳақир (муаллиф) тарбият ёфта буд.

Рұзе ба дасти роқими сутур (муаллиф) хоре халид ва дард мекард. Мунзим хост, ки он хорро аз дасти май барорад, муқайяд (машғул) шуд ва май изҳори дард мекардам. Дар бадеҳа гуфт (байт):

Чунон ҳасисизоңанд мардуми олам,
Хасе зи дасти касе гар қашып, намефорад.

4

Азиз — тахаллуси Абдулазизхочаи қозии мұлаққаб ба Эшончони қундузй, ки аз ҳамдарсони роқим аст. Вакте ки Мирзо Низомиддинхочаи девонбеги мұлаққаб ба Мирзои Үрганчй ба ҳукумат (ҳокимй)-и Ҷаҳорчүй мансуб буд, Абдулазизхочаи мазкур ба вилојати Битик ба мансаби казо маъмурият дошт (қозй буд). Битик низ замима (илова)-и ҳукумати Ҷаҳорчүй буд. Дар байни миру қозй мухосимате (душмание) доир буд. Дар он айём ақзалқузотии дорулфохира (қозикалонии пойтахт) ба эшони Бақохочаи шайхулислом муфавваз (супурда шуда) буд. Дар байни Абдулазизхоча ва қозикалон низ қудурате буд. Фақат истизхор (такъя)-и Абдулазизхочаи мазкур ба мұлло Бурхониддини садри раиси Бухоро буд, ки аз қазо маъзул гашт (бекор шуд). Дар ин боб Абдулазизхоча аз Битик ба роқим (муаллиф) нағишт, ки:

Аз низоми даҳру¹ бурхони ҳаводис² шуд яқин:
Дар ҷаҳони бебако рӯи бақо³ нодиданист.

¹ Низоми даҳр — тартиби дуньё, ишора ба Низомиддинхочаи мазкур.

² Бурхони ҳаводис — далелу хүчкати корх, ишора ба Бурхониддини мазкур.

³ Бақо — устуворй; ишора ба Бақохочаи мазкур.

Роқим дар ҷавоби он навиштам (байт):

Аз низоми даҳру бурҷони ҳаводис гам махӯр,
Дар ҷаҳони бебақо наబвад Бақоро ҳам бақо.

...Айзан (боз), дар бораи Бақоҷоҷаи қозикалон, к
бинобар пири гӯшаш гаронӣ пайдо карда буд, обов
аҷлодаш аз содоти разавия...¹ буданд, (Азиз) бағоя
некӯ гуфта (байт):

Машҳади мо бенавоён баъд аз ин даргоҳи ўст,
Дар Бухорон шариф ни Карбалон² дигар аст.

5

Сомӣ — таҳаллуси Мирзо Азими Сомии мунҷӣ. А
ўст (байт):

Муфлисам³ аз сурату сират ба ман суде накард,
Гавда⁴ меҳоҳад сипехру⁵ риш мечӯяд фалак.

Ҳомид — таҳаллуси Ҳомидбеки тӯқсобаи балхӣ. Да
ҷавоби ў гуфта (байт):

Муфлисам аз сурату сират ба ман суде накард,
Кӯсагӣ хоҳад сипехру лоғарӣ ҷӯяд фалак.

6

Фитрат — таҳаллуси мулло Курбонхони Бухорис.
Роқими адимулқадр (муаллиф) рӯзе дар маҷлиси аҳ
боб (дӯстон) дар айёми шубоб луғати «ниҳолӣ»-р
пурсидам. (Фитрат) фаврӣ гуфт (рубоӣ):

¹ Содоти разавия — авлоди имом Ризо, ки аз имомхон ше
ҳо буда, қабраш дар шаҳри Машҳад аст.

² Карбало — номи шаҳре дар Йирқ, ки дар наздикиҳои (имом Ҳусайн кушта шуда буд. «Ин кар балои дигар аст» ҳа
хондан мумкин аст. Мисрай якуми ин байт дар «Ҷадоштҳо»-и (Айнӣ («Куллиёт», ч. VII, саҳ. 26) ба шакли «Аз Бухоро кӯр рағ
ту кар ба ҷои ў нишаст» омадааст.

³ Муфлис — камбағал; мазмуни мисраъ: намуди зебо надорад
аммо аз сират (ботини зебо) фоидае надидам.

⁴ Гавда — ҷусса, ҷуссай қалон.

⁵ Сипехр — осмон, қиноя аз дунъё.

Эй ранги рухат ба ранги олӣ¹ машхур,
Еқутлабат ба хушмақолӣ² машхур.
Аз нахли қади ту баҳравар шуд тӯшак³,
Гардид аз он рӯ ба ниҳолӣ⁴ машхур.

Рӯзе аз маъни «бағо» пурсидам. Фитрат (гуфт):

Аз ёр вағо тамаъ намебояд кард,
Е тарки чағо тамаъ намебояд кард,
Аз чарҳ умеди поймардӣ⁵ ғалат аст,
Мардӣ зи бағо⁶ тамаъ намебояд кард.

7

Афзал тахаллуси Афзал-маҳдуми Пирмастист. Ко-
зӣ Бадриддинро⁷ ҳаҷве карда, ки ба ҳасби зоҳир мад-
ху қасидаест. Як байташ ин аст:

Гар туро ман қозин ҳочот⁸ ҳонам, месазад —
Ҳаст даргоҳи ту ҳочатхонаи аҳли ҷаҳон

8

Фитрат, яъне қозӣ Курбонхон, ки дар ҳусну ҷамол
адимулмисол (бемисл) ва дар фазлу камол бекарину
ҳамол (бемонанд), дар шоирий беҳамто, дар соҳирий ан-
гуштнамо, дар муаммоёбӣ якто буд, дар райъон (дав-
раи аввал)-и ҷавонӣ ҳамроҳи ҷанде зурафову фузало
дар маконе фарҳатафзо тарҳи маҷлис андохта буданд.
Фитрат ба тақрибе мутараними ин шоҳбайт шуд, ки
(фард):

Дорам диле, ки шӯълафурӯшист кори ў,
Доман мазан, мабод, ки афтад шарори ў.

¹ Олӣ — сурхӣ.

² Хушмақолӣ — хушгӯй, хушгапӣ.

³ Тӯшак — палоси пурқимат.

⁴ Ниҳолӣ — қолинчае, ки дар вай нақши ниҳол андохта боф-
та бошанд.

⁵ Поймардӣ — мададгорӣ, ёрӣ.

⁶ Бағо — бевафой.

⁷ Қозӣ Бадриддин — яке аз қозикалонҳои машҳури Бухоро.

⁸ Қозии ҳочот — қозии шариат; адокунандай ҳочатҳо, ҷоҳат-
барор; яке аз сифатҳои худо.

Домулло Абулфазли садри аълами балхии Сират низ дар он ҷамъ ҳозир буд, бадеҳатан ба иҷозати Фиррат чунин гуфт (фард):

Ман шамъи маҷлисам, ки ба ман ҳар кӣ дам занал,
Хомӯш нишаста тира кунам рӯзгори ў.

9

Савдо, яъне Абдулқодирхочаи ҷамоаи ӯрок, ки анди су ҷаъне (ҳамдаму ҳамнишин)-и сӯҳбати амир Музофархон буд. Рӯзе дар маҷлиси фузало ین мисраъ ба хотири амир хутур кард (омад) (мисраъ):

Гуфтам, ки адам¹ гашт вучудам² зи ғами ту

Савдо фавран чунин тазмин кард, ки:

Гуфто, ки киро ғам зи вучуду адами ту.

10

Вақте ки сити иштиҳори (овозаи шӯҳрати) фазлу камоли Шамсиддин-маҳдуми Шоҳин гӯшгузори роқими адимулқадр Зиёи садр гардид, мулло Назруллоҳи Лутфиро фиристода аз ашъори ў талаб намудам. Ин қасидаро бадеҳатан гуфта фиристод:

Қосид расиду муждаи маҳдуми рӯзгор
Овард чун ба мурғи чаман муждаи баҳор.
Афрӯҳт ранги чехраи ман чун ба гул чаман,
Биздуд занги хотири ман чун ба мул хумор.
Гуфт: Эй хиҷил зи килки ту бар дафтари сухан
Машшотае, ки ғоза³ ниҳад бар руҳи ниғор.
То кай чу шӯъла мӯътакиф⁴ дар қаисори санг?
То кай чу мӯҳра муктаниф⁵ дар даҳони мор?
Ту чун садаф ҳамӯш, ман истода бар сарат,
Аз дурчи лаъл лӯълӯи лоло кунам ғисор.

¹ Адам — нестӣ.

² Вучуд — ҳастӣ.

³ Ғоза — сурҳӣ.

⁴ Мӯътакиф — гӯшанишин.

⁵ Муктаниф — паноҳҷӯй.

Чандин фурӯги маҷлиси рӯҳониёни мабош
 Дар тангнои ҳучра чу шамъи сари мазор.
 Бар худ абас матан, ки дар ин базмгахи ниҳон
 Дар пардаи суруд намонад навои тор.
 Дархӯрди арзи ҳазрати он маҳзари¹ фунун
 Зан бар ҳарири гул рақам аз нофай татор
 Шеъре баланд тарҳ кун, он сон ки рафъаташ
 Бар фарқи офтоб ниҳад пои ифтихор.
 Дигар қасида, хоҳ газал, хоҳ маснавӣ --
 Аз ҷинси шеър ҳар чӣ ки дорӣ, биёҶ, биёҶ.
 Гуфтам, ки эй ҳадиси ту дар гӯши ҷони ман
 Бех зон расад, ки муждан суре ба сӯгвор.
 Оё надонӣ он, ки миёни суханварон
 Ҳамчун имоми сабҳа² манам сокит аз шумор.
 Не бар ман эҳтимом қасеро, на эътино,
 Не бар ман илтифот қасеро, на зътибор,
 Инак, дар ин диёр манам аз сафои табъ
 Оинае, ки қадр надорад ба Зангібор.
 Чун бошад он, ки тӯхфа барам пеши дур ҳазаф?
 Чун гардад он, ки ҳадъя қунам назди ғунча хор?
 Эй сайрафӣ, ки бар маҳаки имтиҳон занад
 Раъи мунири ту зарӣ ҳуршедро иёҶ,
 Бошад зи фикри соқибу³ маънни равшанат
 Ҳуршед дар баробару оина дар канор,
 Ҷуз табъи софии ту, ки дорад сафои об,
 Дар мазрай камоли ту қас нест объёҶ,
 Фарзанди арҷманди хидеви замонай,
 Ки он кӣ ёфт пояи давлат бад-ӯ қарор...
 Маҳкам бувад иродати ту дар замери ман,
 Чунон ки сим дар дили санг аст устувор.
 Шоҳин ҳамеша сайди қабӯтар қунад, вале
 Ин турфз, шуд қабӯтари ҳулқи туро ширкор.
 Манзури ман зи мадҳи ту ҷуз дониши ту нест,
 Яъне маро зи аҳли таваққӯ⁴ гумон мадор.
 Мадҳе, ки аз ниҳоди таваққӯ қашид сар,
 Бо дигарон тафоҳуру лекин марост ор,
 Аз ҳафт ҳони ҷарҳ лаби нон қифоят аст
 Онро, ки чун ҳилол қаноат шуд ихтиёҶ.

¹ Қиҳзар — ҳуччат.

² Имоли сабҳа (субҳа) — донаи қалони тасбех, ки онро дар вакти тасбехгардонӣ намешумуранд.

³ Соқиб — равшан, тобон, дурахшон.

⁴ Таваққӯ — умед, ҳоҳиш, ин ҷо ба маънни тамаъ.

Тазмини Зиёи садр:

Васлаш омад тангудозу хацраш омад умркох,
Диданаш душвор, нодидан аз он душвортар.

Мирзо Сайд-махдуми Назмӣ:

Мирам, ўро гар набинам, сӯзам, ар бинам, ачаб,
Диданаш душвор, нодидан аз он душвортар.

Роқими адимулқадр дар айёми таҳсил шабе дар
хӯчрай худ ба мадрасаи Кӯкалтош будам. Ҷамъе аз
шурако (шарикон) ва нудамо (надимон) ҳозир бу
данд. Аз он ҷумла Абдулазизҳоҷаи мазкур буд. Бе
такрибе ин байт ба хотирам расид, ба забонам ҷорӣ
шуд, ин аст:

Чон бар кафи даст аст ба исори¹ нигоҳат,
Дил мунтазири сумми саманд аст ба роҳат.

Абдулазизҳоҷа ҳозир буд, фавран гуфт (байт):

Бихром сӯи кулбаам аз рӯи тараҳҳум,
Ин кулбай факр аст, худо бод паноҳат.

Ман гуфтам:

Ин лутф, ки дар ҷоҳи занахдони² ту дидам.
Сад Юсуфи мисрӣ фитад аз шавқ ба ҷоҳат.

Абдулазизҳоҷа:

Умрест, ки дар дидай ман нур набошад,
Равшан бикун им хона ба руҳсори чу моҳат.

Гуфтам:

Хастанд ба ҳунрезии он нарғиси ҳунҳор —
Теги ниғаҳу новаки мижгон — ду гувоҳат.

¹ Исор — бахшиш, инъом.

² Ҷоҳи занахдон — қиноя аз манаҳ.

Абдулазиз:

Рӯзе, ки ба ушшоқ зи хичроҳи ту афтод.
Не шом, ки наҳибат (?) бувад аз ҷашми сиёҳат.

Гуфтам:

Дар ғорати ҷону дили ин ошиқи маҳзун
Холу ҳати шабранг басанд аст сипоҳат.

Абдулазизҳоҷа:

Дар даҳр надидем қасеро, ки набошад
Озурдадил аз ваъдаи ҳар шому пагоҳат.

Гуфтам:

Дар дидаи ушшоқ Зиё нурфишон шуд,
Афтод ба сӯяш магар аз лутф нигоҳат.

13

Рӯзе чанде аз зурафо (ҳуштабъон) ба хидмати роқим (нависанда) буданд. Табъозмой мекарданд. Ман машғули коре будам. Аз он ҷумла Абдулқодирҳоҷаи мутахаллис ба Савдо буд, ки марди закитабъ, ҳушмуҳовара (ҳушсӯҳбат), ҳушхӯй, бадеҳагӯй буд. Амир Музаффархон ба надими худ ихтисос дод. Аз он ҷо ки пеш аз ин озод ва мутлакулинон (вораста) мезист, аз такаллуфоти (расмиятҳои) дарбори амир чун булбули дар қафас асир, чун нахчири дар маҳбас (ҳабсхона) дилгир буд. Ин бор, ки ташриффармои ҳузури ман гашт, аз чаҳорбоғи Ширбадан, аз рикоби амир омада буд. Табъаш шўрида ва димоғаш сӯхта, бад-ин алоқа ин рубой гуфт:

Эй ҷарҳ, басе ситам ба ҷонам кардӣ,
Бисъёр забуну нотавонам кардӣ,
Ман ошиқи ринди бенамозе будам,
Дар Ширбадан намозхонам кардӣ.

Дигар ахли маҷлис, ки қорӣ Раҳматуллоҳи Возех—мваллифи тазкиратушшуарои «Тӯҳфат-ул-аҳбоб» ва «Савонех-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» буд, дар

талоқати лисон (маҳорати суханварӣ) ва фасоҳати ба-
ён ва ҷомеъияти (фаро гирифтани) улуми аклию нақ-
лӣ ва тафсиру ҳадис назиру адил иадошт. Амир Му-
заффархон аз ғояти иштиҳори (овозаи) фазлу жамо-
лаш ба хидмати дарбори ҳуд муаззаз (сэрбаланд) соҳ-
та. Дар ин айём бино бар истиғно ва гурур, ки ло-
зими зоти аҳли хираду шуур аст, аз хидмати амир муз-
танаффир ва нафур (барҳазар) буд. Аз ин ҷиҳат ба-
рои қасси бахҷат (шодмонӣ), ва суур ба хидмати
роқими сутур (нависандай ин сатрҳо) расида. Вай
ниز, ки озурдаҳотир ва сӯҳтадимоғ буд, гуфт:

Эй ҷарҳ, басе ситам ба ҷонам кардӣ,
Аз ғоқаву факр саргаронам кардӣ,
Афқанда ба қунчи ӯзлат оҳир имрӯз
Мӯҳтоҷ ба як порча ҷонам кардӣ.

Мулло Абдуллоҳи Авзаҳ — яке аз таллоқони (су-
ханварони) рӯзгор ва афсаҳони (хушгӯёни) адвор
(давр), қудрати ашъораш возех, қуввати гуфтораш
лоех (равшан) буд, ба муносибати ҳолаш маносиб
(манасаб) наёфта, дар камоли қашшоқию эҳтиёҷмандӣ
ба сар мебурд, дар ин ҷо ҳозир буд (рубоӣ):

Е раб, ту мутен қасу ҳокас кардӣ,
Дар дидай қас камтар аз ҳас кардӣ.
Ҳакқо, ту ҳудои бандапарвар будӣ,
МОНО, ки ту бандапарварӣ бас кардӣ.

14

Мулло Қурбони Фитрати мударриси бухорӣ, ки аз
дӯстони содик ва муҳиббони шафиқ (ошноёни меҳру-
бон)-и ман буд, яке аз мударрисони номдор ва як на-
фар аз дарсгӯёни соҳибэътибори ин диёр, ба ниҳояти
дараҷа муҳакқиқу мудакқиқ ва мӯшикоф, дар ваҷҳи
«Мирзоҷон» ва «Татиммат»¹ аз устодони сиқа (пур-
дон, пуртагриба) басалиқатар буд. Аз ин ваҷҳ тамо-
ми талабагони фаҳим (бофаҳм) талмизу (талабаю)
шогирди ӯ буданд. Ҳама ҳушфаҳмону закитабъон аз
дунболаш медавиданд ва ба атрофаш метаниданд, ба
хилоғи Шамсиддин-маҳдуми Шоҳин, ки бо вучуди са-

¹ «Мирзоҷон» ва «Татиммат» — номи китобҳои дарей.

ромади ин фирқаи (гурӯҳи) закия (хушзехн) будан ба хең вачҳ алоқа надошт, бо он ки хурдсол буд, ба ниҳояти дараҷаи фазлу камол, мунтаҳои дараҷаи ҳусну чамол буд. Ба иқтизи (такози) ғурури ҳусну камол ҳаргиз ба Фитрат сар фурӯ намеёвард. Фитрат, ки аз ду ҷиҳат ҳам толиби сайд кардан ва ҳамвора роғиби (дар кӯшиши) қайд намудани ў буд, аз ин вачҳ домҳо мегустуронид. Шоҳин, ки пешааш сайёдӣ буд, сайди касе намешуд, мағрури камолу чамоли худ буда, гардани даъвӣ баланд медошт. Фитрат ба мазмуни ин ки «изо яиса ал-маръу тола лисонуху»¹ ин байт дар бораи Шоҳин гуфт:

Худфурӯшӣ қасали кӯҳна бувад Шоҳинро,
Мекунад ишва ба ҳар ҷо зани даллола барин.

Ба мантуқ (байт):

Даҳани хеш ба дашном маёло, зинҳор,
К-ин зари қалб ба ҳар ҷо ки дихӣ, боздиҳанд.

Шоҳини диловар ин хабар шунид, теғи забон аз наём кашид ва дар майдони ҳичо дар ҷилва даровард. (ки) ин аст:

Дӯшам омад зи бараш ҳурнажоде, ки хаташ
Мушки азфар² зада бар лолаи аҳмар³ бошад.
Бар руҳи озарияш турраи анбароин
Бар сари ганҷ фурӯҳишта⁴ чӯ аждар бошад.
Кас надидаст ба ҷуз абрӯи он моҳчабин
Бар сари моҳ ҳилоле, ки дупайкар бошад.
Он на абрӯю на гесӯст, ки бар мункири ҳусн
Зулфиқори Алию дарраи Уммар бошад.
Донае ҷанд дур аз ҳуққаи ёқут фишонд,
Ки Адан з-он ҷинсे сусту муҳаққар⁵ бошад.
Кай туро доираи фазл ба худ хонд мадор,
Гар ба коми ту на ин ҷарҳ мусаввар бошад.

¹ Агар мард ноумед шавад, забонаш дароз мешавад.

² Мушки азфар — мушки холис аз ҳушбӯй,

³ Аҳмар — сурҳ, сурҳранг.

⁴ Фурӯҳишта — афтода, овезон.

⁵ Муҳаққар — ҳакир гардондашуда, бекадр.

Чун ту мухтори ҷаҳоне шудай чун ҳуршед,
 Ку дигар ҷарх ба қадҳ¹ ту мухайяр² бошад.
 Таъна бар ҳалқ мазан, хоса Фитрат, ки писанд
 Нест он таъна, ки аз моҳ ба ахтар бошад.
 Гуфтам: Эй неши ҳадисат ба мазоқам чун нӯш,
 Аз ҷӣ бо ман зи ту ин тӯҳмати мункар бошад.
 Ман, ки и-орам ба назар Анварио Саъдиро,
 Шиква аз Фитратам оё ба кӣ бовар бошад.
 Ман, ки сайқалкаши оинай меҳрам, ба ҷӣ рӯ
 Зи ман оинай табъи ту муқаддар³ бошад.
 Гар маро дасти сухан дода ҳудо, ҳурда магир,
 Панҷ. ангушт кӣ дидаст, ки баробар бошад.
 Манам он маъракаорои ҳичо, к-аз дастам
 Ҳанҷари⁴ Мушфиқӣ омодаи ҳанҷар бошад.
 Лутф дар табъу ҳунар дар кафу дил дар хирадам
 Музмар он гуна, ки дар оина ҷавҳар бошад.
 Ҳал қунам уқда⁵ ба сарпанҷаи андеша чунон,
 Ки ба ангушти набӣ моҳ мушаттар⁶ бошад.
 Наи килки⁷ ман агар ғоз қунад раҳҳай⁸ шеър,
 Бар фалак дафтари Шеъро⁹ чу дафи тар бошад.
 Ҳудфурӯшӣ накунам, лек зи даъвӣ ҳолӣ
 Набувад он ки сухандону суханвар бошад.
 «Зани даллола» магӯ, маънии бикрам дар лафз
 Чун арӯсест фурӯҳишта¹⁰ ба ҷодар бошад.
 «Қасали қӯҳна» гар эдун ба қасе ҳаст, бигӯ,
 Бо ман ояд, ки дами исавӣ¹¹ эдар¹² бошад.
 Нестам зоҳиду дар базми фалак зӯҳрасифат
 Шафаки меҳри маро бодаву соғар бошад.
 Тӯҳмати «ишваи ҳарҷоиям» аз ту боре
 Аз бузи мода ғалат бар шутури нар бошад.

¹ Қадҳ — рад, мазаммат.

² Мухайяр — соҳибхостиёр.

³ Муқаддар — малул, озурда.

⁴ Ҳанҷар — ҳалқ.

⁵ Уқда — гирех, душворӣ.

⁶ Мушаттар — бурида; мазмуни мисравъ: чунонки пайғамбар бо ангушташ моҳро бурид.

⁷ Килк — қалам.

⁸ Раҳҳа — чакра, қатраи об.

⁹ Шеъро — номи ду ситораест, ки онро Дудодарон низ меғӯянд.

¹⁰ Фурӯҳишта — пӯшида.

¹¹ Дами исавӣ — нафаси Исои пайғамбар, ки гӯё мурдаро зинда мекард.

¹² Эдар — ин ҷо, акнун.

Кош, ояд, ки сиғолем¹ зи ҳар фан бо ҳам,
 Аз қазо бар ману ту он чӣ муқаддар² бошад.
 То бубинем, кӣ дар фазл саромад сяд,
 То бидонем, кӣ дар разм диловар бошад...
 Он ки афзуд маро рутба ба шоҳинӣ, гуфт:
 Дигарон пеши ту камтар зи кабӯтар бошад.
 Ҳар кучо боз ҷунӣ боли сухан, лафзи туро
 Ду ҷаҳон маънини нозуқ тай як пар бошад.
 Ҳон, ки ҳар ҳарфи ман, эй муддани хурдашинос,
 Ангубинест³, дар ў сабри Сакутар⁴ бошад*.

Аҳмад-маҳдуми ўроқ ал-мутахаллис ба Дониш ал-машхур ба Аҳмади Калла шахсе буд дар ҷамеи улум (иљмо), якто, дар тамоми ҳунар беҳамто... дар таъриҳдонӣ лосонӣ, дар сураткашӣ ҳамдӯши Беҳзоду Монӣ, дар ахтаршиносӣ назари Улуғбеки Қўрагонӣ, дар ҳаттотӣ адили (баробари) Мир Алӣ, дар мусикӣ монанди Зўҳраи фалакӣ, дар лаввоҳию ҷадвалкашӣ Мир Шафेъро сонӣ, дар ҳазоқат (духтурӣ) ва табобат на-мунан Абӣ Алӣ дар саҳову ато Хотами Той, дар шеър Саъдии Шерозӣ, дар наср Ҳусайнӣ Кошифӣ буд. «Наводир-ул-вакоэъ» ва «Меъёр-ул-тадайюн» шоҳиди ҳол ва гувоҳи мақоли ман аст. Афзал-маҳдуми Пирмастӣ—муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» аз таломизи (шогирдони) ўст. Аз он ҷо ки бетамизӣ ва бепарҳезӣ дар ниҳодӣ ў (Афзал) муставлӣ (голиб) буд, ҳукуки событани ўро «кона ламякун» (буд, набуд) ангошта, ду нафар хидматгорони ўро, ки яке Қорӣ Каромати танбӯрӣ, дигар Қорӣ Неъмат ном дошт, ки ҳар қадом маҳбуби аҳли ҷаҳон ва марғуби замон буданд, унвон на-муда, бад-ин рубой ҳаҷв намуд (рубой):

Машхур бувад ба мардумон иффати⁵ ту,
 Чун иффати ту Каромату Неъмати ту,

¹ Сиголидан — андеша кардан.

² Муқаддар — насиб, сарнавишт.

³ Ангубин — асал.

⁴ Сакутар — номи ҷазирае, ки сабр он ҷо хуб бошад.

* Садри Зиёд ҷанд байти аввали ин қасидаро зикр ишкардааст. Матлаъи қасида ин аст:

Ускуфи ҷарҳ, ки фирӯза фалозар бошад,
 Ҳар замонаш ба сараш гардунай Фитрат бошад.

⁵ Иффат — хоксорӣ, ғаномусӣ.

Гар он бошад Каромату Нэъмат ии,
Шо... ам ба Каромати туву Нэъмати ту.

Чун ин маънӣ дар байни аҳли маънӣ иштихор ёфт,
Афзал-маҳдумро ҳама ҳадафи тири маломат кардан.
Фузало аз ҳар тараф сар бардоштанд ва забон ба таъ-
ну лаъни (нафрину маломати) ў кушоданд. Аз он чум-
ла Шамсиддин-маҳдуми Шоҳин бо он ки аз роҳи фу-
руре, ки дошт, ба касе икрор ва ба фазоилу камолоти
дигаре мӯътариф (эътирофманд) набуд, маазолик, аз
сари инсоф барҳост ва қасидаи гаррое дар мадҳи До-
ниш ва қадҳи Афзал гуфт, басе лаолии обдор суфт.

Мулло Абдулмачиди Музтариб, ки аз камоли во-
растагӣ маҳкуми аҳаде (дар ҳукми касе) намешуд ва
касеро хасе намеангашт... факат изҳор-ун-лил-ҳақ (ба
изҳори ҳақиқат) қасидаи Шоҳинро мухаммас намуд,
(ки) ин аст:

Бе шакку шубҳа, бе ламу¹ лову² райбу³ шак,
Бошад туро вуқуф⁴ зи омад-шуди фалак,
Табъи ту ангубичи қаромотро ҷалак,
Эй як варак зи дафтари фазли ту нӯҳ фалак,
Сити⁵ камоли ту зи само⁶ рафта то самак⁷.

Бошад савоб, он чӣ туро дар ҳаёл рафт,
Рафтӣ ба манзиле, ки дар ў Дониёл⁸ рафт,
Бар сидқи иҷ мақол басе қилу қол рафт,
Ҳар даъвие, ки аз ту ба фазлу камол рафт,
Бирчис мӯҳр карду Уторид навишт сак⁹.

Зоти ту ҳаст мухбири асрори нӯҳ сипехр,
Дониста маротиби адвори нӯҳ сипехр,
Авзои ҳафт ахтару асрори нӯҳ сипехр,
Пай бурдай зи илм бар осори нӯҳ сипехр,
Бар дониши баланди ту пайдост як ба як.

¹ Лам — не, киноя аз инкор,

² Ло — не, инкор.

³ Райб — шубҳа.

⁴ Вуқуф — огоҳӣ.

⁵ Сит — овоза.

⁶ Само — осмон.

⁷ Самак — моҳӣ, киноя аз моҳии зери замин, ки гӯё замин дар болои гов ва гов дар болои моҳӣ будааст.

⁸ Дониёл — номи яке аз пайғамбарони бани-Исроил.

⁹ Сакк — маншур, фарғон, ҳати тағдик.

Эй дафтари рамузи ҳикамро¹ намуда тай,
Дар шохроҳи олами асрор бурда пай,
Овозаи камоли ту бигрифт Руму Рай,
Эй фитратат² ба сина чу дар обгина май
В-эй нуктаат ба хома чу дар бобзан³ газак.

Хар кас, ки ҳаст мункири фазли ту, нокас аст,
Дар чашми эътибор вуҷудаш кам аз ҳас аст,
Ҳон, суратат ба гавҳари маънӣ мичаннас⁴ аст.
Нисбат туро ба Аҳмади мурсал⁵ ҳамин бас аст,
Кин номи нек байни туву ўст муштарак.

Аз нудрати⁶ саноен⁷ ту гашта ақл лол,
Ҳар як зи ҳам ачиб бувад кимиёмисол,
Дода худой зоти туро ин ҳама камол,
Дидам «Наводирӣ» туву аз сафҳаи хаёл
Кардам вақоёни ҳукамои гузашта ҳак⁸.

Аз руқъаҳои васфи ту оғоқ пурнавид,
Созад худой сатвати⁹ ту дам ба дам мазид¹⁰,
Аз туст роҳи ҳикмати юнониён падид,
Бар ғанчи сеҳр фикри гуҳарсанчи ту қалид,
Бар нақди фикр табъи сухандони ту маҳак.

Он, к-ӯ набуд ба мартаба наъли туро широк¹¹,
Ту дар фазои ҷарху ў дар нишеби хок,
Нисбат дар ин миён зи самак¹² буда то Симок¹³,
Гар лоғи афзалий ба ту зад аблаже, чӣ бок,
Танбӯри эътибори туро ў бувад ҳарак

Н-орад ба рӯи кор чу ту ҷархи чанбарӣ,
Чоми Ҷамию маҳви сафои сикандарӣ,

¹ Румузи ҳикам — рамзҳои илму дониш.

² Фитрат — табиат, доной.

³ Бобзан — сихи қабоб.

⁴ Мичаннас — сипар.

⁵ Аҳмади мурсал — қиноя аз пайғамбари мусулмонон.

⁶ Нудрат — камъёбӣ.

⁷ Саноен — санъатҳо, ҳунарҳо.

⁸ Ҳак — тарошидан, ҳарошидан.

⁹ Сатват — викор.

¹⁰ Мазид — афзунӣ.

¹¹ Широк — тасмаи кафш, банди кафш,

¹² Самак — моҳӣ, қиноя аз моҳии зери замин,

¹³ Симок — номи ду ситора.

Хатм аст бар ту фазлу ба ҳазрат паямбарй,
Арбоби фазл бо ту наёранд ҳамсарй,
Кон ҷо уқоб ҳамла барад, чун кунад чапак¹?

Арбоби фазлро зи камоли ту сина реш,
Бинҳода борҳо маҳаки имтиҳон ба լеш,
Гардида мунфанил² зи хичолат ба фикри хеш,
Шеъри малех гар қашамат сад ҷамоза³ беш,
Саҳл аст бо ту чун ба қарокӯлиён⁴ намак.

Дар олами фано нахӯрад аз ҳаёт бар,
Якборагӣ зи дафтари ҳастӣ шавад назар⁵,
Рӯҳи ҳабиси ў ба ҷаҳанинам кунад мақар⁶,
Ҳар хирасар, ки ба ту шарири⁷ кунад чу ҳар,
Ҳар тирадил, ки бо ту баҳилӣ кунад чу саг.

Дар моҳу солу ҳафта набинад рӯи палав,
Доим бисоти ҳонаи ў бод бар гарав,
Умраш шавад тамом ба таҳсили⁸ нони ҷав,
К-аз табъи сарди ҳеш шавад ҳамҷу ҳар катав
В-аз ҳӯи гарми ҳеш кунад ҳам чу саг тулак.

13

Дар он айём, ки Шамсиддин-маҳдуми Шоҳин ба надимиҳи хосси амир Абдулаҳадҳон ихтисос дошт, бино бар ғурури фазлу камол ва вуфури (бисъёри) умедвориаш аз натиҷаю самараи илму афозил ба ҳилофи ҷашмдошли худ оғуштаи амре ва гирифтори коре шуд, ки ноҷор бояд ҳамеша бо одамони мухолифи маслаҳи худ мусоҳиб шуда, бо ин як ҷамоаи нарҳар, ки ҳар як мағрури қиса ва камар буда, аз фазлу ҳунар ҳабар надошта, соҳибони фазлу камол ба назарашон ҳору залил менамуд, дору мадор кунад (мисръ):

Мардро сӯҳбати ноҷинс азобест алим.

¹ Чапак — мурғи шикорӣ, ки аз қабӯтар қалонтар, вале аз уқобу шоҳин заифтар аст.

² Мунфанил — шарманда.

³ Ҷамоза — шутур.

⁴ Қарокӯлиён — мардуми шаҳри Қароқӯл, ки кони намак дорад.

⁵ Назар — камъёб, ноёб.

⁶ Мақар — қароргоҳ.

⁷ Шарири — бадӣ.

⁸ Таҳсил — ҳосил кардан, ба даст овардан.

Аз ин циҳат хирадманди Шоҳин зиёда мутаассир ва мутааллим буда, ба ниҳояти дараҷаи ҳузну малол ба умури маъмура қиём менамуд. Аммо табъан билжул корех ва мутанаффир буд, чунончи абъёти ў мушъир (шоҳид) бар он аст...

Валҳосил, бинобар вуҷӯҳи мазкура Шоҳин ба умури маъмура эҳтимом ва ба аҳолии мастура эҳтиром намекард. Дар ин асно амир Абдулаҳадҳон дар зайлӣ ҳарзагардиҳои худ якбора бар хилоғи мӯътод (одат) аз ғайри вақт озими вилояти Кармина шуда, ба ҷаҳорбоғи Карӣ нузули иҷлол фармуд (фаромад). Аз он ҷаҳорбоғи Карӣ нузули сақар (ҷаҳаннам) ба назаҷо, ки ин сафари намунаи сақар (ҷаҳаннам) ба назари Шоҳин карех (зишт) намуд, такосул ва тасоҳул (танбалӣ ва саҳлгирӣ) намуда, ба расми дигарон саросемаю давон аз ақиби амир нарафт. Амир баъдамо ки ба ҷаҳорбоғи мазкур расид, рикобиёнро ҳисоб гирифта, аз байни онҳо одамони даркориро интихоб намуд, ки аз он ҷумла Шоҳин буд. Нуввобони (ноибони) дарбор наёмадани ўро гӯшзади амир гардониданд. Якбора дар ғазаб шуда, ба қозикалони Бадриддин супориш карда, таҳдидоти бисъёр дар бораи Шоҳин кард. Қозӣ Бадриддин Шоҳинро оварда, носазову нафрини бешумор гуфта, уқуботи алима (оқибати аламнок) ва авоқиби вахимаро (натиҷаи ҳатарнокро) ба назари Шоҳин ҷилва дода, маҷбуран бар он дошт, ки ислоҳ кунад ва тадорук намояд. Мискини Шоҳин аз борон ғурехта, ба новадон афтода, ноҷор ба ин маъзарат мубодарат (пешгирий) намуд...

17

Қорӣ Исмати Калла¹, ки аз зумраи түчкор (аз аҳли савдо) ва мумсики номдор буд, бо вуҷуди аҳли суннату ҷамоат (суннӣ) будан аз байни саҳобаи киром ва ҷаҳоръёри изом Алий, қарамуллоҳи ваҷҳаро, бештар дӯст медошт ва бисъёртар музокира мекард (ба забон меовард).

Боре гуфтам:

— Расул (пайғамбар), алайҳиссалом; дар бораи саҳобаи кибор фармудаанд: «Биайтиҳим иқтадайтум иҳтадайтум» (Ба қадоме аз онҳо иқтидо кунед, ҳидоят

¹ Қорӣ Исмати Калла — Қорӣ Ишкамбаи судхӯр, ки баъд қаҳрамони повести С. Айнӣ «Марги судхӯр» шуд.

мейбед). Аммо шумо дар хусуси ҳазрати Алӣ чӣ ма-
зият (бартарӣ) ва қадом хусусият мулоҳиза мефар-
моед, ки аз фаҳвои (мазмуни) музокироти шумо шой-
бай афзалияти он ҷаноб нисбат ба соири (дигар) ас-
хоб мустафод мегардад (фаҳмида мешавад)?

Корӣ дар ҷавоҷ гуфт:

— Ҳошо ва қалло, ки маро ҳадду ёрои он бошад,
ки дар байни асҳоби киром тарҷеҳи аҳаде (бартарии
касе) бар дигаре мекарда бошам, илло ҳамин қадар,
ки ман фақат ошиқи номи Алӣ ҳастам.

Роқим гуфтам:

— Айюҳ-ал-Корӣ (эй қорӣ), коре кардед, ки ишқол
(чиғил) аз аввал зиёдтар ва масъала аз собиқ муш-
килтар шуд. Чаро ки фақат ном ба ҳеч ваҷҳ сазовори
икром ва шоистаи эҳтиром нест.

Корӣ гуфт:

— Ман аз он ҷиҳат ошиқи номи Алӣ ҳастам, ки
мураккаб аз «айн» ва «лӣ» аст. «Айн» ба маъни зар
аст ва «лӣ», ки марост.

Аҳли маҷлис якбора дар ҳанда шуданд ва закова-
ти ӯро низ ситоиш намуданд ва зарофаташро оварин
гуфтанд.

ТАЗКИРАТ-УЛ-ҲУМАҚО

ҚИСМИ АВВАЛ

ШУАРО¹

1

Афлоқӣ — таҳаллуси мулло Сайд Қамари муфти-
аскари судур, ки суратан гов буданду сиратан ҳар. Ба
муқтазо (тақозо)-и дунпарвариҳои замон, ки муқори-
ни аморати Абдулаҳадҳон ва мумайизӣ (маъмурият)-и
мулло Бадриддини садри қозикалон (буд), ба мансаб-
ҳои бузург ва рутбаҳои сутург (калон), аз қабили муф-
тиаскарӣ ва судурӣ ва мударрисии мадрасаи Мири
Араб мансуб шуда, ба эътиқоди амиру мумайиз марди
олиму ҷомеъ ва мӯҳтараму соҳибтамиз ба ҳисоб ме-
рафтанд. Аммо ба назди ҳалқ ва оммаи мардум ҷизе,
ки дар боби сурату сираташон гуфтам, зиёда бар ин
ҳақке надоштанд...

¹ Шуаро — шоврон.

Вакте ки Абдулаҳадхон ба вилояти Кармина ху-
кумат дошт, мумонлайҳ (мазкур) ба казо (қозигӣ)-и
он вило (вилоят) мансуб буд. Амири мазкур иморате
таҷдид намуд (нав соҳт), қозни мазкур таърихе гуф-
таанд, ки ин аст: «Ва гин рағ ҷанинати сонӣ». Агар ка-
се аз маънои он истифсor (пурсиш) мекард, ҳазрати
муфтиаскар ба тарики истеҳзо табассуме мекардаид ва
мегуфтанд: «Таърих фақат аз барон нишон долани мо-
ху сол аст, маънӣ доштани он лозим нест, дар боби
хисоб каму зиёд набошад, кифоя аст».

2

Вакте дар айёми таҳсилашон чанд нафар соҳиб-
табъони мӯътабар ва шӯҳмизочони ҳунарвар, аз қаби-
ли Аҳмад-маҳдуми ўроқи муҳандиси мутахалlis ба
Дониш ва Абдулқодирхочаи ҷамоаи Савдо ва Исо-
маҳдуми муфтӣ ва Иноят-маҳдуми муфтӣ ва Абул-
файзхочаи судури ҷамоа ва ҷанде дигар ҳамвора ба ҳам-
дигар маҳшур (якҷову ҳамдам) буданд. Сайд Қама-
ри мазкур низ дар байни онҳо фақат барон сурхият
(масҳарабозӣ) ва истеҳзо ҳамроҳу ҳампо буд.

Абулфайзхочаи ҷамоаи мазкур қабл аз ин ки ба из-
зи надимӣ (иззати ҳамсӯҳбатӣ)-и амир Музаффархон
фоиз (муваффақ) гардад, ҷарди қаландармашраб,
сайёҳи ҷаҳондида буд. Ба либоси қаландарӣ, яъне то-
рик (тарккарда)-и дунъё, кулоҳу ҷанда (ҷомаи қалан-
дарӣ) ва мутбаҳу қавсара (кашқӯлу кафши нугкаҷ)
бар по ба ҳар ҷо, ки ворид (дохил) шудӣ, гули сари
сабади фузалову зурафо (донишмандону ҳуштабъон)
буда, маҷлис аз файзи вуҷудаш маркази нишот ва
маъданӣ инбисот (кони шодӣ) гаштӣ. Аз ин ҷиҳат ҳа-
ма соҳибтабъону валинеъматон толиби сӯҳбати ӯ бу-
да, ҳамеша ба доманаш оvezon мегаштанд. Абулфайз-
хоча дар маҷолису маҳофил (маҷлису ҷамъомадҳо)
доди суханвариро додӣ ва анвои зарофат (ҳуштабъӣ)
ба кор бурдӣ, аксару ағлаб ба унвони каромот¹ ҷизҳо
гуфтӣ.

Рӯзе яке аз руфақо (рафикон) ба Абулфайзхоча
гуфт:

— Ҳазрати эшон, имрӯзҳо каромот намекунед?

¹ Каромот — ғайбгӯии шайхҳо, корҳои аз одат берун кардани
онҳо.

Абулфайзхоча гуфт:

— Дар ин айём каромот тараққӣ карда, ба мӯъчиза¹ мубаддал шуда.

Асҳоби маҷлис (ҳамсӯҳбатон) тамоман толиби мӯъчиза гаштанд.

Сайд Қамар, ки бағоят соҳиби риши бузург буд, дар паҳлуи Абулфайзхоча нишаста буд. Абулфайзхоча баъдамо (баъд аз он) ки рафиқон аз вай талаби мӯъчиза карданд, ба паҳлӯи муфтий Сайд Қамар муште саҳт зада гуфт:

— Эй пашм, ба амри худо такаллум намой!

Ҳамгинон (ҳама) он қадар хандиданд, ки қариб буд, ки қолаб тиҳӣ кунанд. Гарангӣ ва аҳмақии Сайд Қамар бад-он масоба (дараҷа) буд, ки бо вучуди ин ҳама муқаддима ба Абдулфайзхоча нигоҳ карда гуфт:

— Эшон, чӣ гуфтед ва ку мӯъчиза?

Абулфайзхоча ба аҳли маҷлис хитоб намуда ва ба Сайд Қамар ишорат карда гуфт:

— Ҳозо (ин аст) мӯъчиза!

Асҳоби маҷлис дубора аз аввал зиёдтар дар ҳанда шуданд. Аҷабтар ин ки ҷаноби Сайд Қамар ҳанӯз бехабар, ки аҳли маҷлис ҷаро ин ҳама меҳанданд...

3

Ақбар таҳаллуси эшони Ақбархочаи Ғиҷдувонист². Аз ҳоҷагони Соктарест. Ба мулло Бадриддини қозикалон аризасе тақдим карда, ин байтро, ки зодаи табъӣ буд, дар он маърӯза (ариза) дарҷ намуда, ба раёсати тумани Пешкӯҳ қарини савлату шукӯҳ гашт. Байти мазкур ин аст:

Ё ки ар бошад, шавам дар хидматои беруни,

Ё ки ар бошад, шавам дар дарсхои беруни.

4

Аҳмадӣ таҳаллуси ҳамоқаттахассус қорӣ Аҳмади фонуссоз аст, ки бо вучуди ҳамоқат (аҳмақӣ)-ву аблайӣ ба сӯҳбати бузургону мансабдорон, аз қабили мул-

¹ Мӯъчиза — кори аз одат берун, ки пайғамбарои мекунанд.

² Ишони Ақбархоча ҳамон Сайд Ақбархӯҷа аст, ки дар «Ҷадоштоҳ»-и С. Айнӣ бо лакаби Парвардигорхӯҷа омадааст.

ло Бадридини козикалон ва тоцир (савдогар)-ону сарватдорон роҳ ёфта, мӯҳмалоте (суханҳои бемаъни), ки номи онро шеър монда, дар маҷлиси азизон ба ҷандин шадду мад (бо овози саҳт ва қашида) меҳонд. Азизону мумайизони бетамиз, ки (на) факат шеър номеро намедонанд, балки мутлақ шеърро аз ҷумлаи ҳарқи одат (корҳои берун аз одат) эътиқод мекунанд, ҳусну кубҳ (нағзу бад)-и шеърро ҳаргиз намефаҳманд, ҳазъенот (сафсаттаҳо)-и ӯро ба тавъ (фармонбардорӣ) ва рағбат гӯш мекарданд, мӯҳмалоташро истеҳсон мефармунданд (меписандиданд). Он аглаҳ фахрида, ба ҳуд болида, бе ибо дар ҳар кучо дафтари ҳамоқати ҳудро қушода, ба ҷандин оҳангу парда қироат мекард (менхонд).

Чунончи, боре Ҷӯрабеки тоцири маъруф, ки аз ҷумлаи аҳбоб (дӯстон)-и ман буд, маро ҳамроҳи ҷанде рағионам ба висоқ (хона)-и ҳуд даъват фармуд. Индалвуруд (баробари даромадан) маҷлисе маъмур (ороста) ва базиннат мушоҳида кардам ва дар зайл (қатор)-и ашҳоси он зиёфат қорӣ Аҳмадро низ дидам, гумон кардам, ки барои хизмат омада бошад. Дар ин асно Ҷӯрабеки мазкур омада қорӣ Аҳмадро низ радифи ҳуд (ба ҳуд баробар) карда, барои ман муаррифӣ намуд (ба ман шинос кард), ки.

— Ба қорӣ ҳудованди таоло он қадар фазлу камол дода, ки шоири забардаст шуда.

(Қорӣ Аҳмад) чун ин шунид, аз ҷайби ҳуд дафтари фачочат (фачӣ)-ро бароварда, хондан оғоз кард. Чунин маълум шуд, ки ҳаҷви қорӣ Исмати Калла¹ буда. Бад-ин байт расид, ки:

Қорӣ Исмат — аглаҳи гӯли гаранг
Бахри к... додан ба ғиришаш баста санг.

Ба замми ин ки ин байт ба ҳеч ваҷҳ ислоҳлазир нест, маазолик (ғайр аз ин) қорӣ Исмат дар ҳамон овон такрибан панҷоҳу панҷ сол умр дошт, аммо ҷоноби шоир дар ҳамон вақт ниҳоят ҳаждаҳ-нуздаҳсола буданд. Тоқатам намонд, гуфтам: «Бас кунед!» Бас карданд. Лекин гумонам ҳамин ки ин нафориданро ҳамл (ҳавола) ба аҳли байт (шеърфаҳм) набуданам карданд.

¹ Қорӣ Исмати Калла — Қорӣ-Ишқамбан машҳур.

Одило тахаллуси мулло Одили Карокӯлист. Аз эшон
аст, байт:

Одило, нестам мисли Хоҷақул ошхӯру кағирзаш,
Мекунам дуо ними шаб, дар вақти сӯҳур,
То шунавад қозикалони судур.

Қозӣ Абдунаимхоча гӯяд: Дар ҳавлии худ иморат
карда, болохона андохтам, таъмир ҳанӯз тамом нашу-
да буд, ҷаноби Одило ташрифи ҳузур оварда (ҳозир
шуда), меҳрубонӣ карданд, ки таърихе аз барои соли
бинои ин болохона тайёр кардан вазифаи мост. Баъд
аз ду рӯз таърихро навишта оварданд, моддаи таърих
«кашғаду» буд (1330).

Мазкур Абдунаимхоча гӯяд: Ман чун иро дидам,
бисъёр ҳайрон шудам, ки чӣ қунам. Бино бар он ба
хотири ҳамин моддаи таърих, ки нигоштани он амри
саъбест (душвор аст), то муддати ҳаёти Одило имора-
ти ҳонаро нотамом гузоштам. Ҳоло ӯ мурдаву ҷанд сол
гузаштааст, ки ҳанӯз нотамом аст.

Ҳаким Ғарибӣ тахаллуси волои табибнамоӣ мулло
Саид Акрамхочаи Ҳисорист. Ба замми шоири табибӣ
ҳам доштанд. Дуконашон ба қориёни киром бояд маъ-
лум бошад, ки ба қариби Таҳти Манор, дар охири рас-
таи атласфурӯшии собиқи Бухоро буд, ки шишаю қут-
тичаи бисъёре чида буданд ва рустоӣ (саҳроӣ)-е, ки
мегузашт, «биё, набзи дастатро бинам», гуфта, аз вай
чизе меситониданд. Дар фанни табобат ба малакул-
мавт (фариштаи марг) пешдастӣ менамуданд. Ба мад-
ҳи тӯи мулло Мир Бадриддини қозикалон мухаммасе
гуфтаанд, ки ду банд аз он навишта мешавад. Ин аст:

Ба шом қоим будам дар намозам,
Биёmad савти хушвози созам.
Зи хушнудӣ надонистам, чӣ рафтам,
Дар он дорулқазо¹ худро бидидам.
Аҷоибу ғароибу тамошоҳо бикардам.

¹ Дорулқазо — қозихона.

Ба меҳмонхона дидам қандили нурин,
Ба деворҳо мунакқаш¹ кундал² заррин.
Ба айвони кайвон-ш ҳазорон машъали заррин,
Ба фаршҳо пахи буд абрешиму ҳушранг қолин.
Надида инчунин ҳашамат чамеи салтанат, ҳукком³.

Вакте Ғарибӣ дар Лаби Ҳавзи Девонбегӣ⁴ дар зери сояи дарахти тут нишаста буданд. Як тараф ҷолобҳои яхноку як тараф дӯконҳои кабобпазӣ ва дар муқоби-лашон пештоқи мадрасаи Кӯкалтош намоён буд. Зав-кашон омада, дар бораи ин манозир (манзараҳо) ин як қитъай бадеаро адо намуданд:

Нишаста бар лаби ҳавзу паноҳ аз тут меҳоҳам,
Об аз ҳавз, ҷолоб аз яҳ, қабоб аз сих меҳоҳам.

Мисраи сейӯм:

Ҳазорон раҳмати ҳақ бод бар девонбегию бар султону бар Кӯкаш (яъне Кӯкалтош).

Мазлуми Дарвозӣ маънӣ ва ҳақиқати «кӯк»-ро на-
фаҳмида, оқибат ҳақорат мөкунад:

Надонистам Ғарбиро чӣ бошад мақсад аз «Кӯкаш»,
Надорад тори маънӣ ҷарҳи қаҷрафтори бедукаш.
Агар дар нуктасанҷӣ зодаи табъаш ҳамин бошад,
Занад тафбоди ҳушҷ аз сари ҳ... то сари ҷ...

7

Ҳикояти паридани Ғарибӣ (ро) дуруст дар хотир на-
дорам... Яке аз ҳузурдоштагон ва бинандагони ин во-
қия ба роқим (нависанд) ҳикоят кард, ки чун аз та-
ракқиёти тиҳниқаи Ӯрупо яке ойруплон (самолёт) буд,
ки тоза баромада ва шуйӯъ ёфта (овоза шуд), Ҳаким
Ғарбиҳ худ айруплон шуда париданро муқаррар кар-
данд. Дар Бухоро шоєъ (овоза) шуд, ки фалон рӯзи
ҷумъа Ҳаким ба осмон мепаранд. Чун рӯзи ҷумъаи
маъхуд расид, мардум аз сағири кабир, барнову пир

¹ Мунакқаш — нақшин.

² Қундал — порчан зарбоғти дараҷаи аъло.

³ Ҳукком — ҳокимҳо.

⁴ Лаби Ҳавзи Девонбегӣ — яке аз ҷойҳои ҳушманзар ва таъ-
рихии шаҳри Бухоро, ки дар асарҳои С. Айнӣ тасвир шудааст.

дар Сарой чой, ки ҳамсояи хонаи Ғарибӣ буд, ҷамъ омада буданд. Ҳама аз барои чой гирифтан ва пештар воқеаро дидан задухӯрд менамуданд. Ман низ ғӯши бомеро гирифта мунтазири судури воқеа будам. Он ғоҳ Ҳакимро дидам, сафи мардумро пора карда даромад. Ду адад қовуки ғов дар миёни ў бастагӣ буд. Ҷағар инҳо болҳояшон буд, ки бо вай менариданд. Аз мардум фотиха мегирифтанд ва талаби дуо мекарданд. Он ғоҳ ду ҷӯби бузургро фармуд, ки ба ҳар ду боми сарой муаллақ гузоштанд ва худ бар бом баромада, аз он ҷо болои ҷӯбҳо савор шуда, то миёни сарой расид. Он ғоҳ фармуд, ҷӯбҳоро аз зери пояш бикашанд. Боз як бори дигар аз мардум фотиха гирифта, даст бар рӯй қашиданд, ҷӯбро аз зери пояшон қатшиданд. Ҷаноби ҳаким ба ҷои он ки боло сууд намоянд (баланд шаванд), поённокӣ парвоз намуда, дар миёнаи сарой ғалтиданд. Як даст маъ (бо) миёнашон шикаста буд. Бардошта ба ҳастахона бурданд.

8

Қадрӣ таҳаллуси мулло Азизуллоҳи Балхист, ки дар дурӯғгӯй шӯҳрате дошт. Бино бар Ҷон ки ашъорашон дар ин ҷо қобили навиштан набуд, ҷанд аз дурӯғгӯи эшон ҳикоятҳо зикр карда мешавад.

Мегуфт: Вақте ки дар Балх будам, гуштигире аз Рум овозай гуштигирии маро шунида, фақат барои ин матлаб вориди Балх шуд (ба Балх омад), ба амири Афғонистон Шералиҳон арз кард. Ҳайкали қавӣ ва ҷуссаи азими ӯро дида, наҳифӣ (ҳаробӣ) ва заифии пайқари маро дар назар оварда меҳост, узре пеш орад ва тааллufe (баҳонаҷӯй) кунад. Ман худ ин маъниро шунида, ба дарбори амир рафта арз карда, толиби гуштӣ шудам. Амир анвои мумониатро пеш овард, мамнӯъ нагаштам (ба ман монеъ наомад). Билохир як рӯз тамоман мунодӣ карда (ҷар андохта), ба мардум хабар доданд. Дар рӯзи мавъуд (ваъдагӣ) майдоне дар камоли зинат оростанд. Дар он рӯз амиру ҷаҳир, уламову фуқаро ҷамъ омаданд. Мондуз дар майдондорӣ кардем. Ҳарифи ман кӯҳе буд, ман дар ҷонби (қанори) вай коҳе. То вақти зӯҳр (ними рӯз) талош кардем. То ин вақт ба рафиқи худ ба мудоро (муросо) муомила мекардам. Баъд аз пешин ба гумони ин ки ман очиз шуда бошам, меҳост ба қундазону

кашад, ғазаб бар ман муставӣ шуд (ғолиб омад).
Харифи танумандро қад канда, бар боло сари худ
бурда бар замин задам, ки ғирев (шӯру ғавғо) аз ҳо-
зирин баромад...

Дар боби зўрии худ ҳикоят мекард, ки вақте ба
косай қашқарӣ маъчуна (дору) саҳт шуда буд. Мехос-
там ба ангушти худ гирам, мумкин набуд. Дар ғазаб
шуда ангушти худ ба қувват хазидам, ангуштам каъб
(зер)-и косаро шикофта баромад.

Барои қувват ва зўрии худ ҳикоят мекард:

Дар айёми таҳсил ба хидмати қозӣ Абдулвоҳиди
Садри Сарири Балхӣ, ки устози ман буд, муқайяд бу-
дам. Ба хидмати устозам меҳмоне азиз омад. Барояш
самовор оташ додам, ба зудӣ начӯшид. Ҳазрати ус-
тозам ду мартаба чой суроғ карданд. Дар дафъаи сай-
ум маро дашном доданд. Даҳноми устоз маро гарон
омад. Берун рафта, аз ғояти қаҳр самоворро ба шид-
дат пуф кардам, оташхонаи самовор бар замин ғал-
тид.

Дар боби қуввати шомма (бӯёй)-и худ ҳикоят мекард,
ки ҳамроҳи руфақо (рафиқон) озим (раҳсипор)-и
вилояти Кармина будам. Вақте ки ба Чӯли Малик асп
мерондем, ба машонам бӯи сиёҳдона расид. Ба руфа-
қо изҳор кардам. Гуфтанд:

— Дар ин чӯл сиёҳдона чӣ кор мекунад?

Ман исрор мекардам, онҳо инкор менамуданд. Бад-
и тариқ як фарсах роҳ тай кардем. Саворе аз муко-
били баромад. Барои имтиҳон ва илзом (мағлуб кар-
дан)-и рафиқон пурсидам. Дар ҷайби худ кулчае
дошт, ки бар он панҷ-шаш дона сиёҳдона буд.

Дар боби қувваи сомеа (шунавоӣ)-и худ ҳикоят мекард ва мегуфт:

Дар маҷлисе ҳамроҳи фавче (гуруҳе) мухаббар
(ҳабарӣ) будем. Вақте ки ҳозир шудем, хон густур-
данд ва нон оварданд. Вақте ки нон ба хон ниҳоданд,
овози тақ-тақи ҳарос ба гӯшам омад. Ҳозиринро гуф-
там:

— Гандуми ин нон ба ҳарос орд кардаанд.

Ёрон ваҷҳ талабиданд. Гуфтам:

— Овози ҳарос ба гӯшам омад.

Ёрон истибъод намуданд (бовар накардан), барои
штминон (бовар ҳосил кардан) аз соҳибаъват пурси-
данд, алҳақ ба ҳарос орд карда буд. Сидки мақол (ду-
рустии сухан)-и ман зоҳир шуд.

Ва гайр аз ин дигар боз бисъёр ҳикоятҳо буд, ки волиди мочидам (падарам) аз мулло Азизуллоҳи мазкур ҳикоят мекарданд¹.

9

Комил тахаллуси волои қозӣ Комили ҳисорист, шоири моҳири маҳсуси амир Абдулаҳадҳон аст. Қабл аз ҷулиси салтанат (пеш аз ба таҳт нишастани амир) — дар аснои ҳукумати вилояти Кармина ба хидматаш расида, тарбия дида ва марҳаматҳо ёфта, баъд аз ҷулиси амири мазкур ба қатори қозиён мунсалик гашта (даромада), дар бораи зердастон доди бемурувватиро дода. Ин ашъори ҳайратосор зодаи табъӯ эшон аст. Ғазал:

Чигаррешам, кабобам, дилфиғорам, ахгари ишқам,
Сиришкам, нолаам, доғам, сипанди мичмари ишқам.
Асирам, бенаво афтодаам дар кӯи ғам, ё раб,
Гирифторам, адоям, ошиқам, сардафтари ишқам.
Шарорам, шӯълаи оҳам, зи по афтода дар роҳам,
Гаривам, бекасам, дармондаам, хоки дари ишқам.
Харобам, дидахунобам, зи ишқаш дар табу тобам,
Ҳарифам, бедилам, риндам, шаҳиди ҳанҷари ишқам.
Ҳазини боғаму кулфатқаринам, бо кӣ биншинам,
Қаландармашрабам, масти шароби соғари ишқам.
Китобам, дафтарам, таълими хатти чими абрӯям,
Баёзам, ғабҷадам, машқам, саводи мистари ишқам.
Маям, майхораам, бебодаам, мадҳушам аз мастӣ,
Сафои соғари дурдикашам, равшангари ишқам.
Қаминам, Комилам, Очиз², дуогӯист оинам.
Дилу ҷонам, забонам, дар дуои раҳбари ишқам.

Яке аз шуарои муосирин, занн (гумон)-и ғолиби ман Ҳошими Шоик, ки дар авоили инқилоби Бухоро ба тарафи Афғонистон баромада рафта буд, бар ин ғазали қозӣ Комил бар кофияи «ишқам» як байти дигар аз тарафи худ илҳоқ (илова) кардааст, ки алҳақ ба воситаи ин байт абъёти қозӣ Комил, ки хеле нуқсон дошт, акнун комил шуда. Байт:

¹ С. Айнӣ яке аз ҳикоятҳои Азизуллоҳи Қадирро дар повести «Марги судҳӯр» зикр кардааст. Ниг.: С. Айнӣ Қуллиёт, ч. IV, саҳ. 33—34.

² Очиз — тахаллуси амир Абдулаҳад.

Чувозам, даббаам, дўлам, ба гирди кунда машғулам.
Зи каф то шона гарки равғанам, равғангари ишқам!

Махмуд тахаллуси мулло Маҳмуд-маҳдум, бародари Рабеъ-маҳдум, хаттоти машхурест. Маҳмуд-маҳдум ба мадрасаи Хоча Нихол истиқомат дошт. Марди ғаний (бой) ва давлатманд буд. Пул ба танзил (фоида) додӣ, мардум ҳар чинс либоси мардона ва заифона рахн (гарав) кардандӣ. Маҳдум аз он либосҳо истифода кардӣ ба ин тарика, ки ҳар рӯз рангоранг пӯшидӣ, хатто аксар либосҳои заифона, аз қабили куртаи адресу шоҳӣ, эзори маҳмал ва фарангии заифона пӯшидӣ. Дастори калони мучаркан (чиркин) бастӣ кафше дар камоли кӯҳнагӣ дар по кардӣ. Дастмоле чиркин ба даст доштӣ, бинни худ ба дастмсл маҳкам гирифтӣ, назди истифсor (ҳангоми пурсидан) гуфтӣ:
— Намебинӣ, ки замин кафида, мурдаҳо баромада, аз тааффун (бӯй)-и онҳо бехузурам.

Хати хубе дошт. Ба хати китобӣ «Қуръон» менавишт. Ба даруни «Қуръон» ҳар чиз буд: аз абъёти Саъдӣ ва Ҳофиз ва Машраб ва Сайқалий. Ашъори Мирзо Абдулқодири Бедилро мӯътакид буд (эътиқод дошт), бадон ранг шеър мегуфт. Аз ўст, байт:

Биринчи матлабамро аз таковар ҳушнамоиҳо,
Асири мутлақам аз токи ангури ҳусайнинҳо.

¹ Дар нусхай дигари «Наводири зиёя» охири ин ҳикоя чунин омадааст: Мулло Садриддинҳочаи Айнитахаллуси ғиҷдувонӣ, ки назман ва насран дар ин асрӯ замон гӯи сабқат аз ҷамеи фозилон рабуда,... дар «Овози тоҷик» («Намунаи адабиёти тоҷик») ном аз асарҳои худ ҷамде шуарои муосирро эрод намуда, дар мавриди тарҷуман ҳоли қозӣ Комили ҳисорӣ менависад, ки дар ашъори қозӣ Комил, ки дар қоғияи «ишқам» навишта, як қоғия аз шоири мазкур монда. Мулло Садриддинҳочаи Айнӣ гӯяд: Ман ниёбатан (ба ҷои Комил) як байт аз тарафи худам гуфта, илҳоқ (илӯз) намудам. Байти мазкур ин аст:

Чувозам, даббаам, дўлам, ба гирди кунда машғулам,
Зи каф то шона гаркӣ равғанам, равғангари ишқам.

Роқими адимулқадр Зиёи садр гӯяд: Домуллои Айнӣ турфа коре карда, ки абъёти қозӣ Комил хеле нуқсон дошт, ба сабаби байти домуллои Айнӣ акнун комил шуд. Ва илло пеш аз ин ҳамин буд, ки Ноқис тахаллус кунанд.

Амир Абдулаҳадҳон ба ичрои аҳком (хукмҳо)-и салтанат зи умур (корҳо)-и мамлакат напардохта, ба шоири, ки салиқаи сиро ҳаргиз надошт, муқайяд (банд) шуда шоироне, ки интиҳоб карда, амсоли ин ҷанобанд.

ҚИСМИ ДУВВУМ.

УМАРОВУ УЛАМО¹

1

Чонмирзои қушбегӣ вазири аъзами аҳди Абдула ҳадхон буд. Вақте аз давлати Расӣ (Россия) сафири бузург омад. Амири мазкур вазири худ Чонмирзо-қушбегиро дар боби эҳтимом (ғамхорӣ) ва риояти хотирӣ гинироли сафир таъкидоти бисъёр кард. Аз ин ҷиҳат вазири мазкур барои эҳтироми меҳмони азииз худ ақсалғоят (аз ҳад зиёд) мекӯшид. Аз он ҷумла ҳангоми гармии сӯҳбат ба гинироли меҳмон хитоб намуда гуфт:

— Агар ҳоҳиши мабраз (ҳоҷатхона) дошта бошанд, тайёр аст.

Касони дигар, ки аз тарафи амир дар ин маҷлис ҳузур доштанд, аз ҳичолат об шуданд. Аммо гинироли меҳмон форсӣ намедонист, ё медонист(у) тағофул на муда пурсид:

— Ҷӣ мегӯянд?

Тарҷумоне, ки дар байн ҳоил буд, соҳиби хираду тамиз буд, гуфт:

— Ҷаноби дастур (вазир)-и аъзам ба ташрифи ҳузури меҳмони муаззам ташаккур менамоянд.

2

Муқимхоча ном як нафар каровулбегӣ аз худдом (хизматкорон)-аш рӯзе хидмате мувофиқи маромаш ба ҷо овард. Вазири мазкур (Чонмирзо-қушбегӣ) Муқимхочаи мастурро гуфт:

— Панҷ ҳазор танга меҳоҳӣ, ё қасре аз ҷаннат?

Муқимхоча андешид, агар қаср аз ҷаннат ихтиёр кунад, панҷ ҳазор танға ройгон меравад, агар пул ихтиёр намояд, яҳтамил (эҳтимол), ки қушбегӣ озурда хотир шавад. Бино бар он гуфт:

— Марҳамати ом ва макрамат (бахшишу қарам)-и том, ки валинеъмати соҳибинъомрост, ғуломро вусук (бовар)-и тамом аст, ки дар дуњёву уқбо (охират) файзбахшу баҳрарасон бошанд².

¹ Умарову уламо — сипохиёни олимартаба ва олимони дин.

² Мазмуни ҷумла: Азбаски валинеъмати ман саховатманд ҳастанд, бовар дорам, ки ин ғуломашоюро ҳам аз ин дуњё ва ҳам аз охират баҳраманд кунанд.

Бад-ин қадар табъи вазир (яъне Чонмирзо) болида, панҷ ҳазор танга ба замми сару по дода, санаде ҳам ба номи хозин (хазинадор)-и ҷаннат ба ҳату мӯҳри ҳуд бад-ин мазмун дод, ки:

«Доранда Муқимхоча аз хоссони мост, бояд кӯшке (қасре) аз як дона ёқут маа (бо) асбобу анҷом ва ҳурӯи ғилмон (канизу ғуломон) дода шавад. Имзо: мулло Чонмирзо-қушбегӣ».

3

Дар айёми аморати амир Абдулаҳадҳон роқими ҳуруф (нависандай ин сатрҳо) ба қазои (қозигии) тумани Вағонзе маъмур будам. Яке аз ҳуддоми вазир, яъне Чонмирзои қушбегӣ, вориди он туман шуд. Баъд аз мулоқот фурсате мутарассид (нигарон) шудам, то аз матлабаш муталеъ гардам (ҳабар ёбам). Бар хилоғи мӯътод (одат) изҳори матлабе накард ва ҳате аз тарафи вазир надод. Шак накардам, ки гузори роҳаст, факат ба ҷиҳати ҷӯёи ҳол шудан ворид гашта. Бино бар қашфи матлаб пурсидам:

— Аз кучо меоянд?

Гуфт:

— Аз Бухоро.

Пурсидам:

— То кучо мераванд?

Гуфт:

— То ин ҷо.

Гумоне ки доштам, лотоил шуд (нодууст баромад). Билоҳир пурсидам:

— Барои чӣ омаданд?

Ба ғайз (ҳашм)-у ғазаби тамом дашноми бисъёр валинеъмати ҳуд — вазирро дода гуфт:

— Напурсед, ҳате ҳам ба номи шумо дорам, нахонед, ҳате дар ҷавоб нависонда меорам, нахонда мӯҳр кунед.

Аз ин ҳикояти мусалсал (сарбаста) ҳайрон шудам.. Одами вазир ба ҳазорон ташвир (шармандагӣ)-и хотир ҳатро аз ҷайби ҳуд баровард ва ба дастам дод, қушодам ва дидам, навишта, ки: «Чизе дар роҳи Вағонзе аз касе афтода, ба воситаи шахсе ба ин ҷониб расид, ба шумо фиристодем, соҳибашро ёфта, супурда, дуо гиред, вассалом».

Аз мазмуни ҳат ҳам ҷандон мустафод (фаҳмида)

нашуд, ки чӣ буда. Боз илҳоҳ (дарҳост)-ро аз саргӣ, рифтам ва ба тазъиқ қашидам. Ошуфтахотир шуда нафринкунон аз чой барҳост. Ба андак фурсат чизеро оварда, аз дур намудор кард. Диdam, парчай намаде буд, кӯҳнаи чиркин, ки чиргӣ хонанд, аз зери зини асл меандозанд, чанд ҷои он шикофҳо дошт, ба фулусе (як пул) намеарзид. Барои ҳамин қадар муҳакқар (без қадр) чизе як нафар одамро аз Бухоро ба Вағонзе, қи панҷ фарсаҳ роҳ буд, фиристода.

Маълум шуд, ки қадоме аз барои сухрият (масҳа, ра кардан) ба вазир ба унвони «аз роҳ ёфтам» бурда. Вазир аз камоли ҳамоқат (аҳмақӣ) насанчида, ки чӣ чиз аст, фавран хате фармуда ва мардоро равона на мудааст.

4

Усмонбеки қушбегӣ вазiri аъзам ва ноибу қоиммакоми амир Олимхони маҳлӯъ (бекоршуда) — амири Бухоро буд. Дар сафоҳат (нодонӣ) ва ҳамоқат назиру адил (монанд) надошт. Охирини вузаро (вазирҳо)-и Бухоро ӯ буд...

Вақте ки ба вилояти Қаршӣ фармонфармо (ҳоким) буд, роқими ҳақир (муаллиф) ба қазои он вило (ба қозигӣ он вилоят) маъмурият доштам. Аз Усмонбек аҷоибу ғароиби бисъёр мушоҳида мекардам. Аз он ҷумла:

Гулҷон ном писаре дошт амрад (ҷавони бериш)-и соҳибчамол, бадаҳлоқи бадсигол (бадкор). Баъзе шароратпешагон (бадгардҳо)-и Қаршӣ ба Гулҷони мазкур лофи таашшук (ишқбозӣ) мезаданд. Охируламр ба изҳори матлаб ҷуръат намуданд. Гулҷон бино бар турури ҳусн ва давлати падар бад-ин тоифа сар фуруд наёварда ҳушунат (дуруштӣ) мекард. Ба мазмuni инки:

Чу бинад саркашӣ аз ёр бисъёр,
Шавад noctor охир ошики зор.

шабе ба ҷаҳорбое, ки Гулҷон аз барои фиску фасоди худаш тартиб дода буд, маст ва аз худ бехабар афтода буд, ҳарифон дар камин буданд, вақтро ғанимат шумурда, ҳар қадом алоҳида чанд бор дастбурд нишон дода, барои танбех шалвори ўро дар роҳгузари ом аз шоҳи дарахти баланд овехтанд. Ин маъни иштиҳор

(шукрат) и тамом ёфт. Усмонбек дар салад (дар ни-
ят)-и интиком шуда, яке аз ин тоифаро ёфта, хафтоду
тавт таёк таъзир карда (чазо дода), дар кӯчаҳои
таҳрар Карши ташхир кард (гунохашро ба хама фах-
манд), ки: «Сазон касе, ки ба писари мир тааддӣ кар-
д, өзори уро ба шохи дараҳт оvezад, ин аст». Зихӣ
хӯжат!

5

Мулло Бурхониддини қозикалон — вадади аршад
(Фарзанди калон)-и мулло Бадриддини қозикалони Бу-
хорои шариф. Дар замони амир Абулаҳадҳон ва амир
Олимхон ба либоси қозикалони мулаббас (пӯшида) ва
маснади шариат аз вучудаш мулаввас (олуда) буд.
Баъдамо (пас аз он) ки хукумати истибдодии Бухоро
ба ҷумҳурияти шурӯй мубаддал шуд, мактул (кушта)
гашт. Аз эшон як-ду хикоят рақамздан килки баён
мегардад:

Дар замони амир Олимхон аз тарафи давлати Ру-
сия ба уивони элчигарӣ консуле меистод. Мукорин
(карибихо)-и инқироз ва заволи давлати салотини
макрития дар замони амири маҳлӯй Милдир¹ ном кун-
сали тоза вориди Бухоро шуд. Баъдамо ки амиру
вазирро дид, қозикалони Бухоро, ки минҳайсуррутба
(аз вачҳи мансаб) яке аз вузаро (вазирҳо)-и муazzам
аст, ҳоҳиши дидан кард.

Баъд аз мулокот сӯхбат дар миён омад. Милдир
ҳар қадар саъӣ кард, ба ҳеч як аз муқаддамот (масъ-
тадҳо)-и сиёси ва таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ ва расмӣ вукуф
(оғоҳӣ)-ашро мушоҳида иакард. Фурсате меҳост, ки
асбоба зиёфат алаттаволӣ (паи ҳам) меомад, лиҳозо
(бино бар ин) барҳостан ва видъе карданро мачол на-
буд. Милдир ба ҳуд андешид, ки тоифал мусулмонон
умуман мӯътакиди салотини Усмония (Туркияи усмо-
ни)анд ва давлати Усмонияро муттако (такъягоҳ)-и
худ ва Исломбулро маркази исломияи ҳуд медонанд.
Бино бар ин маълумоте, ки аз давлати Усмония дошт,
изар миён оварда, чанде аз хикоёти ҳозираи давлати ус-
моний дар маърази баён овард.

Қозикалон, ки ин фикра (масъала) аз соири музо-

¹ Милдир — ҳамон Б. В. Миллер аст, ки дар асарҳои С. Ай-
нӣ ҷалд бор зикр шудааст ва баъдҳо (1953) «Лӯғати форсӣ-ру-
сӣ» тартиб дода буд.

кирот (дигар гапҳо) бештар ба гӯшаш расидагӣ буд, хост аз ин маҷлис истифода бурда, дар ин боб эзоҳо, ҳосил кунад. Бино бар он аз Милдир пурсид, ки:

— Ҳамон давлати осмонӣ, ки мегӯед, ҳакикатан иборат аз чист?

Милдир, ки ин суол ба гӯшаш расид, нафасаш дар гулӯяш банд шуд, маҷоли дам задан надид. Аз маҷлис ва мизбон безор шуд ва барҳост. Вакте ки ба қалиска (коляска)-и худ савор мешуд, беихтиёر ба ҳудии худ гуфт: «Давлате, ки қозикалонаш ин аст, пойдор наҳоҳад шуд. Бечорагоне, ки маҷкум (дар ҳукм)-и ин одаманд, чӣ хайр ҳоҳанд дид?!»

6

Қозӣ Олимҳоҷа — писари қозикалони мавлавӣ (Шарифхоҷа). Фақат ба риояи падарашон ба мансабҳои қалон сарфарозӣ доштанд. Бо он ки шуур надоштанд, амалашон судур буд. Аҷоибу ғароиби бисъёر аз он ҷаноб ба зухур меомад. Аз он ҷумла:

Боре ҳамроҳи зани худ хуфта буданд. Посе аз шаб гузашт, сари завҷаи худро ба шиддат меҳориданд. Завҷаашон бедор шуда гуфт:

— Ҷӣ мекунед?

Гуфтанд:

— Сари худ меҳорам.

Зан гуфт:

— Сари ман аст, сари худро хоред.

Ҳазрати эшон гуфтанд:

— Агар сари туст, пас сари ман ку?

7

Дигар ҳикоят мекунанд, эшони Олимҳоҷаи мазкур ҳангоми убур (гузаштан) ба сари дӯкони қассобе дунбаи бузурги гӯсфандро овехта диданд. Назрӣ ном одами худро фармуданд, ки дунбаи мазкурро байъ (нарҳ) карда гирад. Баъдамо ки ба мақарр (хона)-и худ омаданд, Назрӣ холӣ омад, дунба ҳамроҳи худ надошт. Сабаб пурсиданд, гуфт:

— Бино бар гармии ҳаво мутааффин (бадбӯ) гашта, ба ҳадде ки роиҳааш (бӯяш) димори одамиро мешӯронад.

Ҳамин ки ин сухан аз даҳони Назрӣ Ҷаромад, эшо-

ни Олимхоча биний ва даҳон ба остин маъкам гирифта, фаръёду фифон мекарданд, ки «паҳ, паҳ, бадбу бу-да, мағзи сарамро шӯронид».

8

Эшони Олимхоча чорияе (канизаке) доштанд, мутасаддии табх (пухтан)-и таоми эшон буд. Рӯзе (хӯрек) бар хилофи мӯътод (одат) ба ҳангом нарасид. Ҳазрати эшон, ки зиёда пурхӯр буданд, шӯриданд ва бар сари чория чӯбе дар даст ҳозир шуданд. Чория гурехта ба хона даромад ва дарро аз қафо занчир кард. Ҳазрати эшон ҳар қадар илҳоҳ (дарҳост) карданд, дарро накушуд. Охируламр ба зорию тавалло афтоданд. Мегуфтанд:

— Аз сарат гардам, қадбонучон, дарро кушо, як чӯб занам, дилам хунук шавад.

Чория қабул намекард ва ночор ба замми тавалло ваъда карданд, ки «як чӯб мезанам, даҳ танга медиҳам». Чория ҳамин ки тангаро шунид, дарро кушуд, мунтазири шатта ва мутарассид (нигарон)-и танга шуд. Аз бими шатта ба тарафи ҳазрати эшон ҷашм дӯхта буд. Ҳазрати эшон мегуфтанд:

— Ҷашми худро пӯшон, то чӯб ба ҷашмат нарасад.

Чория аз тарс ҷашми худ намепӯшонид, илҳоҳ ва зории бисъёр дар ин боб низ карданд, муфид наяфтод (фоида накард). Охируламр даҳ тангай дигар ваъда карданд, чория ҷашми худ пӯшонд. Ҳазрати эшон як чӯб заданд, дилашон хунук шуд.

9

Козӣ Кароматуллоҳҳоҷаи бесавод — яке аз кузот (қозихо)-и даври ҳукумати амир Абдулаҳадҳон. Марде бесавод буд ва мансуб ба қазои Хайробод. Ҳар борки хате аз амиру вазир ва дигар ашхос (шахсҳо) омадӣ, духтаре дошт соҳиби хату савод, ба баҳонае барҳостӣ ва ба ҳарами худ (ба ҳавлии дарун) даромадӣ, ба духтари худ хонондӣ, баромада дар амал овардӣ, ҷавобе навиштӣ.

Бадаҳлоқӣ ва бепарҳезӣ иловай замимаи бесаводии ў буд. Боре ман маъзул (аз мансаб гирифта шуда) будам, ба ҷаҳорбоги Сепулон, ки он вакът милки ман ва

ба ғоят маъмуру ободон буд, сукунат доштам. Рӯз Бобохон — яке аз худдом (хизматкорон)-и қадима ман барои дидани ман омад. Дар он айём ба хидмат қозӣ Каромати мазкур киём менамуд (машғул буд) Бад-ин алоҳа набзе (андаке) аз аҳволу атвори вай ҳикоят мекард.

Аз он ҷумла ҳикоят кард, ки рӯзе эшони қозӣ (Кароматуллоҳ) зиёфате ба такаллuf сар кард. Амлодору раис ва амину оксақолонро даъват намуд. Худдом ва ҳамсоягонро тамоман... барои хидмат таъин кард. Ҳама камари хидмат ба миёни чон бастанд. Ононе, ки шоиста ва лоиқи ин хидмат буданд, ҳар қадомро ба хидмате маъмур карданд. Меҳмонон дар вакти таъиншуда ҳозир гаштанд. Баковулон дар хориҷ, қадбонуён дар ҳарам (ҳавлии дарун) саргарми пухтуз буданд. Тақ-тақи гӯшткӯбӣ, ҷаранг-ҷаранги кафир гӯши карубиён (фариштаҳо)-ро кар мекард.

Имрӯз тамоман ба ҳӯрдан... гузашт, шаб низ маҷлисро аз сар оростанд. Дар аснои зиёфат ҳазрати эшон соат ба соат ба ҳарамсарои худ (ҳавлии дарун) медаромаданд, ҳамоно ки таълими тартиби зиёфат мекарданд аз тайёрии таомҳои гуногун ва расидани он пай дар пай.

Бад-ин тариқ нисф аз шаб ҳазрат ба ҳарам рафтанд. Ин дафъа муддати ғайбат (ғоиб шудан)-ашон тӯл қашид. Нағмасароён машғули нағмаю суруд аз танбӯру уд буданд. Меҳмонон сар то по гӯш ва саргарми нӯшонӯш. Ҳангоми гармии сӯҳбат ва ҷӯшу хурӯши айшу ишрат ногоҳ ҳазрати эшон аз ҳарамсарои худ ба ҳоли ачибе додгӯён баромаданд. Сару рӯяшон тамоман хунафшон, либосҳо ҳама дарида сарбараҳна, ба кун эзор на, ба шиддат гурезон омаданд. Ба ранге худро дар маҷлис гирифтанд, ба тазаррӯу илтиҷо худро ба канори амлодор, яъне Мирзо Муҳаммад Амини тӯқсона афканданд. Мутақиби он (аз пай он) чун балои ногаҳон зане мушаъян (бо шаън) ва мушаддад (бо шиддат) ҷӯбе дар даст расид. Ҳазрати эшонро аз канори амлодор ба таҳти рони худ қашид, мутақиб (пай дар пай) ва мутаволӣ (дуру дароз) мушту лагад ва ҷӯб мезад, наъраи ҳазрати эшон ба кайҳон мепрасид. Асҳоби сӯҳбат саросема гаштанд, моту мабҳут шуданд, ҳар як ба гӯшае ҳазиданд, чун Банотуннаъш (Ҳафтдодарон) мутафарриқ (пароканда) гаштанд. Меҳмонон низ мисли ҳазрати эшон ба ҳоли ачибе буданд,

ба таври ғарибе. Ҳар кадом мегурехтанд, якero дастор бар сар набуд, дигарро чома дар бар, фавчero по ба-раҳна буд, ҷамъero раҳи манзил гум гашта.

Худдоме (хизматкороне), ки буданд, мутаҳайир ва музтариб гаштанд, намедонистанд чӣ кунанд, барои ҳалосии ҳазрати эшон ҳучум оранд, ё ба ҳолашон гузоранд. Аммо ҳазрати эшон то ҷон доштанд, дод мегуфтанд ва фарьёд мекарданд, худдомро як-як овоз медоданд ва шафоат (ёрмандӣ) меҳостанд. Хидматкорон ҳам аксарӣ ба ранги меҳмонон ҷома ва саллаи ҳудро гузошта ғурехта буданд. Онҳое, ки монда буданд, иттифоқ карда, барои ҳалосии эшон ба меҳмонхона даромаданд. Ҳазрати эшон қариб ба ҳалокат расида буданд. Бибиқозӣ ҳам аз ғояти чӯб задан монда гашта. Мискин ҳазрати эшонро аз таҳти он шерзан ба ҳазор машаққат раҳо карданд ва бибиқозиро ба зӯр қашон-қашон то дари ҳарамсарояшон оварданд, дарро ба рӯяшон бастанд ва кулф заданд. Дар ин фурсаг бибиқозӣ аз дашном додан ва нафрин кардан дакиқае бознамеистоданд, носазоҳо мегуфтанд.

Бақияи шаб бад-ин минвол ба парешонии аҳвол гузашт.

Бобохон гӯяд:

— Чун рӯз шуд, аз завҷаи ҳудам, ки вай низ дар зайлӣ соири занон (ба қатори дигар занҳо) барои хидмат омада буд, сабабашро пурсидам. Гуфт:

— Ғарзи ҳазрати эшон аз тамҳид (тайёр кардан)-и ин ҳама муқаддимот (корҳо) ва тартиби ин ҳама зиёфат фақат ҳамин буда, ки бад-ин баҳона маҳбубаашон, ки завҷаи фалон аст, ба хона сранд ва ладалфурсат (фурсат расад) коми дил ҳосил кунанд. Ҳамроҳи маҳбубай ҳуд ҳусули ин матлабро нисфи шаб қарор дода буданд. Дар соири авқот (дигар ҷаҳо) фақат ба дидору гуфтор қаноат мекарданд, дил ҳуш медоштанд, дам ба дам интиҳози фурсат мебурданд (фурсат мепоиданд). Ҳангоми ваъда бо маҳбубай ҳуд ба макони маъхуд (ваъдагӣ) расиданд. Вақте ки мил дар микҳала (сурмадон) буд, бибиқозӣ чун балои осмонӣ бар сарашон расид, ба зарбу лат қашид. Ҳазрати эшон роҳи начот мечустанд, саросема гаштанд, дард аз ҷонашон гузашт, фазехат (расво) ҳудан ба назди меҳмонон дар мутахайилашон (ҳаёлашон) нагузашт, ноҷор роҳи фирор (гурез) пеш ги-

рифтанд... Бақияро худ дидӣ, расвоихоро худ мушоҳида кардӣ...

Бобохон ин ҳикоятро бо шадду маҷа (бароварду фаровард)-и тамом ба поён расонид ва дар ақиби он гуфт:

— Ҷаноби олий расидан ҳамону қозии мо маъзул шудан ҳамон.

Ман гуфтам:

— Харк...ие, ки ин замона дорад, дар ивази маъзул шудан ба замми ӯроқӣ ба ҷое қалонтар қозӣ ҳоҳанд шуд.

Расму одати амир Абдулаҳадҳон ҳамин буд, ки илова ба соири мӯҳмалиҳо ҳар сол як мартаба озим (раҳсипор)-и мулки Расӣ (Россия) гашта, пулҳои бҶа чандин масҳарагӣ ҷамъшударо ба ҳазор расвой сарф карда меомад. Дар ин айём амири мазкур ба саёҳати маастур рафта буд. Дар андак фурсате ҳабари муроҷиат (бозгашт)-аш расид. Ман ва соири маъзулон ба расми маъмул ва қозӣ Кароматуллоҳ ба қатори дигар қозиён ба расми истиқбол ба вилояти Кармина рафтам.

Ман ба истиқомати дарбори шоҳӣ, ки яке аз маносиб (мансаబҳо)-и олий маъдуд (ҳисоб) мегардад, маъмур шудам. Рӯзи дуввум аз вуруд (омадан)-и амир... ҳамроҳи қозиёни истиқболӣ ба дари олий нишаста будем. Ноҳоҳ маншур (фармони амир) ва саруло баромад. Ҳамгинон (ҳама) шак накарданд, ки барои ман бошад. Маншурро чун мутолаа карданд, ба номи қозӣ Каромати мазкур буд. Ба қазои вилояти Зиёуддин, ки яке аз маносиби илия (олий) ба ҳисоб мерафт ва аз ҳоли қозӣ Каромати мазкур бағоят дур (буд), шарафи судур ёфта (таъин шудааст).

Бобохон ба алоқаи хидматторӣ ба қозӣ Каромат ҳамроҳӣ дошт. Аз дур дар муқобил (рӯ ба рӯ)-и ман омада ангушти ҳайрат ба дандон газида сари худ меҷунбонид ва аз гуфтаи пешини ман маънан ёд карда тааҷҷуб менамуд. Аз тарси ин ки мабодо яке аз аҳли дарбор интизоъе (бегонагие) ва гумоне накунад, тағофул мекардам (худро ба нофаҳмӣ мезадам). Чун ба қӯш (бошиштоҳ)-и худ расидам, Бобохон аз ақиб расида, аз қайфияти ин ҳодиса ва аз ҳабар додани ман пештар ин воқеаро музокира карда тааҷҷуб менамуд. Пас аз он гуфт:

— Каромат (пештүй)-и шумо андак нуксон дорад, ки «ба замми ўроқй» гуфта будед.

— Нуксони каромати ман нест, балки нуксони бикозист, ки нагузошт, ки бечора қозй корро ба поён расонад. Камокон (мисли пештара) хидматро ба чой наёварт ва нимкора шуд, бино бар он каромати ман ҳам нуксон ёфт.

10

Мулло Абдулҳакими Савлат асл хучандй буда, дар камол (дарс хондан) иштиғол (машғулй) намуда, боз вориди Бухоро шуда... Мулло Абдулҳакими мазкур аввалан ба тадрисй (мударрисй)-и баъзе мадорис (мад-расаҳ), сониян ба қазои бархе вилоёт (қозигии баъзе вилоятҳо) мансуб мегашт. Бад-ин тариқ боре дар замони Абулаҳадхон ба қазои вилояти Балчувон мансуб шуд, аз ҳар қисму ҳар ваҷҳ доди bemazagiro дод. Аз он ҷумла:

Як чамоаи элотия (эли туркҳо)-ро аҷузае (пиразане) буд, ки духтаре дошт дар ғояти ҳусну ҷамол. Ҳазрати эшон овозай ўро шунида хостгори ў гаштанд. Миёнчиён ҳар қадар ҳунар, ки дар ин боб доштанд, сарф карданд, суд накард: модари духтар ҳаргиз қабул на-намуд. Ҳазрати эшон музтарибу ҳайрон шуданд, но-чор аз роҳи ҳилаву макр даромаданд. (Рӯзе) ба одамонашон гуфтанд:

— Ман имрӯз тамоман ба сари мазори фалон бузургвор ҳоҳам гузаронид. Маро чизе намебояд, касе ҳам пеши ман наёяд, муҳилли (халалрасони) аҳволи ман нагардад.

Ин бигуфтанду аспи худ савор шуданд. Танҳо рӯ ба сари мазор оварданд. Асп меронданд, аз назар ғо-иб шуданд.

Ба сари мазори бузургвори дигар қаландаре исти-комат дошт. Бад-он рафтанд, ба муште аз зар як раҳти асбоби қаландарии ўро хариданд. Саллаву ҷома ва асбоби доштаи худро ба қаландар супурданд, рӯй ба роҳ оварданд.

Ба манзили аҷуза — модари духтар расиданд, сай-ҳае (фарьёде) аз борхонаи ҷигар кашиданд. Каромат ва ҳарки одот (кору сифати бөрун аз одат) аз ҳазра-

ти эшон чун барфу борон боридан гирифт. Ачуза, ки даштишин буда, пеш аз ин вакте инчунин ҳангома нацида, ин гуна овози муҳиббе (бадҳайбате) нацид; буд саросема давид. Дар беруни васоқ (хона)-и худ ҳайъате дид нуронӣ, ба либосҳои ачиба. Шак накард ки малакест аз осмон нозил шуда (фурӯд омадааст) гар башар аст, албатта Хизри набист...¹

Қозӣ Абдулҳакими Савлат зотан соҳиби қомату ва ҷоҳат ва сурати зебою риши бузурги хушнамо буда, байд-ин алоқа ба Савлат мулакқаб шуда (лақаб гирифта), ба кулоҳу ҷанда (ҷомаи қаландарӣ) ва мутбаху сӯта (кашқӯлу асо) ҳайбату салобаташ афзуда.

Ачуза чун манорае аз нур ва фавворае аз файз мушиҳида кард, беихтиёр дар поящ афтод. Рӯи ачзу ниёз ба қадамҳояш мемолид, борони ашк аз дидааш меборид. Муҷассамаи аз нур ба дасти муборак сари аз по камтараш аз замин бардошт, қатарот (қатраҳо)-и ашк аз руҳсорааш ба остини марҳамат сутурд (поккард). Пас аз ин гуфт:

— Эй ачуза, бидон ва огоҳ бош, ки ачзу ниёзи ту ба даргоҳи бениёз (худо) шарафи қабул ёфт ва абвоб (дарҳо)-и саодат ба рӯят боз шуд, ки чун ман зоте ташриффармо гаштам (омадам), партави илтифот бар сарат афкандам. Талаб, чӣ металабӣ?

Ачуза, ки чун симоб дар изтироб шуда буд, аз ваҷҳи духтараш, ки қасони бисъёре, ҳатто ҳазрати қозӣ талабгори вай буданд, дар миёна музтару ҳайрон, ки ба қадом як аз онҳо ҷавоб диҳад, дар ин боб ҳато аз савоб (дуруст) фарқ наметавонист кард, ин муждаро атия (ато)-и ғайбӣ дониста, дубора рӯи аҷз ба қадамҳои зоти муқаддасаш молида гуфт:

— Эй ояти раҳмат ва эй фариштаи даргоҳи илоҳӣ! Маро умр ба ниҳоят (оҳир) расида, гарму сарди дунъё ва талху шӯри ин саро аз ҳар қисму ҳар боб дида ва ҷашида. Ин дам дилкашолӣ ба дунъё ва монфиҳо (он чи дар дунъёст) ҳаргиз надорам, илло он ки духтаре дорам, соҳиби ҳусну ҷамол ва ахлоқи писандида, дар ҳини балоғат аст ва дар камоли фатонат. Аз ҷиҳати иштиҳори осори салоҳу садод (ба сабаби овоза шудани некиву ростӣ) ва ҳусну атвори ин духтар аз дару девор хостгор ҳуҷум оварда. Ҳайронам, ки ба қадом

¹ Хизри набӣ — Хизри пайғамбар, ки гӯё ба ёрии дармондагон мерасад.

як аз ин тоифа омезам ва аз қадомашон турезам. Бешубха, ҳазрати шумо одамед малаксират (фариштатбигат), малакед одамсурат. Якин медонам, ки ба андак илтифоти хотирни түхар (пок) ва ба як таваҷҷӯхи замирин анвар (дили равшан)-и шумо ҳалли ин укда (тиреҳ) ҳоҳад шуд ва ин мушкил осон ҳоҳад гашт.

Шоҳи қаландарон чун ин достон шунишанд, фурсате тӯлонӣ (дуру дароз) сар дар пеш афкандаид ва дар муроқиба (сар ҳам карда ба фикру андеша) рафтанд. Пас аз он сар бардоштанд ва сайҳае қашиданд. Баъд аз он гуфтанд:

— Эй ачузан мустаманд, маро чунин хабар доданд, ки дар ин тоифа як нафар аз уламои изом (олимони бузург) ва раҳнамои киром низ будаанд. Чаро ин гавҳари якто ва ин дурри гаронбаҳоро ба ин сангрезаҳо **ва** ҳазафпораҳо (сағолпораҳо) як сон мебинӣ ва баробар мекунӣ? Баъдамо (модом) ки ҳамчуин азизе ба қадом ваҷҳ ки бошад, ба ин муҳаққар (ночиҳ) духтар сар фуруд оварда бошанд, албатта, ҳикмати ғомизае (пӯшидае) дар он ҳоҳад буд. Бешубха, он ҳикмати ғомиза мутазамман (дар бар гиранда)-и саодати шумо ду нафар — духтару модар аст. Агар қадри ин давлат надонед ва шукронай ин неъмат ба ҷо наёред, анқарӣ (ба қарибӣ) ба ҷарде лодаво (бедаво) ва мараз (бемориву ноҳушӣ)-е мубтало ҳоҳед шуд, ки он вақт тавбаву инобат ва пушаймониву надомат суд надорад.

Аз салобати ин сухан ва маҳобат (хайбат)-и ин вайд (таҳдид) ҷигари кабобгаштаи пиразан об шуда аз дидаш рехт, нафас ба гулӯяш банд шуда, ба домани шоҳи қаландарон овехт ва гуфт:

— Эй раҳнамои гумраҳон, туй дарди маро дармон! Ҳудоро, маро аз ин маҳлака (хатар) раҳон! Чун Ҳизри роҳи саодатам гаштӣ, аз зулмати ҷоҳи залолат (хориву зорӣ)-ам ҳалосӣ дех! Чӣ кунам, ки домани ин давлат ба каф ояд ва абвоб (дарҳо)-и саодат ба рӯјам **кушояд**?

Шоҳи қаландарон гуфтанд:

— Ҳар қадар зудтар ҳудро ба давлатсаро (хона)-и он азиз бирасон ва духтарро низ ҳамроҳ бурда, барои қанизӣ, бидуни ин ки чизе талаб кунӣ, бад-он зоти шариф бахш! Зинҳор дар ин боб сухани ғаразгӯён машӯиҷа, панди маро чун гавҳари гаронбаҳо оvezai гӯши ҳуд кун!

Ин бигуфтанду «хү» гүён аз назари пиразан фонб
гаштанд.

Ачузай бечора фурсате бисьёр чун сурати дэвэр
беҳиссу ҳаракат монд, қарини ҷаҳон-ҷаҳон ҳасрату
надомат шуд, ки «дарөө, қадри сӯҳбати он ҳазрат
нағонистам, ақаллан ба қадре обу нон ҳам зиёфат ҷа-
кардам, дар ҳаққи оцизи худ талаби дуое намаму-
дам». Рўйзанону мўйканон пеши духтар давид, мо-
чароро, чунон ки гузашт, ба духтар хотирнишон кард.
Духтар низ воҳима намуда, ҳоҳиши худро ба ризой
модар муқаррар фармуд. Модар фавран ба машшота-
гарӣ (ороиш)-и духтар пардохт. Моҳазаре (ҳар чизе),
ки аз зару зевар дошт, дар сару бари духтар кард. Ба
рафоқати якдигар рӯи таваҷҷӯҳ ба давлатсарои он
ҳазрат оварданд. Ба рангे, ки шоҳи қаландарон фар-
муда буд, ба сад аҷзу ниёз супурданд ва ба муроду
максади худ расиданд.

11

Маъсумхоча — бародари қозӣ Қавомиддинхочаи су-
дур..., дар замони амир Абдулаҳадхон ва мумайизӣ
(маъмурият)-и қозӣ Бадриддини қозикалон аз ҷум-
лаи қозиёни мӯътабар, як нафар аблаки аҳмаки беса-
воде буд.

Ҷаноби Маъсумхоча амали ӯроқӣ ҳам доштанд, аз
гову хар фарқ намекарданд. Маазолик (бо вучуди ин)
ҳамеша ба амсоли Хузору Кармина ва баъзе тумонҳо
қозӣ мешуданд. Аз он ҷумла боре ба тумони Шофур-
ком қозӣ буданд.

Садриддинхоча ном дар ин айём ба раёсат (рай-
сии) он туман мансуб буд. Нақл мекард, ки рӯзе буд,
хабари азл (аз кор гирифта шудан)-и қозии собиқ ва
нағб (таъин гардидан)-и ҳазрати Маъсумхочаи ӯроқ
ба моён расид. Садриддинхоча гӯяд: авсофи замима
(сифатҳои бад)-и ҳазрати ӯроқро борҳо шунида бу-
дам, аммо шахси муборакашонро дидагӣ набудам. Им-
рӯз хабарашон, пагоҳӣ худашон расиданд. Ба расми
маъмул ба хидмату зиёраташон фоиз (комъёб) гаш-
там. Маротиби муборакбодӣ ва мулоҳиматро ба ҷо
овардам.

Аммо ҳазрати эшон дам ба дам оҳи сард аз дили
пурдард мекашиданд, осори ҳузну малол аз ҷабина-
шон оех (намудор) буд. Чун мукарратан (чанд бор)

и ох кашиданро мушоҳида кардам, гумон намудам, ки қозигин ин тумонро муносаби холашон надида, иш-биг ба Хузору Кармина ин тумонро хурдтар ад (хисоб) карда бошанд. Лиҳозо (бино бар ин) аз барои тасалли хотирашон гуфтам:

— Таксир, аввало, меҳрубонии подшоҳон хурдию қалонӣ надорад. Ва ҳол он ки хурдтарини туманҳо ба-робари вилоятҳои қалон ба наэди подшоҳон қадр до-рад, ҷаро ки ҳар касе, ки ба қозигин туманҳо мансуб шавад, гӯё ҳам қозӣ, ҳам ҳоким мешавад, ба ҳилофи ҷалъёт, ки ҳокими мустақили дигар дорад,— қозӣ нис-бат ба ҳоким рутбааш пасттар аст.

Ҳазрати Эшон дар ҷавоб гуфтанд:

— Эй эшони раис, ин ҳама хафагии ман барои ин нест, балки аз ин ҷиҳат аст, ки дирӯз, ки ба марҳама-ти ҳусравонӣ (подшоҳӣ) сарфарозӣ ёфтам, барои видъе кардани аҳлу аёли ҳуд омадам. Дидаам, бибиқозӣ машғули нонпазӣ. Иҷозат хостам ва аз азимат (кӯчи-дан)-и ҳуд огоҳӣ намудам, видъе кардам ва барома-дам. Ноинсоғ нагуфт, ки ин як аداد нони гармо дар ҷайни ҳуд гузор, гурусна монӣ, меҳӯрӣ...

САБАБХОИ ИНҶИЛОБИ БУХОРО

Арбоби таҳқиқ бар он ва асҳоби тадқиқ бар инанд, ки умдаи асобоб (сабабҳои асосӣ)-и сари тазалзул (ба ҷунбиш омадан)-и бунъёни салтанати Мангития ва та-назули тараққиёти ҳукумати истибдодия фақат ману-ту мэрбут (вобаста) буд ба ду-се муқаддима.

Аввалан ин ки амр (кор)-и муҳимми вазорат ва сарзскарӣ дар савобиқи азмон (замонҳои гузашта) ва саволифи овон (вактҳои пеш) вазифаи сардорони эло-тия ва одамони кордидаи соҳибтаҷриба буда... ва ман-саби акзалқузотӣ (қозикалонӣ)-и балдаи фохира (пой-штт)-ро, ки вакили тоифаи уламо ва мутасаддии уму-ри шаръия (корҳои шариат) ва яке аз вузаро (вази-рон)-и давлати илия (олӣ) маҳсуб (хисоб) мегардад, ҳаддаи¹ саромади уламои соҳибдиёнату мумтози аҳ-ли Бухоро мегардониданд, ки ҳасабан ва насабан аз

¹ Калода — гарданбанд; зеби гардан, шаддаи сангҳои қимат-боян; бояси зинатафзорӣ.

ҳама мұқаддам әмалан ба ҳама мұсалдаш
бошад...

Амир Музаффархон ба фикрхой фосиду андешаҳои
ботил, ба ғарази дунъявӣ аз маъхазоти ухравӣ (васи-
лаҳои ба даст овардани охират) ҷашм иўшида, амир
қазо (қозигӣ)-ро бар хилофи аҳлаш супурд. Мансаби
эҳтисоб (рансӣ)-и Бухоро... ба мулло Бадриддин
дод, вазоратро ба як нафар ғуломи гумноми сафед
аблаҳи нодоне — Муҳаммадшоҳи қушбеги арzonӣ дошт.
Сараскариро ба як нафар ғаҷари аз ҳар бадтар ҳаво,
лат намуд.

Ин ҳама «казизон»-ро ҳиммати надоштагиашон ҳа-
мин шуд, ки «г... бошаду дег чӯшад». Факат дар сада-
ди (аз паи) ин шуданд, ки доштагиашон аз дасташон
наравад. Ҷаноби олиҳазрат (амир) аз тарафи дигар
фориғбол, хотирчамъона ба гирдоварии асбоби мано-
хиву малоҳӣ (асбоби манъшудай айш) иштиғол мена-
муданд, шабу рӯз ба шатранҷ (шаҳмот)-у масхарабо-
зи ва «даври ӯғур»-у¹ ҷавқӣ² машғул шуданд.

Умдаву зудай ин масхарагиҳо дар айёми сайри
Ширбадан³ ба зуҳур меомад. Ба ҳузури уламову ума-
рои узом ва фуқаро ҷанд нафар бесару по ба үнвони
масхарабозӣ баромада, касеро қозӣ, дигареро мӯхта-
сиб фарз мекарданд. Модахари лоғареро даврию аб-
зол зада меоварданд. Даврий иборат аз бӯрӯ буд, аб-
зол — намадҳои бурида. Шариат ва раёсатпанохонро
дар модамарқаб савор мекарданд, анвои фӯҳшу лағв
(дашному сухани бемаъни) -ро ба кор мебурданд. Шу-
ше ба дasti ҳуд доштанд, ба фарчи ҳар мезаданд ва
ба сару рӯи ҳазрати Байзо⁴ мемолиданд.

Сомеин, инсоғ кунед, нозирин, ибрат гиред! Агар
Ибни Байзо кас мешуд, мулло Бадриддин одам ме-
буд, аз барои ҷаҳоррӯза давлати дунъёғӣ ба ин ҳама
расвоиву масхарагӣ ризо медод? Кадом вакт тоқат
карда метавонист?...

Аммо зуррияи Ибни Байзо ба ҳеч як аз ин разо-
латҳо қордор набуд. Факат маҳви ҷомаъву саллаи зар-
дӯзӣ гашта.

¹ Даври ӯғур — як навъ базм.

² Ҷавқӣ — сайру гашти шабона.

³ Ширбадан — мавзее берун аз Бухоро, ки иди Наврӯзро он
ҷо ҷашн мегирифтанд.

⁴ Ибни Байзо — номи саравлоди се нафар охирин қозикалон-
хои Бухоро Садриддин, Бадриддин ва Бурхониддин.

Вазоратпаноҳ (вазир, қүшбек) тамоми ҳиммата-
шон сарфи ризои элчихона¹. Чаноби лашкарбошӣ —
гуломи чаноби олий (амир), саргарми аскарфурӯшӣ ва
данд ва мурахҳас (иҷозати рафтан) мефармуданд, аз
машқу таълим ва қаровулий муюф медоштанд (озод ме-
карданд), то ки онҳо ба ду моҳу ҷаҳор мөҳ ёди қазар-
ма ва сарбозхонаро намекарданд, ба пай қасбу кор
ва дуздию қиморбозии худ мегаштанд. Моҳонаи онро
chanobi лашкарбошӣ, ки гуломи чаноби олий ҳастанд,
ҳамроҳи саркардаи даста ба ҳам медианд, юзбошӣ
ҳоказо, даҳбошӣ ҳамчунин — ҳама бар вазни якдигар.
Аз ин ҷиҳат тамоми аскар — дузд, бенавову гадо! Оне,
ки бенавову гадост, чун аспи ҳаросӣ як умр гирифто-
ри сарбозӣ, ҳарчанд маибу мубтало бошад. Онҳое, ки
молноқу пулдор ҳастанд, дар як рӯз ҳалос шуда ме-
рафтанд...

Чаноби олий (амир) шаб фикр мекунанд, ки пагоҳ
ба эшони қозикалон ё раис чӣ меҳрубонӣ кунанд, то
хидматҳои маҳбубаву марғуба ба тақдим расонанд.
Ҳазрати эшонон доим чаноби олиро ба даст гирифта,
яке аз мустанидон (паноҳҷӯйҳо)-ашонро ба мансаби
калонтар мегузаронида бошанд, ё чаноби худи ҳазра-
ти эшон (қозикалон) нишон (орден)-и дараҷаи аълоро
мирифта бошанд.

Валҳосил низоми мамлакатдории чаноби олий факат
ҳамин буду бас. Падарии ҳазрати эшон дар бораи аҳо-
ли ҳамон асту тамом. Чаноби ноибуссалтанаи вазорат-
мартаба (кушбекӣ), ки буду шуди вазифаашон ҳаво-
ҳоҳии давлатхонаи олий ва ризочӯии аҳолии элчихонаи
Расӣ (Россия) аст, дигар ҳаққеву даҳле дар умури
мулкӣ надоранд, яъне касе ресмони гӯсоларо аз меҳ
ба сухани осафҷоҳ (вазир) намекушояд. Маазолик ҳар
рӯз сад мушту лагад аз ҳазрати эшон меҳӯранд, ҳад-
ду ёрои дам задан надоранд, ки ба ҳазрати эшони ка-
лон осӣ мешаванд. Натиҷаи исьён агар ҳусрони ухра-
вӣ (зарари охират) бошад, музоифа нест (боже нест),
лекин аз линт (лента) ё нишон (орден)-и дараҷаи
аъло мемонанд! Лиҳозо «сар кафад, таҳи тоқӣ», «даст
шиканад, даруни остин», ҳар чӣ шавад, ҳайр, ҳазрати
эшон наранҷанд.

¹ Элчихона — консулхонаи ҳукумати подшоҳии рус дар Ко-
гон.

Хусусан ин «тараққиву таолӣ» дар замони салтана-ти амир Абдулаҳадҳон ва қозикалонии Мир Ҷадиддин-маҳдум билкул аз ҳадду аидоза гузашт... Аммо ҷаро фэрзанди кобил аз падар даҳ сер кам бошад? Ҳарзанди арҷмандашон (Ҷадиддин) он қадар кобил буданд, ки аз падари бузургворашон сад ман зиёд шуданд, баҳташон мусоид, толеашон баланд омад, ки амир Абдулаҳадҳон дар айёми қозикалонии он ҷаноб аз Бухоро ба Қармина фирорӣ шуда (гурехта), то вакти вафот дар он вило истиқомат карда, ҳатто дар ҷа-вори мазори... Қосимшайх... мадфун гашта, такрибан бист сол алалиттисол (муттасил) шаҳри Бухорро қатъян надид. Дар ин муддати тавила (дароз) ҳоча бе модаршӯй, ҳазрати эшон қайфи сафо карда, ҳакиқатан амиру вазир ва қозикалону раис тамоман ҳуда-шон (буданд). Ҳукуматҳою қозигихо ва раисии соири вилоятҳо ва ҳамагӣ туманҳо ба фармони ҳазрати эшон буда, номбурдагон факат ҳазрати эшонро медонистанд. Ҳар қадар равияю сулук (муомила), ки дошта бошанд, ба ҳазрати эшон мекарданд.

Гӯё тамоми муахҳазҳо (mansabҳо), хусусан қозигиҳо маънан байъу широъ (харидуfurӯsh) мешуд. Чунончи ҳазрати эшон (қозикалон) қозигию раисии Мазори Шарифро, ки ду нафар ҳочагони Ҳочаи Бузург, алайхирраҳмаро, сабаби гузарони рӯзгорашон мешуд, бист ҳазор танга қарор қарда гирифтанд, ки модом қизнда буданд, қозигию раисии Мазори Шариф иловай қозикалонию раисии Бухоро буд. Ба ҳамин қарор қозигии Қарширо Солеҳ-маҳдум ном ба воситаи эшони қалон ҳар соле панҷоҳ ҳазор танга қарор намуд. Баъд аз ин Қавомиддин-маҳдуми садр ба қарори ин ки ба қадри зарур меҳӯраду мепӯшад, дигарашро ба давлат-хона ҷавоб мегӯяд. Дигарон дар болои бӯҷаи тортуқӣ ҳазор сӯм — ду ҳазор сӯм ҳадъяи ғуломӣ гуфта медонанд.

Ин масҳарагиву расвой ҳама аз ҳонадони Ибни Байзо, хосса аз коркуниҳои набераашон баромад.

Амир Абдулаҳадҳон, ки хиссат (хасисӣ) ва лаомат (нокасӣ) дар табиаташ истилои тамом дошт, хусрон (зарар)-и дунъёву охиратро ба ҳудаш гирифта, табъаш ба ин гирудорҳои мурдор ҳӯй қарда, барои ҳусули муддао тамоми корҳоро ба ҳонадони набераи Байзо voguzoшт. Бо ин ҳама бехудагӣ пул ҷамъ мекард ва дар ҳар шаш моҳу як сол ба мамлакати Расӣ

ба анвои фазехат (беобруй) ва анҳои расвой сарф ме-
намуд.

Аз ин чихат корд ба устухони одамзодагону соҳиб-
номусони дорулфохира расида, инъидом (нобудӣ)-и ин
тоифаро аз худо меҳостанд, аммо дар муқобили онҳо¹
аланан (ошкоро) наметавонистанд коре кард. Аммо
зимнан хеле адватҳо доштанд. Чунончи... Афзал-маҳ-
думи Пирмастии мусаннифи «Тазкират-уш-шуаро» (хо-
надони Ибни Байзоро) ҳаҷве карда, ки ба ҳасби зо-
хир мадху қасида буд. Як байташ ин аст (байт):

Гар туро ман қозии ҳочот¹ хонам, месазад,
Ҳаст даргоҳи ту ҳочатхонаи аҳли ҷаҳон.

Абъёти бисъёр дошт, ҳама бад-ин минвол буд.
Валҳосил дар он асрӯ замон аз абнои ватан ва со-
ҳибони фатан (зиракӣ) аз қабили ин асарҳо бисъёр
вокеъ шуд.

Алғараз тамоми бидъатҳо ҳама ҳилоғи шаръ, дар
даври ахир дар асри се амир ба воситаи хонадони бин-
ни Байзо дар арсаи Бухоро ба зуҳур омад...

Ҳочӣ Домулло Икроми судури муфтӣ, ки соҳиби та-
дайон (диндорӣ) ва таҳаввур (далерӣ) буда, тараф-
дори дину миллат... ҳавоҳоҳи ватан ва абнои он бу-
данд, дар айёми амир Абдулаҳадҳон, ки ин ҷумла
бидъатҳо ниҳоят дараҷа шуйӯъ ёфта (паҳн шуда) буд,
ба умеди ислоҳ ба ранги рисола шариату сиёсат ҷа-
ободии ватанро ба ибораҳои сареху фасех равшан, оё-
ту аҳодис (ояту ҳадисҳо) ва асарҳои воридаи дар ин
бобро тарҷума карда, чоп намуда, интишор ва панду
насиҳатро гӯшгузори амиру вазиру кордорони ин диё-
ри шарофатосор гардониданд.

Гӯши суханшунав кучо, дидай эътибор ку? Афсӯс,
ҳазор афсӯс, ки касе панду насиҳаташонро нашунид.
Балки амиру вазир, уламову умаро муттағиған ба
адоваташ барҳостанд. Дар мабодӣ (аввал) ба ранги
истеҳзо, охирان мартаба носазоҳо мегуфтагӣ шуданд.
Дар ҳар маҷлису маърака муқовимату мӯҳосимат ме-
намуданд.

Ҳочӣ домулло Икром ҳам он қадар соҳиби ҷуръату
ҷалодат (далерӣ) буданд, ки бо вуҷуди яккаву танҳо
будан ва касе тарафдорӣ накардан дар баробари ин

¹ Қозии ҳочот — ҳочатбарор; киноя аз худо.

ҳама уламои сӯъ (бадкор) ва кордорони шум дар ҳар мартаба мунозираву мудофиа карда, ҳар як аз масоил (масъалаҳо) ва мукаддамот (муҳокимаҳо)-и рисола-ашонро ба бороҳин (хуҷҷатҳо) исбот ва ба далоил (далелҳо) мудаллал (тасдиқ) менамуданд... Ба ҳеч ваҷҳ аз ин қавми беору абнои рӯзгор наметарсиданд, бад-ин коре, ки ихтиёр кардаанд, устувору барқарор буданд. Лекин ин тоифа ҷумлатан камари мухолифаташон бастанд ва ҳиммат ба дафъашон гумоштанд, ... ҳамчунин олими мутабаҳҳир (доно), муттақӣ (такводор)-и парҳезгорро аз Бухоро хориҷ намуданд, ба вилояти Ҳузор зоҳиран қозӣ ва ботинан маҳбус гардониданд.

**Аҳмад-маҳдуми ӯроқи муҳандиси доништахаллус та-
моми умраш сарфи ин шуд, ки шояд амир ё вазир ё қозикалон ё дигар кордорон мутанаббех (огоҳ) шуда,
бар сари инсоғ омада, дар боби насиҳатгарӣ бад-он
бечора ёрмандиву ионатрасонӣ кунад, то ки идораи ҳо-
зираашонро тағъир дода, баъзе бидъатҳои хонумонсӯз-
ро бартарф карда... маводди (асли) шаръияро аз рӯи
фармудаи соҳибшаръ ва умуроти ҳукуматиро аз рӯи
адолат икро ва имзо фармуда, раҳнаҳои динро масдуд
(банд) ва вайрониҳои мулкро мараммат (таъмир) на-
моянд. Ҳеч аҳаде (нафаре) ҳарфе аз вай нашнид, но-
чор китоби «Наводир-ул-вақоеъ»-ро, ки чанд фаслу
бобаш иборат аз услуби мулкдорӣ ва тартиби раият-
парварӣ ва муомилоти ҳадаму ҳашам (ходимону нав-
карон) ва давоъӣ (сабабҳо)-и ҳаробии вилоят ва ас-
боби ободии мамлакат, аз ҳуддоми атабаи илия (хиз-
матгорони дарбори олий) шоистаи эътиимодӣ ва меҳру-
бонӣ кист ва эҳтиroz (пархез кардан)-у иҷтииноб (ду-
рий намудан) аз қадом тоифа лозим буданро ба ибо-
роти соддаву равшан мубайян (баён) намуда. Он қа-
дар бетакаллуфона навишта, ки ҳар кас истифода бур-
да метавонад. Ҳар қадар одами сангдил бошад ҳам, аз
латофати алфоз (нозукии сӯхан)-у сароҳат (ошко-
рӣ)-и маънии он ҳаззе (насибе) бурда, рикқат (нарм-
дилӣ)-е ҳосил карда, бар сари инсоғ меояд. Лекин во
ҳасрато, ки ин ҳам... ба гӯши касе надаромад, ба так-
дире, ки даромада бошад, ҳазорпо шуда даромада, са-
баби озори он кас шуда, натиҷае мутараттиб нагашт
(ба тартиб наомад).**

Пеш аз таснифи «Наводир-ул-вақоеъ» чанд маро-
тиба ба амир Музаффархон ва амир Абдулаҳадхон аз
роҳи ҳайрҳоҳи оқибатандешӣ қабоеху беҳудагиҳои

кордоронро аввалан биличмол (ба тарзи хулоса), со-
ниян биттафсил (муфассал) арз карда, сқибати вахи-
ма (пурхатар)-и онро ба назарашибон нишон дода, ва-
зифай намакхорагй ва дилсүзиро камоянбағй (чунон
ки лозим аст) адо намуд. Ачабо, натиҷа сухрия (риш-
жанд)-у истехзод шуд.

Баъд аз таснифи «Наводир-ул-вақоєъ» хукм ба таҳ-
мику тақфираш карданд (аҳмаку коғир хонданд). Ма-
азолик чанде ба мачолису маҳофили ақобир (маҷли-
су нишаси калоншавандагон), ки раъсулқавм (са-
дор)-и ин тоифай дания (паст) ва ин ҷамоаи разила-
анд, расида қабоेҳ (қабоҳатҳо)-и корашонро ягон-
ягон шумурда нишон дода, ки оқибати ин корҳои бе-
худа ба кучо меанҷомад. Бино бар ин ки аз шоҳроҳи
шариату тариқат ва қонуни сиёsat ба мароҳил дур
аст, аз ин роҳ ба мақсад натавон расид, поёни ин роҳ
бийбони адам (нестӣ) аст, ки ғайри ҳалок шудан ха-
лосӣ мутасаввир нест (тасаввур намешавад).

Байт:

Дар Макка кучо расӣ ту, эй аъробӣ,

Ин рах, ки ту меравӣ, ба Туркiston аст.

Дар ҳар дараҷа ҳазрати шариатпеноҳ (қозикалон),
дар ҳар мартаба ҷаноби осафҷоҳ (вазир, қушбегӣ) та-
бассуме мекарданд ва саре мечунбонданд, «оре», «ба-
ле» мегуфтанду мегузарониданд. Аммо дар ғайбаш ме-
ҳандиданду мегуфтанд: «Девона шудааст»...

Мирзо Азими бӯstonии сомитаҳаллус низ марди ға-
юру мутаассиб (фидокор) буда, ба амиру вазиру қо-
зикалон чанде насиҳатгарӣ намуда, ба воситаи ариза,
ба ранги муросила (мактуб) ба вазиру қозикалон ҳат-
ҳо ва шикоятномаҳо аз аҳволу атвори ҳозира таҳриру
ҳаҷа (навишта), мисли ҳоҷӣ домулло Икро-
тастир намуда (навишта), мисли ҳоҷӣ домулло Икро-

Ба иллати суи тадбир ва бемулоҳизагии амирони
бемаъни... тоифай ҷоҳилону аблажон... дар айёми таҳ-
сил як моҳ ё ду моҳ ба қатори талаба даромада, ҳа-
вуз айёми таҳсил нисф ношуда, дар тараддуди пайдо
ба қишлоқҳо тумоноту вилоёт барои имоматӣ баро-

мада, аввалан мартаба аз роҳи шилаву лоба (фиребу хушомад) дарюмада қавми он масцидро ба вайдаю реб розӣ карда, ҳамин ки чун мор сари худро ба ҳудраи он масцид ҳазиданд, касе ҳадду ёрои он надорад, ки аз он ҳучра барорад.

Аз роҳи шаттоҳӣ ва беобрӯй ба тамоми қавми он масцид ғалаба карда, таклифоти молоютоқ (чаврҳои тоқатнопазир) ба аҳли он қишлоқ намуда, ҳамагӣ қавми он масцидро маҳкум (фармонбардор)-и худ ме-гардониданд. Бо он ки маъқулу малбус (хӯроку пӯшок)-ашон аз аҳли он қаръя (деха) буд, маазолик марди он ҷамоаро ғулом, занашро қанизи худ медонистанд. Ҳар гоҳ қадом яке аз онҳо дар боби хизмат мусоҳила (саҳлгирӣ) намояд, ё ҳазрати домуллородар ягон амри шанеъ (кори бад)-ашон манъ карданӣ шавад, фавран рафта ба қозии он ҷо кизбан (бардуруғ) ҳабар медиҳад, ки ба фалон ном аз фалон қишлоқ як раъс (сар) шутур ё як раъс ғов луқата¹ афтодагӣ аст, ки ба шумо оварда наспурда, ҳаққи давлатхонаро нигоҳ дошта ё ҳӯрда гаштааст.

Ҳазрати эшон (қозӣ), ки номи луқатаро шуниданд, ба гӯшашон форида, дафъатан одам фармуда оварда, бидуни таҳқиқу тафтиш ҳабсу заҷр карда, самая (нарҳ)-и шутур ё ғовро аз он бечора мегирифтанд. Ба замми он, ҷанд тангаи дигар сарфи хизматонаи муло-зим (хизматпеша) ва ҳабсонай мирохурбоӣ ва коти-бонаи мирзо, ҳароҷоти баққолхонаи амину оқсакқол—аз чумлаи мутаммимоти ҳалосӣ аз ҳабси қозӣ буд.

Ё худ ҳазрати домулло ба мӯҳтасиби он вило (раси он вилоят) рафта мегуфтанд, ки фалон ном аз фалон қишлоқ зани худ се талоқ карда, ё худ заифав беваero дар иддат² никоҳ карда. Ҷаноби мӯҳтасиб, ки ҳама вақт мунтазири ҳамин тариқа ахбори масарратосор (хурсандибахш)-анд, балки дар ҳар мартаба, ки арбобу оқсакқолон ва имомони ҳар қаръяро бинанд, мегӯянд: «Эй фалон, ягон кор дарак надорӣ-мӣ? Ҳамин рӯз барои ҳарҷи бозор ё ему бедаи асп як танга ҳам надорем».

Амину оқсакқолон, ки ҳақиқатан кордорони ҳар

¹ Луқата — моли бесоҳиб, моле, ки аз мурдаи бемеросхӯр, мондааст.

² Иддат — муддати муайяне, яъне чор моҳу даҳ рӯз, ки занни талоқшуда ё шавҳармурда то ба охир расидани он бояд шавҳар накунад.

кадомашон дастовези харомхүрий он харомзодагон низ ҳастанд, чанд нафарро ба гунохони нокарда муттажам сохта, рүйхат медиханд. «Аз ман надонанд» түфта таъин менамоянд. Ҳазрати эшон (қозӣ), ки фажат хоҳони номи бечорагон (буданд) ва исноди гуношавад, ниҳояти дараҷа сабаби амину оқсаққолон воқеъ ташон мегардад, алоайиҳол (ба ҳар ҳол) мухбир (ҳазрати эшон, ки пайваста хоҳони ин гуна хабарони масаррattавъамонанд, факат нохунашон банд мешудағӣ шавад, кифоя.

Ба муҷарради шунидан одам фармуда он фалокат-задаро оварда ҳабс ва зяр карда, «ҳозирагӣ ош дар қоса, мош дар чӯмуҷ». Ҳазрати эшон, ки заҳру заққу-зину оқсаққол ё домулло имоманд, ҳоҳ амину оқсаққол, масаррattавъамонанд, факат нохунашон банд мешу-

сонанд.

Барои музди хизмат ё хушомад, агар амину оқсаққол ё одами дигар мурдаи соҳибсарватеро хабар дидад, (қозӣ) мурдашӯйосо аз хурсандӣ ба пироҳани ҳуд нагунчида, шарм накунанд, бӯсае чанд ба даҳони мухбир дода, то рӯзи тарака (таксими мерос) шаб хобашон набурда, рӯзҳо интизорӣ кашида, рӯзи мавъуд (таъиншуда), яъне рӯзи тарака, хонаи бечора мутаваффо (мурда) мотамсаро — овози навҳаву гиръя гӯши малоикаро кар мекунад, ҳазрати эшон хандону шукуфон маъ (бо) тамоми тавобеашон (меомаданд), мумкин бошад, кӯдақонашонро ҳамроҳ мебурданд.

Раёсатпаноҳ (раис), ки бад-ин кор ҳеч даҳле надоранд, маазолик, «даҳани саг фақат ба луқма дӯхта бех» ва инчунин як эҳсони муфт, ки аз кисай ҳазрати эшон (қозӣ) чизе намебарояд, (қозӣ) ҳамроҳи ҳуд мебаранд. Кош ҳазрати раёсат танҳо раванд! Он ҷаъnob ҳам сафиру кабире, ки доранд, ҳамроҳ оварда, дар ян зими ҷанд нафар меҳмон, ки ба ҳазрати эшонон ворид шаванд, бемалол ҳамроҳ мебаранд.

Алғараз «мушро ҷонқанию гурбаро бозӣ». Ба ҳонаи мутаваффо, ки гӯё таъзияи дубора воқеъ шуда, машғули гиръяву нолаанд, ин ҷумла азизон шодону фараҳон ба ҳалтаҳои қалони дӯхтагӣ ва ҷуволҳои холӣ вориди он макон мегарданд.

Соҳиби мурда, ки накдан сию чиҳил нафарро мебинад, дар ваҷҳи маоши ин қадар одам, ҳӯроқи давоб-

би (ҳайвоноти) онҳо ва аз аҳли қишлоқ ҳам аз қабъ
ли амину оксакқол ва чанд нафари дигар иевотар
хабар карда набиёрад, барои кинаи нафс онҳо инзар
лон дигареро бар сари бечорагони сохибтаъзия
ранд. Аз ин ҷиҳат сад нафар шуданд. Ҳар қадомашон
данони тамаъ ва ҷашми ҳирса дӯхта, таъзиядоронро
душвории ин қазия аз дарду алами мусибатдориашон
бартарӣ ҷуста, оби ҷашмашон чун оби даҳонашон
шуда, чанд нафар қи бошанд, ҳар қадомашон барои
тайёр кардани асбоби ин бало ба ҳар тараф мешавад
данд. Яке беда, дигаре еми асп, он дигар деги қалон
ва он дигар кӯрпаву кӯрпача ва ҳоказо — ҳар ҷиз аз
ҳар ҷо ёфта, ба ҳазор азобу уқубат моялизим (лаво-
зитмот)-и ин балоҳоро ба чандин машаккат тайёр ва
муҳайё карда, як раъс (сар) гӯсфанд кушта, ҷонашон
ба даҳонашон омада, заҳру закқуми ин тоифаи берак-
му ин ҷамоаи беорро пухта тайёр карда дода, аз як
маҳлака (ҳавфу ҳатар) раҳой ёфта, акнун ба сари
тақсими матруқан мутаваффо (мероси мурда) меоянд.

Ҳама балоҳурҳо ба як ҷо ҷамъ шуда шурӯъ ба на-
виштани ашъё (ҷизҳо) ва нарҳи онҳо мекунанд. Маса-
лан, даҳ асад кӯрпа. Одамони шариатпаноҳ (козӣ) ил-
ко мекунанд, ки бист асад нависем бинобар обруқ
мурда. (Чунки) ба шуниди дуру наздик вг ошнову бе-
гона «аз бисоти фалон бои қалон факат даҳ асад кӯр-
па баромад» гуфтан нағз намешавад.

Аҳли таъзия, аввалан, ба ҳеч ваҷҳ ихтиёр надо-
ранд ва холо он қи дар ибтидо маъни онро нафаҳми-
да, чун мурдае, ки ба дасти ғассол (мурдашӯй) аф-
тад, маҷбуранд ба ҳар тараф қи гардонанд.

Валҳосил адади ҳар ҷизу ҳар асбобро ба қадри
тавонистан зиёд карда, пас аз он бар сари нарҳи ам-
волу ашъё (молу ҷизҳо) меоянд. Гилеме, ки дар бо-
зор як сад танга мегиранд, ду сад танга нарҳ меку-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-
нанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашъё, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳа-

Хо тамом шудан баъд амину оқсақколон ва иғвогарон. Сахми онҳо ба худи сохиби таъзия ҳавола мешавад ва химмати сохиби таъзия медонад.

Сохиби таъзия, ки балохӯри ин ҷаҳаннамиёнро ме-
лонист, калон ҳисоб карда, эҳтиётан «зиёдатар тарад-
дуд карда монам» гӯён чиз фурӯхта, қарз карда, ба
зӯри бисъёр (фарзан) панҷ сад танга ҷамъ карда буд.
Ин маблағ ба ҳеч кас ва ба ҳеч ҷо нарасида, ду ҳа-
зор танга савои (баробари) ҳарочоти обу оши медо-
дагӣ шуд.

Ин вакт бояд ҳоли сохиби таъзияро дар назар
орем: гӯшҳояш маҳкам, ҷашмҳои сиёҳу торик гашта,
забонаш лол, ақлаш қарини ихтилол (ошуфтагӣ) чун
сурати девор беҳиссу ҳаракат монда, мәчоли дам за-
дан надорад.

Амину оқсақколон чун ҳолро бад-ин минвол меби-
нанд, ду ҳазор тангаро аз як нафари пулдори он қиши-
лок ба карори ҳар ҳазор танга ҳар може як сад танга
ба фоида бардошта, ба замми панҷ сад тангай сари
таъзия ҷамъ кардагӣ, ҷамъ ду ҳазору панҷ сад танга
ба замми маъзарат (узрҳоҳӣ)-и бисъёр ба ин ҳудобе-
ҳабарон дода, въда мекунанд, ки бақияш мавриди
ифроз мешавад. Чаро ки ин мочаро ки ҳаст, факат як
хати тарака барқул мешаваду бас.

Як ҳафта нагузашта боз ҳамин рӯзи сиёҳ бар са-
ри сохиби таъзия барои ифroz меояд. Маънии ифroz
ҳамин, ки ҳар қадоми меросбарон ҳаққашонро ҷудо-
карда мегиранд ва ҳоло он ки аз ин қадар балохӯрон
ба ҷуз ду ҳазор танга қарзи бафоида ба замми соири
ҳарочотҳои мурдагонӣ, ки ҳама насья истодааст, дигар
ҷамъ мемонад, ки он бечорагон ифroz намуда мегириф-
та бошанд? Не, ҳудо ҷаноби олиро саломат дорад, ба
сохибони шаръ истиқомат (побарҷоӣ) диҳад!

Ифрозе, ки мегӯем, ҳақиқатан ифrozи қарз ва ҳа-
роҷоти мурдагонӣ (мебошад), яъне ҳар як аз саҳмба-
рон (меросхӯрон) аз қарзу ҳарочоти шудагӣ ва мин-
рон мешудагӣ саҳмашонро (ҳиссаашонро) ифroz ва
баъд мешудагӣ саҳмашонро (ҳиссаашонро) ифroz ва
таксим карда гирифта, ба рӯҳи майити (мурдаи) бе-
ҷора ба ҷони дуову фотиҳа аҳли вараса (меросхӯро)
нафрини бисъёр мекунанд, ки: «Кош намемурд, сари
мөнро ба бало намемонд!»

Азбаски билкул ба ҷони вараса расидагӣ, ин дафъа
тар қадомашон забон бароварда, доду фаръёдашонро
баралония мекунанд. Бераҳмони омадагӣ гӯши ҳуд-

хоро ба каррӣ зада, худро ба нофаҳмӣ андохта, ҳадомашон ба корашон машғул (мешаванд). Рахмӣ бад-он мотамзадагон кунанд, ё бар сари иисоиф оянҷӯ Ҳаргиз чунин наҳоҳад шуд!

Аларрасм (мувоғики одат) дар мавриди ифroz ҳазрати шариатпаноҳ (қозӣ) худашон намеоянд. Аз рӯи таомул, агар маҳдумҷон дошта бошанд, аввалан ҳак аз они маҳдумҷон, агар маҳдумҷон надошта бошанд, яъне як бало камтар бошад, дар си сурат ҷатпаноҳ (раис) ё як нафар одами мӯътабари шариатпаноҳ меоянд. Ин дафъа аз аввал камтар ва хурдтар ғӯларо мебурранд. Чаро ки мебинанд, ки ба соҳибони таъзия ҳаргиз тобу тоқат намонда. Бими ин доранд, ки ба арзу доди амиру вазир оид шуда, мансаб, яъне тоҳтузози фуқаро аз дасташон рафта, сабаби маҳрумиашон аз ин шақоват (бадбахтӣ) гардад. Бино бар он ин дараҷа аз аввал камтар, масалан, ба як ҳазор танга розӣ шуда, боз миннатдор мекунанд, ки ба ҷаноби олий ва ҳазрати эшону маҳдумҷонҳо дуо гирифтем ва илло ҳаққи ҳазрати эшон ду ҳазор танга мешуд. Хайр, бақияш ба мавриди хатти васояти¹ фалон сағир хоҳад шуд.

Як одати замимаи (зишти) мустамирраи (ҳамешагии) ин тоифаи разила ҳамин, ки дар мавриди тараққа ва ифroz, масалан, чиҳил нафар шариат ва раёсатпаноҳон маъ мутааллиқонашон шуданд гуфта навишта будем. Ҳар қадомашон вакти рафтани аз ашъёи мутаваффо аз қабили саллаву ҷома ва ҷойнику пиёла, шарму ҳаё накарда ба замми ин ҳама пул, ки гирифта, хони аҳли варасаро сӯхта буданд, табаррук гуфта мегирифтанд.

Дар боло ҳар қадом саҳмбарони пул мегирифта-гиро төъдод карда, ҷаноби мирзо ва таракачиро зикр накарда будем. Бино бар ин ки (чунки) он ду нафар ҷанобон саҳмашонро ба қатори ин одамон намегиранд, ҳама тамом шудан баъд ҷаноби мирзо ё таракачӣ як ҳафта — даҳ рӯз саҳмбаронро медавонанд, тӯл медиҳанд. Ҳар бор, ки соҳибони хат аз барои хаташон оманд, бонг ба он бечора зада дашном медиҳанд, ки:

— Сабр кунед, кори саҳл нест, даҳ — понздаҳ хат

¹ Васоят — васигӣ, саровонии сағиреро ба ўхда гирифтан; ҳатти васоят — васоятнома, ҳучҷати ба расмият даромадани васояти шаҳсе.

мешавад, нури чашми одам то навиштан меравад. Хүми рангрезий нест, ки дар зарфи дах дацыка шавад. Ва хол он ки ба се васика тамом мешудагий шуд. Барон баҳонаи пулгирӣ чаноби мирзо ба даҳ — понздаҳ васика расониданд. Пешакӣ ин қадар дӯрҳо ҳам аз барон оянда мезаданд.

Баъд аз даҳ — понздаҳ мартаба омада рафтани вараса (меросхӯрҳо) ва шунидан дашномҳои зиёда ҳазрати мирзо ба ҳазор унфу (дуруштиву) таманно хатторо аз ҷузвон мебароранд ва ба сари балоҳуриашон меоянд. Ба ҳазор танга, ки ҳазрати эшон (қозӣ) гирифта буданд, як сад танга котибонаи ҳаққи мирзо мешавад, ки аз шири модарашон ҳалол аст. Ду ҳазори тарақа, ҳазори ифроз — се ҳазор танга саҳми ҳазрати эшон шуд. Ин ҳангом се сад тангай аз шири модарашон ҳалолтар ҳаққи чаноби мирзо мешавад, ки як фулус кам шудан мутасаввири нест.

Дуд аз димоги вараса баромада, баъд аз шунидан ҳазорон дашном кӯр шуда се сад танга медиҳанд. Басо вакъто мешавад, ки аз камоли расидан ба ҷон фукаро котибонаи мирзоро аз рӯи гуфтааш дода, хатторо нагирифта, ҳақорати бисъёр дода мерафтанд. Ҳафтае нағузашта одам рафта (меросхӯронро) гирифта меорад аз барои хати вasoяти сағир. Дар ин асно як нағар аз вараса агар мунозаате (кашокаш аз барои ҷизе) ба ҳамдигар карданӣ шавад, дар он сураг ҳамин қадар кашидагӣ ранҷҳо ройгон шуда, «дег сар, тағора сар, боз гирам аз сар»¹, боз тарақаи тоза ва ифрози алоҳида. Агар ягон сағир дар миён бошад, ҳар рӯз аз барои ҳисоби амволи (молҳои) сағир одам рафта, «замини сағир чӣ миқдор ҳосил кард, амволи сағир чӣ шуд» гӯён ба андак ҷаримаи (гуноҳи) нокарда, васиро² маъзул (бекор) намуда, васии тоза насада, Ҳафтае нағузашта одам рафта (меросхӯронро) гирифта меорад аз барои хати вasoяти сағир. Дар ин асно як нағар аз вараса агар мунозаате (кашокаш аз барои ҷизе) ба ҳамдигар карданӣ шавад, дар он сураг ҳамин қадар кашидагӣ ранҷҳо ройгон шуда, «дег сар, тағора сар, боз гирам аз сар»¹, боз тарақаи тоза ва ифрози алоҳида. Агар ягон сағир дар миён бошад, ҳар рӯз аз барои ҳисоби амволи (молҳои) сағир одам рафта, «замини сағир чӣ миқдор ҳосил кард, амволи сағир чӣ шуд» гӯён ба андак ҷаримаи (гуноҳи) нокарда, васиро² маъзул (бекор) намуда, васии тоза насада,

Козиё, ҷомаи ятимонӣ,
Хунашон меҳӯрӣ, магар шубушӣ?
Гуфтай: «Офтоби шаръ манам»,
Офтобӣ, магар ятимкушӣ?

¹ Дег сар, тағора (табақ) сар, боз гирам аз сар — киноя аз гаштаву баргашта гуфта шудани гапҳои бемаъни, такрор ёфта ни корҳои бехуда ва ҳоказо.

² Васӣ — касе, ки саровонии сағире ба ў супурда шудааст.

Валхосил аз дасти ин золимони бедин дар зарфи як сол, нихоят ду сол аз тамоми ашъёву амволи мутаваффо чизе бокӣ намонда, вараса аз бебизоатӣ ба тараф рафта, ҳавлиҳо аз бекасӣ вайрону ҳайрон шуда, заминҳо аз беобӣ ва беziroati чимтол (чимзор) шӯразор гашта. Бад-ин тариқ қишлоқҳо аксарӣ ҳолӣ, аз панҷоҳу сад хонавор одам ҳеч айну асар намонда.

Тамоми ҳамин бидъатҳои хонабарандози оламсӯз ба мурури айём дар овони тасаллuti авлоди бадниҳодӣ Байзо, аз тарафи дигар, бединию нодонию ноҷинсии вазирҳо ва бепарвоии амирон воқеъ шуд. Чаро ҳи аҳирин авлоди Байзо, ки мулло Бурҳониддин аст, дар замони амир Олимхон қозикалон шуда буд, дар инкишофӣ мақтул гашт, қабл аз қозикалониаш ба қазоӣ вилояти Чаҳорҷӯй мансуб буд (ва) аз вилояти Чаҳорҷӯй ба қозикалонӣ ба ҷои Бақоҳони шайхулислом таҳзил ёфт (гузашт), ман ба қазоӣ вилояти Чаҳорҷӯй аз қазоӣ тумани Фичдувон интиқол кардам (гузаштам), бад-ин муносибат аз ноинсофии бехирадии мулло Бурҳониддин як-ду ҳикоят барои шоҳиди гуфторам менависам.

Ҳикоят. Вақте ки ба қазоӣ вилояти Чаҳорҷӯй ба ҷои мулло Бурҳониддини мазкур мансуб шудам, дар зарфи ду-се рӯз Амонбой ном аз даруни қӯрғони Чаҳорҷӯй фавтид (вафот кард). Ба ҳасби иттифоқ қабл аз ду моҳ камобеш Аминбой ном бародари Амонбой фавтида будааст, ки мулло Бурҳониддини мазкур ба таракаи Аминбояи мастур аз ғайри талаби вараса (ворисон) рафта, чӣ миқдор иззатҳо дида ва зиёфатҳо хӯрда, аҳли вараса панҷ ҳазор танга ба худи қозӣ Бурҳониддин ва як ҳазор танга ба одамонашон додаанд. Бад-ин сабаб қозӣ Бурҳон ранцида пулро нағирифта, Амонбояи хозир фавтидагиро, ки бародари айни мутаваффо буда, оварда бад-ин ҷарима (гуноҳ) ҳабс карда, даҳ ҳазор тангаашро гирифта будааст. Гӯё Амонбояи мазкур бино бар обрӯмандӣ ва нангӯ номуси одамзодагӣ аз ғусса ранҷур гашта, аз он таъриҳ то ин дам дар бистари мараз (беморӣ) хоб карда будааст, ки аҷали мавъуд (муайяншуда)-и он фаро расида, имрӯз дар айёми қозигии ман фавтидааст.

Алқисса барои таракаи Амонбояи мутаваффо маро аҳли вараса омада ҳабар карданд. Ман ҷавоб додам, ки:

— Рафта наметавонам. Чаро ки дар муддати қози-
гихон худ ҳаргиз ба таракай касе нарафтаам.
Аз ин чавоби ман ахли вараса як ҷараҷа ҳайрон
шуданд. Чунки қабл аз ин ду моҳ дар мавриди тара-
таклифи асҳоби (соҳибони) таъзия рафтани шуда бу-
дан, дар ақибаш он қадар дилсиёҳи кардаанд. Им-
рӯз ба ҳамун қарина (мулоҳиза) варасан Амонбай
«албатта худи ин қозӣ мерафтагиянд, ҳабар карда ба-
рем, беҳтар» — гуфта будаанд.

Алайоҳол ба рӯзи таъин кардагии вараса Абдулҳа-
дим ном раиси он вилоро ҳамроҳи мирзо Қобили қа-
ровулбегии мирзои худ барои тарака кардан фиристо-
дам. Номбурдагон рафтанду гашти пешин омаданд. Ду-
се нафар оксақколону одамшавандагон низ ҳамроҳ бу-
дан. Маблағеро ба рӯймол бастагӣ ба пеши ман
оварда монданд. Ман аз ғайри пурсидану донистан қа-
бул кардам. Дастархоне фармудам ва фотиҳа додам.
Ҳангоми муроҷиат (баргаштан) ба яқдигарашон нигоҳ
мекарданд ва имову ишора менамуданд. Ман чунин
гумон кардам, ки ягон чизе зоҳирان талаб доранд. Ба
ҳидматгорон фармудам, ки як ҷома ба қалонтари вар-
аса, панҷсад танга ба оксақколон аз ҳамин танга
шумурда дижанд. То ин вакт онҳо аз меҳмонхона ба-
ромада ба мирзоҳона даромада буданд. Абдулҳалими
раис низ ҳамроҳ баромада буд. Гашта омад, меҳан-
дид. Аз сабаби ҳанда пурсидам. Гуфт:

— Кори ачиб шуд. Вай ҳамин ки ба ҳавлии мута-
ваффо (мурдахона) рафтем, моҳазаре ки доштанд, ҳӯр-
дем. Баъд аз он аз ваҷҳи мӯҳронай шумо ба яқдигар-
машварат карданд. Бад-ин қарор доданд, ки қабл аз
ин ду моҳ ба таракай Аминбай қозӣ Бурҳон омаданд,
худҳо панҷ ҳазор танга ба ризову рағбат оварда мон-
дем. Эшони қозӣ пурсиданд: «Чанд танга доданд?».
Гуфтем: «Панҷ ҳазор танга». Ҳамин ки номи пулро
шуниданд, пош дода, қаҳр карда аз ҷои худ бархос-
туниданд. Амонбайро ҳамроҳ оварда ҳабс карда панҷ ҳазо-
ранд. Амонбайро ҳозирон ҳазор танга шуд. Ҳозирин
ри дигар гирифтанд, ки даҳ ҳазор танга дижем, Ҳозирон
он ҷо ин маъниро музокира карда гуфтанд:
Эшони қозии ҳозиромо албатта ин ҳикоятро камокон
шунидагианд. Агар ибтидо даҳ ҳазор танга дижем,
мисли қозӣ Бурҳон дар ақибаш зӯр оварда дучанд
карда гирифтани шаванд, лозим, ки даҳ ҳазор тангаи
дигар дижем. Дар ин сурат бист ҳазор танга мешавад.

Беҳтар ҳамин, ки ба ин қозӣ ҳам ибтидо панҷ ҳазо
танга медиҳем, албатта қабул намекунаанд, дар он су
рат ба ҳабс оид накарда, панҷ ҳазор танга дигар
да, даҳ ҳазор мекунем». Бино бар ин қарордоде,
карда буданд, ҳозир панҷ ҳазор танга аст, ки ба
мо оварданд. Шумо маблағи онро напурсидед, онҳо му
раҳҳас (озод) шуданд. Аз ин ҷиҳат ҳангоми муроҷиа
ташон (баргаштанашон) ба якдигарашон нигоҳ кард
имову ишорате карданд, ки «ҷӣ бояд кард?».

Раис гӯяд: Ман ҳам аз ин ҷиҳат баромадам,
машварату ҷораи ин корро бинам. Бино бар он б
мирзохона даромадем. Дар ин асно аз ақиби онҳо я
ҷомаву панҷсад танга фиристодед, ҳарачу ҳайрони
онҳо зиёдтар шуд. Аз ин ҷиҳат аз кирдори кардати
ашон шарманда шуданд. Панҷ ҳазор танга дигар, к
барои подоши (муздзи) ин кор оварда буданд, ба узра
бисъёру миннатдории бешумор ба ман додаанд, ки ман
овардам.

Раис ин бигуфт ва панҷ ҳазор тангаро дар пеш
ман гузошт. Ман гуфтам:

— Ба ҳамон панҷ ҳазор танга ҳам ман ҳақ надо
рам. Лекин он ҳангоме ки урф (одат) шуда ва қозигӣ
бе ин қадар корҳо ҳам намешавад, лиҳозо ҳамон панҷ
ҳазор танга, ки худҳошон ба ризову рағбат дар вак
таш ба қозӣ Бурҳон ва ҳозир ба ман додаанд, агар ҳа
зор танга медоданд ҳам, ман чизе гуфтан надоштам.
Ҳозир ин панҷ ҳазор танга сонавӣ (дуvvum)-ро, ки
дар вакташ қозӣ Бурҳониддин зулман гирифта, имрӯз
аҳли вараса ба ҳамон эътибор (сабаб) ба ман меди
ҳанд, ман ҳаргиз (ҳоҳиши) гирифтан надорам.

Абдулҳалим-маҳдуми раис ин маъниро рафта ба
онҳо гуфтан баъд тамомашон якбора ба ҳузури ман
омаданд. Ҳама мегиристанд. Ба пою дasti ман афто
данд, меҳостанд, ки бибӯсанд. Ман манъ кардам. Он
ҳо розигӣ ва миннатдориро ба ниҳояти дараҷа расо
нида гуфтанд:

— Ҷӣ гуна ҳам аз шумо ин қадар хурсанд на
шавем, ки қозӣ Бурҳон ҳам мисли шумо як нафар қо
зӣ буд, ҳамин панҷ ҳазор тангаро додем, моёнро ин
қадар беобрӯй карда, аз хонаи моён ба унвони қаҳру
ғазаб баромада, худашро матъун (шарманда), моён
ро беобрӯй кард. Маазолик Амонбои мутаваффоро, ки
як нафар одами мӯътабари ин вило буд, аз шарафу

эътибораш қатъи назар карда, ҳабс намуда, панҷ ҳазор тангаи дигар гирифт, ки ин тариқа зулмро дар ҳеч асру замон ҳеч касе накардааст, ки козӣ Бурхониддин дар ҳакки моён кард...

...Ин аст атвору кирдори авлоди Байзо, ки дар худуди Бухоро ҷаҳон-ҷаҳон бидъатҳо ба зухур оварда, олам-олам бедодиҳо карданд...

Ду ҳикоят аз қозӣ Бурхониддин, ки сеюмин қозикалони авлоди Байзост, баҳри намуна — муште аз анбору каме аз бисъёр дар маърази баёну тазкор омад (зикр шуд). Тамоми кирдору атвор — ҳама бад-ин ки-ёс, төъдод (шумор)-и тамоми онро дафтарҳо мебояд, ба тӯморҳо намеғунҷад.

Ахири авлоди Байзо, ки писари қозӣ Бурҳони қозикалони мактул аст, қозӣ Умар ном дар вакти амир Олимхони маҳлӯъ ба тумони Пирмаст қозӣ буд, анҳои (ҳама хелҳои) зулмро ба аҳли он тумон ичро намуд.

Аз он ҷумла ҳамин, ки (Умар) ба тумани мазкур ҷаҳорбое бино фармуд, ки ибтидо замини майита замини майита ва биноҳои рафеа (баланд), ғарси ашҷор (дараҳт шинондан), заръи аrozӣ (кишти заминҳо), киштукори ҳосилот ва дарав кардани он ба зимиҳои қишлоқот буда, бар сабили базлият ҳаррӯза но-нашонро ба миёнашон баста меомаданд ва аз субҳ то шом меҳнат мекарданд. Пагоҳ тоифаи дигарашон меомаданд ва ҳоказо, то он ки ба саъӣ ва зўри бозӯи мазлумон он замини шӯразор басотин (бӯстонҳо) ва гулзор шуда, ба «Зулмобод» мавсум гашт («Зулмобод» ном гирифт).

Дар айёми қозикалонии се нафар авлоди Байзо, ки аввалаш қозӣ Садриддин, дуввумаш қозӣ Бадриддин, сайюмаш қозӣ Бурхониддин, ки такрибан панҷоҳсол тӯл кашид, тамоми интизоми айёми собиқ инҳизом (вайронӣ) пазируфта, таҳсил... ва хондани ду-се адад хутба... барои бурдани мунозира ё ба ҷиҳати мударрис ё қозӣ гаштан (иборат буд)...

Аҳволи уламоро гуфтем, акнун меҳоҳем, ки набзе атвори вузарову умаро (вазирону амирон)-и он замон дар маърази баён орем...

Вақте ки аввал мартаба ба вилояти Ҷаҳорҷӯй қозӣ шудам, аморат ва ҳукумати он вило (ҳокимии он вилоят) ба Ҳайдарқули иноқ — бародари Остонакули

кушбегі тааллак дошт, ки писарони Мұхаммад Шариф^{тұқс},
фи девонбеги шеа буданд. Мирзо Зайниддини^{он ви.}
ба ном шеа ноибулхукумат (муовини ҳоким)-и^{мұл.}
ло буда, тамоми куллій ва қузъии умури (корхой)^{арз}
кій бар вай муфавваз буд (супурда шуда буд).

Рұзе нишаста будам. Тешахоча ном фуқаро аз Бан^{арз}
гилики вилояти мазкур омада гирьёнү бирьён^{мағ.}
кард, ки зане доштам, чанд рұз мешавад, ки^{арз}
куд (гум) гашта. Дар ин муддат анвои тараддуд,^{ан.}
хой тақассус (чустучұ)^{на.} ба қо овардам, фоидаманд^{на.}
шуд.

Гуфтам:

— Оё аз қасе ва қое гумон дорӣ?

Гуфт:

— Не.

Гуфтам:

— Ҳар оина аз қасе гумон мекарді, ман оварда
тараддуд менамудам. Ду-се рұзи дигар сабр кун, шо-
яд аз ягон қой нишонааш барояд. Дар он сурат тарад-
дуд нафъ мекунад ва илло фоида надорад.

Тешахоча қабул карда рафт. Панч — шаш рұз гу-
зашт. Рұзе ҳангоми вуфури машғала (бисъёрии кор)
як нафар аз хидматторонам васиқае ба дастам дод
барой мұхр кардан. Дида: Тешахоча ном завчаи худ
фалона номро ба бадали ҳафт сад танга талоқ карда.

Тешахоча ном, ки қабл аз ин омада аз вачхи зав-
чаи мафқудшудааш арз карда буд, ба хотирам раси-
да, ба тааммұқ назар кардам ва шинохтаму гуфтам:

— Оё ту ҳамон кас нестій, ки пеш аз ин омада арз
карда будій?

Гуфт:

— Оре.

Лекин хүн аз дидагонаш меборид, бұз кабоб шуда-
ни қигарашиб ба машомам расид. Дигар машғалаи худ-
ро гузоштам ва ба тафаққуди (дилжұйи) ғай афтодам.

Гуфт:

— Аз он рұзе, ки ба хизмати ту расидам, то ин
дам тараддуни завчаи гумшудаам мекардам. Бад-ин
тариқ имрұз хостам, ки ба мири тұқсона (Мирзо Зайниддин —
муовини ҳокими вилоят) низ арз карда, су-
рати ҳодисаро маълум намоям, шояд тадоруке ва та-
раддуде намоянд. Бад-ин ғараз ба ҳавлиашон дарома-
дам. Аз құмлаи иттифокот (тасодуфх), завчаам низ

бэ дары харами мири түксоба истода (буд). Чун хам-хтарро дидем, бенхтиер ба ҳамдигар омехтем ва охжетем. Дар ин хин мири түксоба чое рафта буд, во-нда шуд (даромад). Мөду нафарро бад-ин ҳол дид, маро гунахгор ва мүчрим адд карда (айбор ҳисоб на-муда), ба одамони худ фармуд, то чон доштанд, маро дар лат кашиданд. Завцаамро ҳамчунин беандоза за-да, ба харам бурдан. Маро маҳбус сохтанд ва маң-бур кардан, ки ба бадали ҳафт сад танга занамро талок дихам. Диdam, агар ин маъниро қабул наку-ни, маро дар ҳабс мөкушанд, дар он сурат ҳам аз ғон, ҳам аз зан чудо мешавам, иочор ба талоқи зан роий шудам. Аммо маблаги мазкур ба дасти оқсаққол истода. Ба шумо маълум шавад, ки ман ҳаргиз (ҳоҳи-ни) он пулро гирифтани надорам. Факат аз барои би-ми чон ва гузаштани дард аз ҷонам бад-ин маъни ри-зо додам. Ҳарчанд медонам, ки баъд аз ин зиндагӣ бар ман гаронӣ мекунад.

Аҷзу ногавонӣ, суханони дилсӯз, оҳи ҷонгуздози он мазлум бар ман асар карда, аз оқсаққоле, ки бар бо-лои сари вай истода буд.—Дурбои оқсаққол ном дошт, ки пеш аз ин ҳам мешинохтам — сурати ҳодиса-ро аз вай пурсиdam. Ба ранге, ки Тешаҳоҷа гуфта буд, ашҳод намуд (гувоҳӣ дод).

Ман як нафари хизматгорони худро ба мири тӯк-сабо фиристода гуфтам: «Фалона ном кайвониашонро Тешаҳоҷаи шавҳараш талоқ кардани шуда, ба ҳузури ман омад. Ҳозир шудани зан ҳам барои талоқ додани шавҳараш даркор, як дараҷа заифаро ба қозихона фи-ристонанд, баъд аз тафриқ (чудо шудан) боз ба хиз-маташон меравад».

Тӯксоба аввалан тааллул карда (бо баҳонаҳо сар-кашӣ намуда) охирон иочор мусаммоти мазкура (за-ваки номбурда)-ро фиристод. Вақте ки зану шавҳар якдигарро диданд, шӯри маҳшарро барпо кардан, фарьёду фифонашон ба кайҳон расид.

Занро ба шавҳараш супурдам, ки гиръёну дуоку-ни баромада рафтанд. Ба мири тӯксоба иғмоз карда (худро ба нодонӣ зада) хабар фиристодам, ки заи-фаи ҳодимаашонро шавҳараш як дараҷа талоқ карда-ни шуда, баъдамо ки ҳамдигарашонро диданд, боз меҳру муҳаббати аввалиашон авд карда (баргашта), ба ҳам иттифоқ карданд. Аз ин ваҷҳ ҳар дуро оштӣ карда, дуо гирифта ҷавоб додем. Ҳафт сад тангаи ба-

дали халъро¹ ҳамроҳи Дурбои оқсаққол ба хизматасу шон фиристодам, кадоме ки дода бошад, ба худаш суруанд.

Тӯксоба чизе нагуфт, аммо ба амир Абдулаҳаджон, ба кадом унвон бошад, аз ман шикоят кардааст, ки дар зарфи як ҳафта аз қазои он вило (қозигии он вилюят) маъзул (бекор) шудам.

Ман ҳам аз амири нодон ба ин тариқ интиқом қашидам, ки ҳамроҳи вагони Расй вориди Бухоро шудам. Ба чахорбоғи Сепулон, ки милки зарҳарида буд, омада фуромадам. Ва ҳоло он ки амир ба вилояти Кармина буд. Расми хидматгороне, ки ҳастанд, ҳоҳ тоифай уламо бошанд, ҳоҳ умгро, ҳар гоҳ аз хидмате мураҳҳас (озод) ва аз мансабе маъзул (бекор) шаванд, аз ҳамон ҷое, ки маъзул шудаанд, амир ба кучо ки бошад, ба ҳамон ҷо рафта арзаи тавбаю тортуқ (пешкаш)-и маъзулиро дода, пас аз он ба иҷозати амир доҳили автон (ватанҳо)-ашон мешуданд. Ман аз тамоми ин русум (расмҳо) ҷашм пӯшида, бевосита ба ватани ҳуд аз ғайри иҷозати амир омада даромадам.

Расми дигари маъзулон ин буд, ки баъд аз иҷоза додани амир, ба ватани ҳуд омадан баъд аввало эшони қозикалону раис ва шабона вазирону кордоронро ягон-ягон бо тӯхфаву ҳадоё (ҳадъяҳо) рафта медианд. Ман пеш аз ин ҳам ҳаргиз ин тариқа одат надоштам. Ниҳоят амирро ба расми соири маъзулон рафта русуми маъҳуд (расмҳои одатӣ)-ро ба ҷо оварда, баъд аз иҷозат шудан чанд рӯз гузаронида факат қозикалон, яъне қозӣ Бадриддинро, ки алоқаи сеҳрият (хешовандӣ аз тарафи зан) дар миён буд, медианд. Ин мартаба билмарра тарқ кардам ва ҳеч қасро наидам. Ин кирдори ман мушъир (ҳабардиҳанд) ба истеъро аз хидмати қозигӣ буд. Ин маъниро ба ҳудозим гардонида будам, баъдулявм (минбаъд) қатъан қозӣ намешавам гуфта, қасд доштам...

Дар зарфи се моҳ маншур (фармон) ва хилъат (либос)-и қазои вилояти Каркӣ аз ғайри иқтизи касе, бидуни талаби ман омад. Мисли ин марҳамат дар ҳаққи аҳаде аз тарафи амир то он вақт нашуда. Алоқаҳо аҳаде аз тарафи амир то он вақт нашуда. Алоқаҳо аҳаде аз тарафи амир то он вақт нашуда.

¹ Пули бадали ҳалъ — пуле, ки барои бекор шудани қароре дода мешавад.

айюхол ночор шуда тахияи асоби сафари Каркиро
дида, озими он вило гаштам. Чалолиддини додхοн ном
хокими он вило буд, Мирзо Рабеъхоча ном закотчи
он чо. Бад-онҳо роҳи мувосоро паймудам. Ду соли жо-
мил ба сар бурдам. Дар охир байни ману соири (ди-
гар) хукуматдорони он чо дар қазия (вокиа)-и Ҳайт
Чамшед ном мухолифат афтод.

Вай ҳамин буд, ки як нафар аз түччорон (савдога-
лон)-и вилояти Ҷаҳорҷӯй барои харидани пӯст ба ви-
лояти Каркӣ омада, дар элотия (қабила)-и Ҷоршанғу
ба ҳавлии Содикбой ном меҳмон шуда, даҳ ҳазор тан-
гай буҳорӣ ба як ҳӯрҷин ҳамроҳи худ оварда будааст,
ки шабона девори хонаи Содикбойро аз муҳозӣ (рӯ ба
рӯ)-и ҳӯрҷин шикофта бадар бурдаанд, баъд аз рӯз
шудан хабар ёфта, Элотияи Ҷоршанғу, ки ҷамоаи қо-
линбофони мӯътабар ва соҳибсарватони он вило ҳас-
танд, ин маъниро аз Ҳайт Чамшед ном аз эл (қаби-
ла)-и худашон гумон карда, ба ману ҳоким омада арз
карданд. Мо ду нафар одам фармуда Ҳайт Чамшед-
ро оварда пурсидам. «Асло ва қатъо аз ин маъни ҳа-
бар надорам» — гуфта ҷавоб дод. Он ҳангом ки эло-
тия шӯридагӣ ва гумонашон аз Ҳайт Чамшед буд, ҳо-
ким барои тасаллии хотири элотия — зоҳирان ва пур
кардани киса ботинан Ҳайт Чамшедро маҳбус соҳтанд.
Панҷ-шаш рӯз гузашт. Рӯзе Бурҳонбек ном шо-
ирдпеша омада гуфт:

— Ҳайт Чамшед ба сабаби ин кирдораш элотия-
шро умуман аз худаш норозӣ кардаасі. Элотия мут-
тафиқан мегӯянд, ки мо мардумро Ҳайт Чамшед ба
назди тамоми тарокима (туркманҳо)-и Каркӣ ва Ҷа-
ҳорҷӯй мулзаму муттаҳам соҳт, ки як нафар меҳмони
аз мамлакати дигар ба элотияи мо омадаро дар ҳақ-
каш хиёнат кард. Аз ин ҷиҳат мо мардум бадному
муттаҳам шудем. Бино бар он меҳоҳем, ки дар бораи
Ҳайт Чамшед дар муқобили ин кирдораш коре кунем,
ки элотияи туркмон тамоман, ба ҳар чо ки бошанд,
фаҳманд, ки мо мардум риояи меҳмонамонро то ин ғо-
ят нигоҳ доштем, аз касе, ки дар ҳаққи меҳмони мо
ин хиёнат карда, ба ин дараҷа интиком кашидаем.
Мисдоқ (мувофиқат)-и салоҳиди элотия ҳамин, ки
даҳ ҳазор тангаи гумшудаи меҳмонро Содикбои соҳи-
би ҳавли дихад, эли Ҷоршанғу як лак (сад ҳазор)
танга ҷамъ карда ба ҳокимон дихад, ки таксим карда
мая (бо) одамонашон гиранд. Аммо Ҳайт Чамшедро

ба ҹаноби оли арз карда, алданан (ошкоро) дар рӯзи бозор ба катл расонанд, то ки боиси ибрати дигарон шуда, ори элотия ва иззати меҳмон низ ба даст ояд.

Бурхонбеки ясовулбоши муддаои ахли Чоршанғуро ба ин шадду мад (бароварду фуровард) адо карда, баъд аз он бар сари матлаб омада гуфт:

— Бино бар он ҹаноби аморатпаноҳ (ҳокими вилоят) марҳамат мекунанд, ки ахли Чоршанғу эли қалони соҳибэтибори молдор аст. Суханашонро шикасташ ва хилофи раъи эшонро кардан нағз намешавад. Ҷамеи ахли Чоршанғу ба гандагии Ҳайт Ҷамshed, ки вай ҳам аз ин элъяк нафар аст, гувоҳӣ медиҳанд. Гуноҳ ба гардани роёй (ривояткунанд). Лихозо салоҳ ҳамин, ки Ҳайт Ҷамshedро арз карда кушонем, ҳам ба дигарон ибрат шавад, ҳам як ҷамоаи мутакассире (сершуморе) хурсанд мегарданд. Бино бар он ҹаноби аморатпаноҳ худашон оқсакқол шуданд, тақсими пул(ро) ҳам худашон карданд. Барои мӯҳрони шумо биступанҷ ҳазор танга фиристоданд,— гуфт ва як бӯлак қорази николаиро ба назди ман гузошт.

Ман ба тарики мулоимат ва мулизимат ба ясовулбоши гуфтам:

— Бародар, ҳар чизе, ки элотия салоҳ дидаанд, ҳама мустаҳсан (писандида) ва ҳар савоблиде, ки аморатпаноҳ кардаанд, албатта савоб. Ман хилофи раъи аморатпаноҳ ва элотия фикре надорам. Аммо ҳамина қадар ки ба ин арза иштирок карда наметавонам, ҷаро ки тамоми ароиз (арзҳо)-и ман ба амир бояд манут (вобаста) ба шариат бошад. Дар ин арза бояд баёни ҳодисаро карда, дар ақибаш «шаръян Ҳайт Ҷамshed воҷибулқатл (куштанаш зарур) шуд» — гуфтанам даркор. Ин мумкин нест. Ҷаро ки аввалан ҷарима (гуноҳ)-и Ҳайт Ҷамshed ҳасбушаръ (аз рӯи шариат) событ нашудааст. Бар тақдири событ шудан ҳам фармуди шаръ қатъи яд (буридан даст) аст, ниҳоят ҳабсустаъзир аст. Лихозо ба аморатпаноҳ узри маро гӯед. Аммо худашон кунанд, зарар надорад. Ҷаро ки чунончи моён дар ароизамо «шаръян ҳукмаш казо» мегӯем, аморатпаноҳ ба арзаашон «сиёсатан» гуфта менависанд. Ҷаноби олиҳазрат (амир) азбаски ин тариқа умурот (корҳо)-и куллиро куллиятан ба ҳокимони ҳар вилоят тафвиз (вогузор) кардаанд, ба замми ин ки ба аморатпаноҳ (ҳоким) эътиmodи куллӣ доранд, фаврав кабул карда табаррукнома (руҳсатнома) медиҳанд.

Аммо агар мавридаш шавад, ба такрияву ионат (даст-
гириву ёри)-и ман эхтиёц афтад, албатта мекунам.

Ясовулбоши дид, илхоч (зориу тавалло) фонда на-
дорад, баромада рафт. Ба аморатпанох ба кадом ранг
такрир карда (гуфта) бошад, намедонам. Алоайюхол
(ба хар хол) ин пилон вайрон ва ин маслахат нота-
мом монд. Як мартаба — ду мартабай дигар ясовулбо-
ши омада, аз тарафи худаш карда далолат ва тарғиб
кард. Аз ман ба чуз ҷаъоби аввал дигар нашнид.

Баъдамо ки кордорону ҳокимон аз тарафи ман
маъюс шуданд, миру закотчиу раис — ҳар се нафар
муттағикан аз ман шикоят карда ба амир арз наму-
даанд. Ба сабаби арзаи шикояти онҳо ман маъзул
(бекор) шудам.

Вақте ки аз роҳи чӯли Каркӣ, аз болои Қарши
озим (раҳсипор)-и вилояти Кармина будам, аз аки-
бам як нафар ба шитоб асп тохта меомад. Гумон кар-
дам, ки арзачии мир ё закотҷӣ бошад. Вақте ки қариб
(наздик) шуд, аз аспи худ фаромад, дидам, Ҳаит Ҷам-
шед буд. Омада рикоби маро мебӯсид. Пойҳои маро
ба ҷашмони худ мемолид. Ҳарчанд манъ кардам, фои-
даманд нашуд. Аз сабаби ҳалоси вай аз қайду банд
пурсидам, гуфт:

— Иттифоқ кардани элотиям ва розӣ шудани ми-
ру закотчию раис барои панҷ-шаш танғай ҳаром ва
кабул накардани шуморо камокон (яқин) дониста бу-
дам. Бе шакку шубҳа боиси ҳаёти дубораам шумо шу-
дед. Ғояташ ба қасофати ман шумо ташвишманд
гаشتед.

Аз сабаби ҳалосиаш пурсидам, гуфт:

— Дар зиндон шунидам, ки шумо маъзул шудед.
Аз ҳаёти худ даст шустам, аз зиндагӣ маъюс гаштам.
Ба ногоҳ воқеаи ачибе рӯй дод, ҳақ зоҳир гашт. Вай
ҳамин, ки ҳақиқатан ин кор аз худи Содикбой ба ву-
қӯй омада будааст ба машварати элотия бино бар гу-
наҳгор кардани ман. Аз ин ҷиҳат, ки дар элотия кор-
ҳои бехуда ҳаст, ки ман ҳаргиз ба он корҳо розӣ нес-
там, аксару ағлаб онҳоро манъ мекунам, бино бар он
ба ман ҳасм шуда, баҳонае мекованд, ки маро аз да-
руни эл бароранд. Ин буд, ки ин машварат карда, ху-
ди Содикбой ҳӯрчини тангаро дуздида, ба гӯшаи саис-
хонааш пинҳон карда будааст. Як нафар ятимбачаи
Содикбой аз ин маъни хабар ёфтагӣ будааст. Ранге
шуда Содикбой аз ятимбачааш ранцида ду-се чӯб за-

дааст. Ятимбачааш охиста омада ба ҳокимон хабар додааст. Одам ҳамроҳ карда фиристодаанд, алҳақ аз ҳамон чой ятимбача дарак додагӣ биайниҳӣ ҳӯрчинро ҳамроҳи тангааш ёфта ба ҳузури мир оварданд. Миру закотӣ аз ин корашон хичилу шарманда шуда маро раҳо карданд ва Содикбайро ба ҷои ман дар ҷел¹ кашиданд, ки ман ба ҷашми ҳуд дидам, ҳеч орзу-ормонам намонд. Ҳамин ки аз зинҷон баромадам, аз дарьё гузаштам ва аз дунబоли шумо давидам. Ин буд, ки дар ин ҷо ба шумо расидам. Баъду лявлам (мин баъд) ман ғуломи ҳалқабаргӯши шумо, суми аспишумо кучо бошад, сари ман он ҷо.

Ман аз шунидани ин ҳикоят он қадар хурсанд шудам, ки ниҳоят надорад...

Як ҳикояти дигар аз ин ҷамоа барои ишҳоди (гувоҳ овардан ба) зулму бедод дар ин ҷо эрод менамоям.

Ҳикоят. Вакте ки сайюм дафъа ба қазои вилояти Қаршӣ маъмурият доштам, Усмонбеки мазкур қабл аз вазорат (вазирӣ) ба аморат (ҳокимӣ)-и он вило (вилоят) маъмурият дошт. Аз кирдори мурдор ва атвори ноҳинҷор, ҳараҷу ҳайрониҳои шоҳ дар шоҳи ин гови бешоҳ ба ҷон омада... менолидаму мегуфтам:

Ду ҳарифем муҳталифавзъ,
Е раб, ин ҳар дуро баробар кун.
Е варо расми одамӣ омӯз,
Е маро низ ҳамчу ӯ ҳар кун

Рӯзе дар маҳкамаи қазо (дар қозихона) нишаста будам. Яке аз ашрофи музореин (дехқонон)-и он вило ба ҳузури ман омада ба ҷодае гирист, ки маҷоли дам задану ҳикоят кардан надошт. Тоқатам гудоҳт, аз сабаби ин ҳама гиристан пурсидам. Гуфт:

— Ҷӣ гуна ҳам нағиръям, ки имсол мөҳнат бисъёр кардам, миқдори бист таноб гандум киштам, ба машиққати тамом даравидам, кӯфтам ва тайёр кардам. Абдулфаттоҳбеки писари мир (ҳоким), ки истифо (ғундоштани андоз)-и ҳосилоти мо мардум ба вай мутаалиқ аст, омада истифо кард. Ҳиссатулхироҷ (ҳиссаи андози замин)-ро ба дафтар навишт, кафсон (ҳисса)-и ҳаққи ҳудро низ гирифт. Амину доруға (посбони хирман)

¹ Ҷел — занчире, ки бо вай гардани бандиёнро мебастанд.

ва мушриф (саркотиби дафтархонаи ҳоким) низ ҳар кадом ҳаққашонро гирифтанд, бақия чизе ки монд, ҳакки ман буд. Ҳиссатулхироҷро, шумо медонед, ки аларрасм (аз рӯи расм) баъд аз таъин шудани нархи сultonӣ саман (нарх)-ашро амлоқдор (чамъкунандай андози заминҳо) аз ман талаб карда мегирад. Ба гандуми боқӣ мондагӣ амлоқдор аз рӯи таомул дигар хеч ҳаққею дахле надорад. Дар ин ҳол як раъс (як сар) буз аз ҳавлии ман кушода шуда баромада, қадаре аз гандуми ҳаққи худам хӯрдааст. Бад-ин сабаб бегиҷон (писар)-и амлоқдор маро оварда изою иҳонат (ҳакорат)-и куллӣ дода, таҳминан сад чӯб маро зада, мачрӯҳу афгор карда... ҳафт сад танғай маро ҷурмона (штраф) гӯён аз ман гирифт.

Ин бигуфт ва ронҳои худро намуд. Алҳақ тамоман маҷrӯҳ буд. Бад-ин сабаб ҳамроҳи Усмонбеки мазкур хеле гуфтугузорҳо кардам, то он ки шаҳси маҷrӯҳу мазрубро оварда маъзарат хост, маблағи ахзшуда (гирифта)-ро ба замми саруло дода, истирзо намуд (ризоят хост).

Ҳикоят. Амир Абдулаҳадҳон баъд аз он ки ба таҳти салтанат ҷулус кард (нишаст), ду-се сол мисли обову аҷдоди худ ба Арқи Бухоро ва ҳавлию чаҳорбоғҳои сultonӣ маошу зиндагӣ карда, пас аз он вилојти Карминаро, ки мағсақ (ҷои фиску фуҷур) ва сирпӯши беҳудагиҳои ў буд, марказ қарор дода, тақрибан дувоздаҳ сол алалиттисол (ҳамеша) бад-он вилоят ба сар бурда... фориғбол машғули айшу ҳуррамӣ ва кайфу сафои худ буданд.

Агар пурсанд, ки айшу ҳуррамӣ ва кайфу сафошон чӣ гуна буд? Ҷаноби оли тариқаи кайфу сафо ва айшу ҳуррамиро ҳам надонистагӣ буданд. Фақат асбоби дилхушӣ ва тариқаи айшрониашон ҳамин буд, ки шаб ҳама шаб машғули аробакашӣ. Ба ин тарик ки галаи фоҳишаву қаҳбаро ба ароба андохта, аз ин чаҳорбоғ бад-он чаҳорбоғ аробакашӣ, ба иборати дигар, фалонкашӣ мекарданд. Ҳарчанд сармои сухра ё гармои шадид бошад, ба ин айшу ҳуррамӣ фарқ намекард.

Айши дигари ҷаноби оли ҳамин, ки бевоситаи шом ҳамроҳи ҷанд нафар нақбат задагӣ машғули ҷогоги-нақбозӣ (руст-рустакон), ки маҳсуси ҳолати кӯдакию сабигист (бачагист)... Ҳоло ҷаноби хилофатмаобӣ ва зуллиллоҳӣ (сояи худо) ба унвони подшҳӣ ва овони мӯсафедӣ шаб то ба рӯз ташнаю ғурусна, дар зими-

тону тобистон ҳамроҳи чанд нафар хоссони худ мащғули ин айшу хуррамй буданд. Ба ҳадде ки ба ҷони рафиқонашон мерасид. Ёрои дам задан ва изҳор қардан надоштанд. То ҷое, ки Муҳаммад Юнусбӣ ном як асл фарзанди түчкори кобулий ва дар айёми хурдсолӣ ба шарорату лоуболӣ (бадиу бебокӣ) шӯҳрат дошт. Амир, ки табъян моили ҳамин тоифа одамони беаслу бенасаб буд, Муҳаммад Юнусбии мазкур қабл аз ҷулус боре ки салтанат, вакте ки ҳукумати вилояти Кармина дошт, ба хидмати амир аз роҳи ҳадамот (хизматҳо)-и шоистаю мувофиқи табъаш роҳ ёфта, бад-ин тақриб ба хидмат қарор гирифта, баъд аз ҷулус ба таҳти салтанат низ ба хидмати амир тақарруб (наздикий)-и тамом дошта, пайваста дар сафару ҳазар ҳамроҳу ҳампо буда, ба рутбаҳои рафेय (баланд) ва ҷодаҳои манеъ (дараҷаҳои баланди дастнорас) расида, дар ин айём, ки амир сокини Кармина ва шоғили ин афъоли бехуда буд, Муҳаммад Юнусбии мазкур ба мансаби мирохурбошигӣ маъмурият дошт, маҳсуд (боиси ҳасад)-и амсолу акрони худ буд, давлати бисъёру сарвати бешумор ҷамъ кард.

Маазолик аз ин ҳама ҳарзагардию шабравӣ ба тангомада, чанд мартаба сунъаид карда, дар шабҳои тору дар даштҳои хунхор аз ақиби амир ба тапонча парондани шуда, тапонча бад-ин қасду бад-ин ният аз ҷайби худ кашид, меҳост, ки оташ диҳад. Остоиақули қушбегии вазир, ки қабл аз вазорат аксару ағлаб ба рикоби амир буд ва марди содиқулхидмату софтинат, ўро монеъ меомад ва чанд бор ҷунин воқеъ шуда буд.

Алғараз амир Абдулаҳадҳон бад-он вилоят ҳам ба равиши подшоҳону салотин сулуж надошта, ба як ҷоҷи муайян манзилу макон накарда, имрӯз ба чаҳорбоги Чармгарӣ, шабона ба Сарими султон, пагоҳ ба Сармиҷ, фардо ба Хайробод ва ҳоказо. Арзачиён, ки аз вилоят меомаданд, ҳама ҳайрону сарсон буданд. Аз аҳолии Кармина мепурсиданд, ба ҷуз «намедонем» дигар ҷавоб намешуниданд. Ақал мартаба аз барои дарак ёфтани аз амир ба вилояти Кармина ягон ҷои муайян на буд ва ягон нафар одам муқаррар намешуд, ки одамони кордор аз он ҷо ва аз он одам суроғи амирро ёфта, ба ҳамон ҷо раванд.

Сомеин (шунавандагон)-ро ба хотир нарасад, ки зоҳиран амир душмане дошта, ки аз он эмин набуда,

бино бар он тағыри макон мекарда бошад. Ҳаргиз чүннабуд. Ҳар оина агар чунин мешуд, ҳама шаб дар күлхю чүлхө ҳамроҳи ду-се нафар белову сар ду фарсах — чор фарсахро ба унвони ҷогогинакбозӣ тай намекард, ё рӯзҳо ба баҳонаи шикор ба даруни кӯҳхову токҳо сарсону саргардон намегашт. Фақат боиси ин ҳама ҳарзагардию (бехудагардию) ҳарзадарой (бехудагӯй) мӯҳмалию сафоҳат (бемазагӣ) ва беақлий буд. Табъан одамий намефорид. Ҳатто аксару ағлаб аҳолии дарбор дар ҳафтаю даҳ рӯз рӯй амирашонро намедиданд. Ҳамвора машғули умуре (корҳое), ки дар ҷодаи аморат (мартабаи амирӣ) мубойини маҳз (тамоман номувоғик) буд, мешуд, аз қабили тиҷорату зироат ва бакқолию қассобӣ. Ба ин тариқ ки гӯсфандхое, ки аз тӯйҳо ва аз баъзе қозиҳо ба расми тортуқ меомад, мекушт ва ба ахли дарбор мефурӯҳт. Рӯйхати одамони гӯштирифта ва талаби қимати гӯшт ҳама дар ӯҳдан ҷаноби олий буд, худ мутасаддӣ буданд. Бино бар ин ки ба одамони дарбор ба ҳамин қадар ҳам эътиимод надоштанд.

Муҳаммадҷон Шукуроғ

ШАММАЕ АЗ РЎЗГОРИ САДРИ ЗИЁ

1

Дар ҷараёни тараққии афкори ҷамъиятии пешқадами ҳалқи тоҷик, аз ҷумла дар инкишофи адабиётӣ пешрави ў дар ҳамаи замонҳо намояндагони табакаҳои гуногуни иҷтимоӣ иштирок доштанд. Чи намояндинагони табакаҳои меҳнаткаш ва миёнаҳол, чи намояндинагони равшанфирки синфҳои доро, рӯҳониён ва ғайра дар ташаккулу такомули афкори иҷтимоиву сиёсӣ ва фалсафӣ, адабиёту санъат ширкат ҷарзидаанд. Ин ҳолро на танҳо дар таърихи ҳалқи тоҷик, балки дар инкишофи фарҳанги ҳамаи ҳалқҳо мебинем.

Зиддиятҳои иҷтимоӣ дар нимаи дуввуми асри XIX ва хусусан дар ибтидои садаи XX ҳеле тунду тез шуда, шиддати муборизаи тамоюлоти гуногунро дар афкори ҷамъияти афзоиш доданд. Аз ин рӯ тафриқа дар миёни зиёйён суръат ёфт. Бисъёре аз намояндагони табакаҳои доро дар сафи зиёйени тозафирки пешрав қарор гирифтанд ва ҳар кадоме ба таври худ, кам ё беш мағнifiатҳои ҳалқро ифода намуданд, дар роҳи адолати иҷтимоӣ талош карданд, барои ба роҳи нав, ба роҳи тараққиҷӯй даромадани кишвар кӯшишҳое ба кор оварданд.

Мавқеяти ҷамъиятии онҳо гуногун буд. Баъзехо мансабҳои низомӣ ишғол менамуданд, баъзеҳо вазифаҳои динӣ иҷро мекарданд. Чунончи Аҳмадӣ Дониш ҷондӯши дар дарбор хизмат карда ва ҷондӯши боркозӣ таъин шуда буд. Абдулқодирхочаи Саъдо аз ҷумлаи наздикони дарбор буд. Шамсиҷдини Шоҳин бо дили ноҳоҳам ва аз рӯи маҷбурият хизмати дарборро адо-

макард. Домулло Икром (Икромча), ки муборизи часоратманди роҳи адолати иҷтимоӣ буда, аз ҷумла муқобили фаранҷӣ китобе чоп карда буд, мансаби муфтигӣ дошт.

Яке аз персонажҳои мусбати «Ҷудоштҳо»-и устод Айнӣ шоир Абдулвоҳиди Садри Сарир аст, ки қозӣ буд. Пас аз чоп шудани ду қисми аввали «Ҷудоштҳо» тақризи қалоне пайдо шуд (рӯзномаи «Коммунист Таджикистана», 29 ноябрис 1949), ки муаллифи он устод Айниро барои образи Абдулвоҳиди Садри Сарир саҳт таңқид кард: чӣ тавр мешавад, ки наъисанд қозии шариатро ҳимоятгари адолат нишон додааст, гӯё қозии амир ғами меҳнаткашонро меҳӯрдааст, ҷӯй мебаровардааст, ки деҳқонон аз беобӣ азоб накашанд ва ҳоказо. Устод Айнӣ ба ин фикрҳои таңқидӣ эътибор надод, образи қозӣ Абдулвоҳидро дигар накард. Ӯ бовар дошт, ки дар ин образ ҳақиқати таърих ифода ёфтааст. Устод дар ҷилдҳои баъдинаи «Ҷудоштҳо» боз ҷанде аз чунин шаҳсонро тасвир намуд.

Гузариш аз феодализм ба социализм як процесси мураккабу пурзиддияте дар ҳамаи соҳаҳои муносибатҳои ҷамъиятий, аз ҷумла дар соҳаи маданият аст. Ин ҳолат чи дар ҷаҳонбинии ҳодимони пешқадам ва чи дар ҳайати иҷтимоии ҷунбишҳои пешравӣ нақш гузоштааст.

Намояндагони зиёни пешрав ба эътибори савији ақидаҳои ҷамъиятий ва моҳияти фаъолияти худ ҳама ба як поя нестанд. Гоҳ дар ақидаҳову фаъолияти онҳо зиддиятҳои ҷиддие ба назар мерасад. Ин зиддияту тазодҳо маҳсули воқеяти феодалии патриархал мебошанд. Вале фаъолияти онҳо бо вучуди ҳама маҳдудиятҳои таъриҳӣ нисбатан роли прогрессивӣ бозидаст, зоро бар зидди ҷаҳолату торикфикрии асримиёнагӣ равона шуда буд. Аз ҳамин сабаб қариб ҳамаи зиёни пешқадам барои фаъолият, барои ақидаҳои ҷамъиятий ва асарҳои бадеии худ ба таъқибҳои саҳт дучор омадаанд. Бо вучуди ин, аксари онҳо муборизаро мардвор давом додаанд.

Пас, вазифаи мост, ки онҳоро ба некӣ ёд кунем, материалҳоеро, ки дар бораи зиндагонию фаъолияти ҷаҳонро мондааст, вале ҳанӯз пароканда аст, як ҷо гирд оварем, чоп кунем ва омӯзем.

Мутаассифона, сарнавишти баъзе аз онҳо ҳанӯз ба аҳли ҷамъият маълум нест. Бисъёр ҳуҷҷатҳои онвакта

нобуд шудаанд, материалҳои мавҷудаи архивҳо, сар-
чашмаҳои адабӣ, таъриҳномаҳо ва гайра ҳам ҳоло
ҷамъоварӣ нашудаанд. Саргузашти бисъёр касоне, қи
дар воқиаҳои охири қарни XIX ва оғози асри XX иш-
тирок намудаанд ё шоҳиди он воқиаҳо буданд, дар
вакъташ аз гуфти онҳо ёддошт нашудааст. Лекин дар
навиштаҳои устод Айнӣ, Садри Зиё, Салимӣ ва дига-
рон маълумоти муҳимме ҳаст, ки дар асоси онҳо порт-
рети баъзе аз ходимони таъриҳро ба вуҷуд овардаң
мумкин аст.

Ин корро муҳаққиқони мо сар кардаанд ва дар
баъзе мавридиҳо натиҷаҳои ҷиддӣ ба даст овардаанд.

Мо ҳоло меҳоҳем, ки ба чунин таҳқиқот такъя
карда ва баъзе ҳӯҷатҳои архив, маълумоти сарчащ-
маҳо, ёддоштҳои солҳои наврасии худ ва монанди ин-
ҳоро истифода намуда, ҷанд лаҳзаи зиндагонии Ша-
рифҷон-маҳдуми Садри Зиёро мухтасаран баён намо-
ем.

2

Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиё (1867—1932) шоир,
насрнавис ва таъриҳнигори тоҷик аст. Шариф номи
насторӣ, маҳдум қалимаест, ки ба номи мулло зодагон ило-
уст, макарданд, садр унвони илмии динист, ки дар Бу-
хоро асрҳои охир саввумин (баъд аз ўрок ва судур)
ва олитарин унвони уламо ба шумор меомад, Зиё та-
халлуси адабист. Номи Садри Зиё дар сарчашмаҳои
таъриҳӣ Мирзо Муҳаммадшариф, қозӣ Шарифҷон ва
гайра низ зикр ёфтааст.

Падари ў домулло Абдушукур ном дошт ва дар
шешъер Оят таҳаллус мекард. Абдушукури Оят аз қоси-
бони Бухоро буда, солҳои қӯдакиву наврасӣ бо қас-
би падару бобоёнаш — ҷармгарӣ ва шустагарӣ (шус-
та сафед кардани карбосу суфи ҳоми дағали зарҷа-
тоб) машғулият кардааст. Аз қӯдакӣ дар ў истеъдоде
диданд ва ба мадраса доданд. Баъди ҳатми таҳсил
дар мадрасаҳо мударрисӣ кард ва дар охири умр қо-
зикалони Бухоро таъин гардид. Ба қозикалонӣ раси-
дани домулло Абдушукури Оят ба рӯҳониён ҷандон
хуш наомад ва ба гувоҳии устод Айнӣ, чунин байте
пайдо шуд:

Олиму ҷоҳил баробар шуд магар —
Қозијулқузоти мо шуд шустагар?

Чунонки устод Айнӣ дар «Ҷудоштҳо» гуфтааст, Абдуллаҳи Садри Зиё ҳам дида мешавад.

Шарифҷон-махдуми Садри Зиё, чунонки худаш дар тарчумай ҳолаш таъқид кардааст, асосан дар пеши (1829—1898), ки яке аз дӯстону пайравони Аҳмад-махдуми Дониш буд, таълим дида, баъд ба мадраса даромад.

Солҳое, ки Садри Зиё дар мадраса таҳсили илм мекард, ҳавлии ў ранги як маҳфили адабиро гирифта буд. Ҳар ҳафта се шаби таътил — сесанҷбе, чоршанбе ва панҷшанбе дар ҳавлии ў «шоирон, шеършиносон, латифагӯён ва ширикорон» ҷамъ мешуданд (С. Айнӣ, Куллиёт, VII, 10)¹. Ба гуфти устод Айнӣ, аксари инҳо «донишманд ва озодфикри ҳамон замон ба шумор мерафтанд» (VII, 45). С. Айнӣ боз қайд кардааст, ки аҳли маҷlisҳои ҳавлии Садри Зиё «ҳамеша як навъ ҳаракатҳои оппозиционӣ нишон медоданд» (1,33).

Ба гувоҳии устод Айнӣ, «дар маҷlisҳое, ки дар хотини Шарифҷон-махдум барпо мешуд, аз бадкирдориҳои роҳбарони ҳукумат ва калонони ҳамон замон шикоят мерафт» (VII, 26). Ҳозирон аз нодониву ҷаҳолат ва бераҳмии мансабдорон сухан мегуфтанд, гоҳ аз дадариву нотарсии муборизони роҳи адлу инсоф бо мамнуният гап мезаданд, аз ҷумла мегуфтанд, ки, масадан, шоир Саҳбо «ҳамеша камбудиҳои дарбори амирро фош мекардааст, ҳатто баъзан дар ҳузури амир ҳам аз ҳақгӯй бознамеистодааст» (VII, 27). Ба ин муносабат устод Айнӣ ин байтҳои Садри Зиёро, ки дар бораи Саҳбост, зикр кардааст:

Ба изҳори ҳак ошкору нихон
Надорад ҳазар аз қеҳону меҳон.
Ба ҳадде, ки дар пеши шаҳ з-ин насак,
Кунад доимо нашр эълони ҳак.

Мебинем, ки ин ҷо боз аз ҳақҷӯиву ҳақгӯй сухан мешавад. Ин ҳақиқатан мақсади асосии зиндагии ӯ съёре аз онҳо буд. Баъзеашон дар ин роҳ қаҳрамон

¹ Минбаъд ҳангоми иқтибос овардан аз Куллиёти Айнӣ ё пора кардан ба он дар қавсайн факат раками чилд ва саҳифа мешавад.

нона ҷадал карданд ва оқибат сар бохтанд. Чунончи, Саҳбо ваҳшиёна кушта шуд (Профессор Сайдҷон Алиев дар Қабодиён ваҳшиёна кушта шудани Мирзо Ҳаити Саҳборо аз гуфти як шоҳиди воеа муфассалан баён кардааст. С. Алиев. Унтилмас саҳифалар. Тонд, 1986, саҳ. 88—91).

Хусусан Аҳмади Дониш дар маҳфили Садри Зиё эътибори бузург дошт. С. Айнӣ мегӯяд: «Яке аз дӯстдорони ў (Аҳмади Дониш — М. Ш.) ки, ба ақидаи ман, аз ҳама бештар ба ў баҳои баланд медод, Шарифҷон-маҳдум буд» (VII, 438). С. Айнӣ ҳатто гуфтааст: «Шарифҷон-маҳдум ошики Аҳмад-маҳдум буд» (VII, 444). Аз ин рӯ вай як нусҳаи «Наводир-ул-вакеъ»-и Донишро ба даст оварда, рӯнавис кардани онро ба Абдулвоҳиди Мунзим ва бо дастхати муаллиф муқоиса намудани нусҳаи рӯнависро ба Айниву Ҳайрат фармуда буд. Мунзим, Айнӣ ва Ҳайрат ин супориширо пинҳонӣ анҷом доданд ва он нусҳаи мӯътабар холо дар ганҷинаи дастнависҳои Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон маҳфуз аст.

Аҳмади Дониш дар сӯҳбатҳои хонаи Садри Зиё ҳамеша ғоибона ҳозир буд.

Устод Айнӣ тамоюли иҷтимоии сӯҳбатҳои хонаи Садри Зиёро таъкид карда, ақидае изҳор намудааст, ки Садри Зиё ва ҳавлии ў барои инкишсфи адабиёти пешқадами тоҷик дар ибтидои асри XX роли муҳим бозида буд. Устод дар «Ёддоштҳо» чунин гуфтаи Ҳайратро овардааст: «Шарифҷон-маҳдум фозили машҳури замони мо буда, ҳавлии ў мактаби адабиёти ҳамин-давра аст» (VII, 228). Аз ин гуфтаҳо пай бурдан мумкин аст, ки худи Айнӣ ҳам ҳавлии Садри Зиёро «мактаби адабиёти давра» мешуморад.

Ин «мактаби адабиёт» (ба ибораи Ҳайрату Айнӣ), баъзе маорифпарварони оянда ва ҳатто инқилобкорон нақши муайян дорад. Абдулвоҳиди Мунзим, ки муаллифи шеърҳои инқилобӣ буда, дар инқилоби Бухоро иштироқ кардааст, аввал дар ҳамин «мактаб» тарбия дида буд: аз асарҳои Айнӣ медонем, ки Мунзим чанд гоҳ дар дар он ҳавлии зиндагӣ карда, аз сӯҳбатҳои маҳфили он баҳра бардоштааст.

Устод Айнӣ аҳамияти ҳавлии Садри Зиёро барои инкишофи эҷодии худ чандин бор таъкидан гӯшрас кардааст. Чунончи ў гуфтааст: «Ман метавонам гӯям,

ки материалҳои ибтидой, лекин муҳимми адабии худро аз он ҳавли гирд овардаам» (VII, 10). Айнӣ Садри Зиёро «аҷвалин тарбиятгари маънавии худ» медонисг (VII, 50).

Шахсияти Садри Зиё ва фаъолияти адабии ўаз устод Айнӣ баҳои баланд гирифтааст. Айнӣ якумин бор соли 1920, пас аз ду-се моҳи ғалабаи инқилоби Бухоро дар бораи Садри Зиё фикр баён карда буд: дар китоби «Таърихи инқилоби Бухоро» Садри Зиёро «яке аз муҳлисони Аҳмад-маҳдум, яке аз уламои тараққипарвари ҳозираи Бухоро» донистааст (С. Айнӣ, Асарлар, ҷ. I, 1963, саҳ. 198. Таърихи инқилоби Бухоро, 1987, саҳ. 23). Чунин фикри устод то охири умраш дигар ҷашуда, дар «Ёддоштҳо» боз равшантар ифода ёфт: «Шарифҷон-маҳдум, бешубҳа, аз ҷумлаи маорифпарварон ва тараққиҳоҳони замони худ буд» (VII, 44).

Аз китоби Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» (М., 1926) маълум мегардад, ки фикри Айнӣ дар бораи асарҳои адабии Садри Зиё, аз ҷумла дар бораи «Наводири зиёя» (1904—1905) ва ҳикояҳои воқеии ҳаҷвии он мусбат аст. Дар дигар асарҳои Айнӣ, ҷунончи дар «Мухтасари тарҷумаи ҳоли худам» аҳамияти содданависии Садри Зиё низ қайд шудааст.

Тамоюлоти асосии эҷодиёти адабии Садри Зиёро з ғуфтаҳои ў дар бораи революцияи Россияи соли 1905 низ метавон фахмид. Вай аз падидаҳои ҳашму ғазаби ҳалқ бо ҳайрҳоҳӣ сухан ронда, сабаби воқеаҳои соли 1905-ро дар Россия аз сиёсати подшоҳи рус ҷустааст ва дар «Рӯзнома» ғуфтааст:

Асоси адолат бадал шуд ба ҷавр,
Рафоҳи¹ раийят сар омад ба давр.
Гаҳе аз яҳудон кашидӣ димор,
Ки гаштанд овораи ҳар диёр.
Гаҳе арманиро намудӣ ситам,
Ки хатту забонаш равад дар адам²
Вале чун ба мардум ситам пеша кард,
Ҳама бех вайрон аз он теша кард.
Дили ҳалкро ҳаставу реш кард,
Ҳама ҳалкро душмани хеш кард.

¹ Рафоҳ — осудагӣ.

² Адам — нестӣ.

Чунин фикрронии тунд дар ҳакки спёсати хукума^и
ти подшохии Россия, чунин фаҳмиши сабабхон инқи^л
лоби соли 1905 дар адабиёти тоҷикии оғози аср^и ҲХ
ходисаи муҳиммest ва шояд камназир ҳам бошад.

Садри Зиё соли 1896 мадрасаро хатм кард. Аз ҳа-
мон вакт то инқилоби Бухоро дар ҷандӣ туману ви-
лоят — дар Ҷондор, Чорҷӯй, Фичдувон, Қаршӣ, Қарқӣ,
Шаҳрисабз ва гайра қозӣ буд. Қозигии ў дар ҳар ка-
доме аз ин туману вилоятҳо дер давом намекард: ҳар
дафъа зуд аз ў «гуноҳе» мегузашт ва ўро бекор ме-
карданд. Вай ба Бухоро бармегашт ва ҷанде аз наза-
ри амир дур меафтод. Баъдтар ҳудаш гуфтааст: «Ҳа-
ма вакт аз хизмати қозигӣ мутанаффиру гурезон бу-
дам ва ба касе мулозимат намекардам ба умде ки
шояд аз баҳри ман гузаранд, то ки кирдори мурдору
автори нобакори соҳибмансабонро набинаму насӯзам».
Лекин боз ўро ба қозигӣ мефиристоданд.

Чигунагии икрои вазифаҳои қозигии худро Садри
Зиё соли 1906 чунин баён намудааст:

Гоҳ икрои шариат буд, гоҳе дафъи зулм,
Алғараз, бекор неву кору боре доштем.

Аз ин байт ва баъзе ёддоштҳои Садри Зиё маълум
мешавад, ки дар роҳи ҳақҷӯй ба таври худ амал ме-
кард: бо «икрои шариат» (ки қонуни он замон буд)
барои «дафъи зулм» мекӯшид.

Дар бораи ин ки Садри Зиё солҳои қозигӣ одилон
рафтор карда, вазифаи худро аз рӯи виҷдон ва инсоф
адо менамуд, дар сарчашмаҳо маълумоти ҷолибе мав-
ҷуд аст. Бино бар ин мо ба чунин гуфтаҳои Соҳиб Та-
баров розӣ шуда наметавонем, ки гӯё устод Айнӣ дар
романи «Дохунда» (боби «Сабаби наҷот аст ё гириф-
торӣ?») Садри Зиёро — «образи ўро ҳамчун қозии зо-
лим, бешафқат, ҷазодиҳандай одамони бегуноҳи маз-
лум тасвир менамояд. Сабаби бори дигар гирифтори
зиндон гардидани Ёдгор қозии Вобканд мешавад, ки
прототипи ў ҳамин қозӣ Шарифҷон Маҳдум (Sadri
Ziё) мебошад» (С. Табаров. Ҳаёт, адабиёт, реализм.
Китоби чорум. Душ., 1984, саҳ. 185).

Дар ин гуфтаҳои С. Табаров иштибоҳи афвнопази-
ре роҳ ёфтааст.

Оре, Садри Зиё ҳангоми қозигии Вобканд як бан-

дии гурезаро аз түмори калапаш шинохта ва даст-
гир карда, ба зиндон фиристода будааст. Ишро аз ягон
мумкин нест: ҳар кас, хусусан маъмури давлат вази-
фадор аст, ки агар зиндоний гурезаеро бинад, дастгир
иҷро карда буд. Баъдтар ў ин воқиаро ба устод Айнӣ
накл кардааст. Устод ин нақлро дар он боби «Доҳун-
ман» (XI—I, 186) дар «Доҳунда» истифода шудани
ин факти воқеиро чунин эзоҳ медиҳад:

«Козии Вобканд, ки яке аз бандиёнро аз дуoi тӯ-
мори калапаш ёфта гирифта буд, Шарифҷон Мах-
дум буд, ки ман дар аввалҳои Бухоро рафтани хиз-
мати хонаи ӯро мекардам (ҳамин бандиро ман бо но-
ми Доҳунда ба воқеа иштирок кунондам)».

Аз ин шарҳи устод Айнӣ равшан аст, ки ў факти
воқеиро аз нақли Садри Зиё гирифтааст, аммо худи
Садри Зиёро дар роман тасвир накардааст, балки банди
гурезаро бо номи Доҳунда ба тасвир овардааст,
дурусттар ин, ки саргузашти як зинدونий гурезаи во-
қеиро чун як ҷузъи сарнавишти қаҳрамони асосии ро-
ман истифода намудааст. Яъне Садри Зиё факт сар-
чашмай факт аст, вале бандӣ ба тасвир дохил шуда-
аст. Аз ин рӯ, он сифатҳои бади қозиро, ки дар боби
«Сабаби наҷот аст ё гирифторӣ?» мебинем, ба Сад-
ри Зиё нисбат додан мумкин нест. Аз эзоҳи Айнӣ чу-
нин хулоса намебарояд, ки гӯё қозии ин боб бо ҳама
хислатҳояш ҳамон Шарифҷон-маҳдум аст.

Шояд дар он боби «Доҳунда» Садри Зиё дар ҳа-
қиқат прототипи образи қозӣ бошад. Дар ин сурат
медонем, ки миёни тип ва прототип ҳамеша фарқ-
ҳое ҳаст ва гоҳ ин фарқҳо аз замин то осмонанд. Ин
ҳақиқат аз адабиётшиносӣ ба хубӣ маълум аст. ба ин
ҳақиқат из аз арабиётшиносӣ ба ҳакими суръати
хамон мисъати ҳислатҳоеро, ки дар «Доҳунда» он қо-
вачҳо низ ҳамон ҳислатҳоеро, ки дар «Доҳунда» он қо-
вачҳо низ ҳамон ҳислатҳоеро, ки дар «Доҳунда» он қо-
вачҳо низ ҳамон ҳислатҳоеро, ки дар «Доҳунда» он қо-
вачҳо низ ҳамон ҳислатҳоеро, ки дар «Доҳунда» он қо-

типови прототипи фарқе нест.
Устод Айнӣ дар ҷандин асараши дар ҳакқи Садри
Зиё суханҳои нек гуфтааст ва ҳақҷӯиву ҳақшиносиро
принципи асосии зиндагии ў донистааст.

Принципҳои гуманистии ҳаёт ба сари Садри Зиё чӣ
рӯзҳо оварданд, дар поёнтар ҳоҳем дид.

Аз муносибате, ки Шарифчон-махдуми Садри Зиё ба устод Айнӣ дошт, аз инки Садри Зиё дар сарнавишти бунъёдгузори адабиёти советии тоҷик чӣ нақшे гузоштааст, низ мавҷеи ў дар ҳаёти адабии оғози садаи XX маълум мешавад.

Боре Садри Зиё ба Гиҷдувон сафар карда, Айни 11—12-соларо дид ва ба зирақии ў пай бурда, маслиҳат дод, ки ўро ба Бухоро барои таҳсил фиристанд. Айнӣ чун ба Бухоро омад, шаш ё ҳашт моҳ дар ҳавлии Садри Зиё зиндагӣ ва хизмат кард. Вай аз китобхонаи машҳури Садри Зиё истифода намуд ва бо ахли маҳфили адабии вай шинос шуда, нахустин бор ба доираи равшанфирони пешқадам, ки рӯҳияи оппозиционӣ доштанд, роҳ ёфт. Ин барои ташаккули шахсијати Айнӣ, барои муайян шудани роҳи баъдинаи ў аҳамияти калон дошт. Устод як умр аз ин хусус бо сипосгузорӣ сухан рондааст.

Айнӣ сабаби аз ҳавлии Садри Зиё рафтани худро низ муфассалан эзоҳ додааст. Вай дар «Ёддошто» гуфтааст, ки «аҳволи ман дар ҳавлии Шарифчон-махдум ҳам хуб буду ҳам бад (VII, 45). Хуб буд барои ин ки он ҷо ҳазинаи дониши кас аз лафз ва маънӣ пур мешуд. Бад буд барои ин ки бисъёрии хизмат, хусусан хизматҳои вазнин аз фурсат ва тоқати ман зиёд буд». Ин аст, ки Айнӣ ба мадраса гузашт.

Баъди аз ҳавлии Садри Зиё рафтани Айнӣ робитаи онҳо аз якдигар қанда нашуд, балки рафта-рафта ба дӯстии олимашрабонае табдил ёфт. Маҳз Садри Зиё соли 1900 Айниро бо «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш шинос кард. Ин шиносоӣ боиси якумин «инқилоби фикрии» Айнӣ гардид (VII, 446).

Устод Айнӣ пас аз ҷанд соли аз ҳавлии Садри Зиё рафтанаш дар мадраса бехӯра монд. Ҷои зист надошт ва ба қавли худаш, «истикомати даруни курта» сар кард. Нихоят, Садри Зиё, ки он ҷо қозии Қарши буд, аз оворагиҳои Айнӣ хабар ёфт ва аз мадрасаи Қўқалтош ҳучрае ҳарида, ба ў супурд. Айнӣ дар ин ҳучра аз соли 1907 то соли 1917 зиндагӣ кардааст (I, 58).

Ба ин муносибат месазад гӯшгузор кунем, ки мадрасаи Қўқалтош аз сервақфтарин мадрасаҳои Бухоро буд. Ба маълумоти маҷаллаи «Шӯро»-и Оренбург

(1916, № 12), мадрасаси Кўкалтош аз ин чиҳат баъди мадрасаси Чаъфархона мавқеи дуввум дошт ва вакфи Ремпель, Далёкое и близкое. 1982, саҳ. 49 ва 142). Бинобар ин нархи ҳучраи ин мадраса аз ҳучраи дигар мадрасаҳо зиёдтар буд. Яъне Садри Зиё яке аз киматтариҳ ҳучраҳоро харида ба Айнӣ дод. Файр аз ин, албатта расамае, ки соҳибони ҳучраҳо аз вакфи мадраса мегирифтанд, мутобиқан бештар буд. Ин аз он чиҳат аҳамияти маҳсус дошт, ки устод Айнӣ на танҳо бо ҷои зист, балки бо андак даромади доимӣ ҳам таъмин гардид.

Ҳангоме ки Радий Фиш бо Раҳим Хошим дар борай Айнӣ китобе менавишт («Бо амри вичдон», 1978), ҷанд бор аз адабиётшиносу нависандагони тоҷик пур сида буд, ки агар устод он солҳо дар мактаби усули ҷадид бемоҳона кор мекард ва даромади доимӣ надошт, пас мадади маоши ўз аз кучо буд. Р. Фиш ба ин савол ҷавоб ёфта натавонист. Ҷавоби чунин саволе аз навиштаҳои ҳуди Айнӣ ба назар намерасад. Ба донисти каммина, қисми асосӣ ё як қисми даромади ноҷизи устод солҳои 1907—1917 аз ҳамон расамаи вакфи мадраса буд. Файр аз ин, Айнӣ имоми мадрасаси Кўкалтош буд ва аз ин ҳам шояд ҷизе ба ўмерасид.

Соли 1907 Мунзим ва Айнӣ дар Бухоро мактаби усули нав кушоданд. Ин як ҳодисаи муҳим дар ҷунбииши маорифпарварӣ ва умуман дар таърихи ҳалқи тоҷик мебошад, зоро аз назария ба амал гузаштани ақидаҳои Аҳмади Донишро нишон медиҳад. Соли 1910 ҷамъияти маҳфии «Тарбияи атфол» таъсис шуд, ки фаъолияти қаҳрамононаи баъзе аз аъзои он то андозае мазмуни сиёсӣ ҳам дошт. Таъмини молиявии фаъолияти ин ҷамъияти маҳфӣ ва мактабҳои усули навро, ба гуфти Айнӣ, ҷанд нафар ба ўхда гирифта буданд. Яке аз инҳо Мирзо Муҳиддин Мансурзода (падари Абдулқодир Муҳиддинов) ва дигаре Садри Зиё буд, ки ҳар моҳ пинҳонӣ маблағи муайянे медоданд (С. Айнӣ, Асарлар, ч. 1, саҳ. 265; Таърихи инқилоби Бухоро, саҳ. 133).

Ин ҳам гувоҳӣ медиҳад, ки Садри Зиё бо вучуди мансаби рӯҳонӣ доштанаш бо роҳҳои гуногун дар ҷунбииҳои прогрессивии ибтидоӣ қарни XX иштирок кардааст.

Пас аз инқилоби феврали Россия амири Бухоро

мачбур шуд, ки фармони ислоҳот эълон намояд. Вай бо ин мақсад Садри Зиёро (бидуни оғоҳии пешаки ва пурсидани розигии ў) қозикалон таъин кард. Садри Зиё ба шарте ки дар ин мансаб на бештаф аз шашмоҳ хоҳад монд, 29 марта соли 1917 ба маснади қозикалонӣ нишаст. Айнӣ сабаби қозикалон таъин шудани Садри Зиёро чунин эзоҳ додааст: «Зиё аз ҷумлаи ула. мои таракқипарвар ба шумор меравад. Бино бар ин амир Олим дар соли 1917 барои фармони ислоҳот му-милайхро дар Бухоро қозикалон кард» (Намунаи адабиёти тоҷик, саҳ. 401). Устод дар «Муҳтасари тарҷӯ-май ҳоли ҳудам» гуфтааст, ки қозӣ Шарифҷон «ба ислоҳот як дараҷа тарафдор буд» (I, 75) ва аз ҳамин сабаб қозикалон таъин гардид.

Садри Зиё пеш аз эълон шудани манифести ислоҳот фахмид, ки амир ислоҳоти ҷиддӣ ҷорӣ кардан на-мехоҳад ва баръакс нияти ў қувват додани таъқиби ислоҳотхоҳон, ҳатто нобуд кардани онҳост. Чун ба ин ҳақиқат бовар ҳосил шуд, Садри Зиё Садриддин Айниро аз ин огоҳ ҷард: ба ў як мактуби маҳфии қушбегӣ (саравазир)ро нишон дод, ки мақсади амир аз он равшан буд (I, 76). Ба ин тарз Садри Зиё аз ошкор шудани сирри давлатӣ ибо накарда, Айниро аз ҳаҷфе, ки ба сараш эҳтимоли омадан дорад, огоҳӣ дод то ки эҳтиёт бошад.

7 апрели соли 1917 фармони ислоҳот эълон шуд, дар пеши онҳое, ки дар Арқ ҷамъ омада буданд, хондани ин манифест ба Садри Зиё супориш шуда буд.

8 апрель ҷадидон дар шаҳр «намоишни шукрон» барпо намуданд. Устод Айнӣ, ки аз нияти амир огоҳӣ дошт, ба ин намоиш розӣ набуд ва дар он иштирок накард. Вай он рӯз аз ҳуҷраи ҳуд набаромад.

Дар ҳақиқат, намоишро пароканда карданд, намоишгарону ислоҳотталабонро ҷастигир намуда ба зин-донҳо бурдан гирифтанд. 9 апрель Айниро низ аз ҳуҷрааш ҷастигир карда 75 ҷӯб заданд.

Садри Зиё пеш аз сар шудани ин амалиёти ирти-чиён кӯшиш карда буд, ки онро пешгирий намояд. Аз ҷумла, бо телефон ба қушбегӣ ҳабар дод, ки бâзезе қасон дар шаҳр иғво сар кардан ва фитна ангехтан ме-ҳоҳанд. Вай барои ҳабс кардани фитнакорон иҷозат пурсид. Вале қушбегӣ ба ҳабс гирифтани иғвогарон ва умуман ягон навъ даҳолати Зиёро манъ ҷард (С. Айнӣ, Асарлар, ч. I, саҳ. 290: Таъриҳи инқилоби Бухоро,

саҳ. 163). Ба ҳамин тарик, иртичиоён бидуни мамониате, дурусттар ин ки бо дастгирии болонишион то рафт зўр мегирифтанд ва 8—9 апрель бо қуввани тамом ба ҳуҷум гузаштанд.

Устод Айнӣ пас аз ҷандин сол ҳам ҳар тоҳ он рӯзҳои пурдаҳшатро ба ёд оварад ва ба фарзандонаш ҳикоя қунад, аз ҷумла мегуфт, ки чун фармони 75 дарра ҷазо дидани ў содир шуд, Садри Зиё ба амир бо илтимоси бекор қарданӣ он фармон муроҷиат намуд. Вай гуфт: «Амирам, ҷаноби олий! Раҳм қунед. Айнӣ ягонаи даврон аст. Аз гуноҳаш гузаред!» Вале амир фармонашро бекор накард.

Ин тафсилот ба ман аз нақли фарзанди устод Айнӣ — Камол Айнӣ маълум аст.

Таассуроте, ки Садри Зиё аз ҷазо дидани Айнӣ ҳосил қарда буд, дар «Рӯзнома»-и ў чунин баён шудааст:

«Бародари мӯхтарамам Садриддинҳоҷаи ғиҷдувонии Айнитахаллусро, ки назман ва насрани аввали Амир Ҳованд (Мирхонд — М. Ш.) ва сонии Саъдии Шерозӣ ва дар ҳадди зоташ ранҷуру қасалманд буд, аз мадрасаи Қӯқалтош ба ҳоли ачибе оварда, ба дарвозаи Арки Бухоро бераҳмона ва бешармона амиру вазир ба иқтизи аҳли балво 75 чӯб таъзир қарданӣ ва ба яке аз маҳбасҳои он ҷо, ки обхона меноманд, ба ҳамон ҳол андохтанд» (иқтибос аз мақолаи С. Сиддиков «Маълумоти С. Айнӣ ва Садри Зиё дар бораи якдигар», — «Ҷашињомаи Айнӣ», ҷ. III, 1966, саҳ. 133).

Аз ин гуфтаҳо на танҳо муносибати Садри Зиё ба Айнӣ, балки инчунин фикри ў дар бораи «аҳли балво» — рӯҳониёни иртиҷоӣ ва пуштибонони онҳо — амиру вазир ба хубӣ намоён аст.

4

Солҳои иртиҷоъ — солҳои 1917—1918 ба сари Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиё рӯзи саҳт бисъёр омад. Он рӯз, ки устод Айнӣ 75 чӯб ҳӯрд, яъне 9 апрели соли 1917 муллоёни мутаассиб ба Садри Зиё низ ҳуҷум қарданӣ. Ҳуди ў ин вокиаро дар «Рӯзнома» чунин ҳикоя кардааст:

«Чун ба дарвозаи Арк, ки Регистон, ҳоло майдони Истиклол гӯянд, расидам, фавҷе аз ҷуҳало (ҷоҳилон — М. Ш.)... дар миён гирифтанд, нагузоштанд, ки ба

Арк равам. Амири бетадбир ба равзанаи (пеши тирезаи — М. Ш.) маҳсусаи худ нишаста буд, ҳолати изтиробу изтиори маро мединд. Дар ин асно Абдул-фаттоҳ ном мударрис... омада, ба дomanам овехт, чандигар ёрмандиаш намуданд. Маро аз асп ғалтонде дигар ёрмандиаш намуданд. Фурсате шуур дошданд. Ба мушту лагад мезаданд. Заъфи куллӣ ориз васила аз чангашон ҳалосӣ ёфтам. Заъфи куллӣ ориз шуда буд, кайфияти ҳол ва чигунагии аъзоямро намедонистам... Ҳамин қадар дарқ қардам, ки ба хонаи тангу торике ҳастам, дарҳои хона баста. Шак накартам, ки маро ҳабс қардаанд... Даре күшода шуд, каседам, ки маро ҳабс қардаанд... Аз кайфияти ҳол губа оҳистагӣ дохили хона гашт... Аз кайфияти ҳол гумон бурдам, ки қасди ҳалоки ман дорад».

Муҳаммадалӣ валади мулло Муҳаммадсайиди Балҷувонӣ, ки он гоҳ дар Бухоро будааст, дар қитоби ёддоштҳои худ «Таърихи нофеъ» (1923—1927) ин ѡқиаро ба ин тарз қаламӣ кардааст:

«Ин ѡқиа дар санаи мазкур ба рӯзи якшанбе буд... Қозијулқузоти аср, яъне қозӣ Шариф-махдум барои эҳзори маҷlis... ба Регистон... ҳозир шуда омада будаанд, ки аз гӯши маърака овози баланд баромад, ки бизанед ин қозии ҷадиди бедиро, ки ин қадар шарру шӯр аз ин ба ѡукӯъ омад ва илло набошад, ҷадидон ин қадар ҳаракат (қарда) наметавонанд. Дар замони мardumi тамошобин барои беобрӯй ва задани қозикалон ҳаракат намуда ҳуҷум карданд. Ва ин мardum қозикалонро бисъёр зодаанд, ки тамоми либосҳои зардӯзӣ пора шудааст ва камару қӯшкору салла ва тамоми аслиҳаи ӯро валҷа намуда гирифтанд. Дар ин аснои ғулғула буданд, ки амир ба болои Арк—иморате, ки барои тамошо ҷазъ қардаанд, ба табарzin тирезаи дарро шикаста, ба дasti худ ишорат қарданд, ки назанед. Ва шағавулҳову ҳудайчиҳо ба бисъёре аз маҳрамбониҳо барои наҷоти қозикалон омада, ба воситаи тамоми ин қозикалонро аз таҳти дasti саҳроиён ва авомони шерчангол наҷот ёфта (дода — М. Ш.), ба ҳузури амир ба таҳти як куртаву эзор гирифта бурданд. Агар ин одамони амир дар ҳақиқат ҳалос намекарданд, ба ҳалокат мерасид. Ин ѡқиа азимтарин (ва) душвортарини ҷоқеоти таракқипарварони Бухорост. Алқисса, қозикалони мазкурро рӯзона ба Арк ҳабс намуда, шаб, баъд аз намози ҳуфтан сарупои тоза дода, ба ҳавлияш фиристоданд. Баъд аз ин ҳодиса машҳур

шуд, ки қозии мазкур дар ҳуррият шудани Бухоро ба дараҷае саъю кӯшиш карда будааст ва яке аз раисони таракқипарварон будааст». (Таърихи нофъ, саҳ. 53—55. Дастанависи ин асар ҳоло дар дasti академики Академияи илмҳои Тоҷикистон Аҳорор Муҳторов аст ва ўлутған ба ихтиёри мо гузошта буд)

Бегумон, овозае, ки Муҳаммадалии Балчувонӣ ин ҷо зикр мекунад — гӯё Садри Зиё «яке аз раисони таракқипарварон будааст», ба ҳакиқат рост намеояд: ў ба ҷунбиши ҷадидон бевосита иштирок накардааст, факат хайрҳоҳи он буд ва дастигирӣ менамуд. Аммо рафти воқиаро Муҳаммадалии Балчувонӣ асосан дуруст ба қалам овардааст.

Салимӣ дар китоби «Таърихи Салимӣ» таъкид меқунад, ки он муллоҳои мутаассиб, ки Садри Зиёро ба ҳалокат расонда натавонистанд, талаб намуданд, ки ўро аз қозикалонӣ бекор кардан зарур аст.

Амир ин дарҳости онҳоро зуд иҷро ҷард. Ҳамон рӯзи 9 апрели соли 1917 Садри Зиёро аз қозикалонӣ гирифтанд. Инро аз хабаре, ки резиденти Россия 9 апрель бо як телеграммаи маҳфӣ (№ 46/17) ба Петербург, ба вазорати хориҷии ҳуқумати мувакқат фиристода буд, фаҳмидан мумкин аст. Матни телеграмма ин аст: «Бо вучуди он ки дар Бухорои Кӯҳна барпо кардани намоишеро қатъиян, манъ карда будам, пагоҳои 8 апрель намоиш барпо шуд ва боиси шӯриши аҳолии шаҳру наздики шаҳр гардид. Тарафдорони ислоҳот — раис ва қозикалон ба зарбу лаг дучор шуданд ва онҳоро бо иртиҷоиён иваз кардан» (журнали «Красный архив», 1927, т. I (20), стр. 91). Яъне Садри Зиёро ҳамон рӯз аз қозикалонӣ гирифта буданд.

Ин хабарро телеграммаи дигаре ҳам тасдиқ меқунад, ки комитети ҷаъонбухориён 25 апрель ба Петербург, ба вазорати хориҷӣ фиристода буд. Дар ин телеграмма номи қозикалони наъ, ки ба ҷои Садри Зиё таъин шуда буд, зикр ёфтааст (ҳамон журнал, саҳ. 105).

Чунонки аз инҳо ва бâъзе ҳуҷҷатҳои дигар дидар мешавад, Садри Зиё дар ҷоқиаҳои моҳи апрели соли 1917 аз ҷумлаи қасоне буд, ки ҳашму ғазаби рӯҳониёни мутаассиб ва иртиҷоиён ба муқобили онҳо равона гардида буд.

Аз он ҳуҷҷатҳо ин ҳам маълум мешавад, ки Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиё дар Бухоро ҳамагӣ 12 рӯз—

аз 29 март то 9 апрели соли 1917 қозикалон буд. Шо-
яд аз таърихи аморат дигар шахсе нахоҳем ёфт, ки ба
чунин мӯҳлати каме дар ин мансаб бошад.

Пас аз ин Садри Зиё З моҳ бемор хобид. Дар ин
муддат ҳавфи аз иртиҷоён ҷазо дидан ҳамеша дар
сари ӯ буд ва гоҳ хеле қувват мегирифт. Факат ба
туфайли ҳушъёри дӯстон ҷа ғарзандаш Зариф ирти-
ҷоён ба ҳавлии ӯ даромада натавонистанд.

31 июли соли 1917 Садри Зиё расман истеъло дод.
Вале 10 октябри соли 1917 амир ӯро ба Карший қозӣ
таъин кард. Ҳама фаҳмиданд, ки амир мохиятан Сад-
ри Зиёро ба бадарға фиристод. Чунончи, устод Айнӣ
менависад: «Чун амир аз фармони нашркардааш ну-
кул намуд, Зиёро низ маъзул карда, зоҳирان дар Қар-
ший, қозӣ, ҳақиқатан аз Бухоро табъид намуд» (Наму-
ни адабиёти тоҷик, саҳ. 401—402).

Вазифаи қозии Қарширо Садри Зиё то 3 апрели
соли 1918 дар ӯҳда дошт. Моҳи марта он сол ба ном
«вокиаи Колесов» рӯй дод ва Бухороро мавчи дуввуми
иртиҷоъ фаро гирифт. Боз «ҷадидкушӣ» сар шуд, ҳар
кас, ки лоақал андак озодфирӣ дошт, зиндонӣ ё күш-
та шуд. Устод Айнӣ ин хунрезиро дар «Ҷаллодони Бу-
хоро» таъсир кардааст.

3 апрели соли 1918 Садри Зиё ва додари ӯFaфур-
ҷон-маҳдум, инчунин ғарзанди ҷавони Faфурҷон-маҳ-
дум — Абдувакилро дар қўрғони Қарший ҳабс карданд.
Faфурҷон-маҳдум ва Абдувакил ба гуноҳи ҷадидӣ зин-
донӣ шуда буданд. Ҳамон шаб дар пеши ҷашми Сад-
ри Зиё ва Faфурҷон-маҳдум Абдувакили навдомодро
катл қарданд. Он шаб боз 15 нафари дигар ва дар як
шабонарӯз 450 нафар күшта шуданд.

Абдувакил дар бар ҷомаи домодӣ дошт ва ӯро ба
аоп баста, аз Бухоро ба Қарший оварда буданд. Ҷал-
лод пеш аз он ки ба гардани Абдувакил чилбур андо-
зад, он ҷомаро аз тани ӯ кашида гирифт ва худ пӯ-
шид. Дар қисабағали ҷома як носқуттӣ будааст. Ҷал-
лод рӯзҳои дигар он ҷома дар бар ҳар замон бо ҳаво-
баландӣ ва намоишкорӣ аз пеши Садри Зиё ва Faфур-
ҷон-маҳдум гузашта, носқуттиро күшода, бо кошуқчай
он ба таги забон нос мепартофт. Садри Зиё ва дода-
раш ин намоишкориро дида, об мешуданд ва пинҳонӣ
оби дида пок мекарданд. Онҳо ҳар лаҳза маргро пе-
ши ҷашм медиданд...

Баъди чанд рӯз аз Бухоро ба Қарший ҳукми катли

Садри Зиё омад. Лекин ҳокими вилоят, ки ин ҳукмро бояд ичро мекард, дид, ки дар ҳукмнома мӯҳри күшбегӣ, қозикалон ва дигарон ҳасту мӯҳри амир нест. Ҳоким инсбат ба Садри Зиё эҳтирому ихлос дошт ва шоjad хеле ногаре ҳам буд, ки он ҳукмномаро ба Бухоро баргардонд ва ба амир ба ин мазмун мактубе навишт: «Ман бисёр ҳукмномаҳои қатлро, ки бе мӯҳри ҷаюби олий меомад, ичро кардам, vale ин ҳукмро бе мӯҳри ҷаюби олий ичро карда наметавонам».

Ҷавоби ин мактубро хеле вақт ингарон буданд. Ниҳоят, ба ҳоким фармон расид, ки аз Садри Зиё 3 миллион сўми русӣ ҷаримаи «бадали хун» ситонида шавад ва он ўро бо додараш озод бояд кард.

Садри Зиё чунин ҷаримаи калонро пардохта наметавонист. Ҳангоме ки ўро ҳабс карданд, ҳама молу мулки ў мусодира шуда буд. Ў ва аҳли ҳонадонаш танҳо бо он либос, ки дар тан доштанд, монла буданд. Аз ин рӯ, Садри Зиё илтимосномае навишт: ба ў рухсат шавад, ки ҷаримаи «бадали хун»-и минбъд ва қисмисм адод қунад. Ин дарҳости ў қабул шуд. Аз Садри Зиё забонҳат гирифтанд, ки он маблағро ба ҳазина ҳоҳад супурд.

Ҳамин тавр, Садри Зиё 8 июни соли 1918, баъди маҳбусии қариби 70 рӯза озод гардид.

Ў пас аз озодӣ қарзу қавола карда, андак қисми ҷаримаро адод намуд. Қисми калони ҷарима нопардоҳта монд: инқилоби Бухоро, ки 2 сентябри соли 1920 ғалаба намуд, фармони ҷарима ва забонҳати Садри Зиёро бекор кард.

Ин тафсилоту ҷузъиёти зиндагии Садри Зиё, ки ба соли 1918 оиданд, ба ман аз навиштаҳои худи ў ва Айнӣ, инчунин аз ҳикояҳои аммаам, ки солҳои қӯдакиву наврасӣ шунида будам, маълуманд.

Садри Зиё баъди озодӣ қозии Шаҳрисабз таъин шуд, яъне ўро боз дуртар аз Бухоро ронданд. Устод Айнӣ ба ин муносибат гуфтааст, ки амир Садри Зиёро «ба унвони назарбандӣ ба Шаҳрисабз қозӣ карда, дар ҷозеи назорати амм (амак)-и худ Ақрамхон, ки он ҷоҳқим буд, супорид» (Намуна, саҳ. 402).

Дар Шаҳрисабз қозӣ таъин шудани Садри Зиёро ҷорасозии мақкоронаи амиру атрофиёнаш дар ҳаққи ў бояд донист. Ҳуқми қатли Садри Зиёро бекор карда ва ба гардани ў маблағи калоне «бадали хун» гузош-

та, боз ўро қозӣ таъин намудан чи маъни дошт? Ии ҳама чунин маъни дошт, ки амиру вазир, қозикалон ва дигарон меҳостанд Садри Зиёро маҷбур кунанд, ки низ монанди худи онҳо шавад, яъне барои адди ҷарнӣ май қалон ба сифати қозӣ ҳалқро ғорат кунад, бисъёртар пул ҷамъ оварад ва ба ҳазина супорад. Меҳостанд, ки ин ҳаққу ѧақгӯй маҷбуран ба роад. Меҳостанд, ки ин ҳаққу ѧақгӯй маҷбуран ба роад. Онҳо қарор дода буданд, ки Садри Зиёро на ҷисман, балки маънан маҳв кунанд. Ҳамин буд нақшай маккоронаи амиру наздиқонаш ва бадҳоҳони Садри Зиёро.

Бо вучуди ин натавонистанд, ки Садри Зиёро ба роҳи зўровариву ғорат дароранд. Дар навиштаҳои устод Айнӣ ва дигар сарчашмаҳо чизе нест, ки он солҳо ё ягон вақти дигар аз принципҳои гуманистии ҳудакибанишинӣ кардани Садри Зиёро ишора мекарда бошанд.

Аз воқиаҳои соли 1918, ки ба Садри Зиёро даҳле доранд, боз рӯйдоди зеринро қайд кардан даркор аст.

Устод Айнӣ саргузашти онвактаи Садри Зиёро муҳтасаран ёдовар шуда, дар миёни қавс тғъкид кардааст: «Афсӯс ки рӯзнома ва баъзе муншаоти муҳиммай Зиёро дар фалокати маҳбусии Қаршиӣ талаф шуда» (Намуна, сах. 402).

Ин воқиа чунин рӯй дода буд: дар вақти ҳабс шудани Садри Зиёро, ҳангоми мусодираи молу мулки ўдастнависи асарҳои худашро чудо карданд ва дар пеши ҷашми худаш сӯзонданд. Ин барои нависанда фочиан бузурге буд, ки ба қоми оташ рафтани навиштаҳои худро дид. Ҳусусан ки бисъёре аз он асарҳо факат як нусха вучуд доштанду бас: мусаввада ё покнависи худи муаллиф буданд.

Медонем, ки чун устод Айнӣ зиндонӣ шуд, дастнависҳон ўро нобуд накарданд. Агар ҳато нақунем, Садри Зиёро ягона нависанда аст, ки асарҳояш ҳангоми ривоҷи иртиҷоу террор оташ зада шуд. Пас, доираҳои иртиҷоӣ аз навиштаҳои ў нисбат ба соҳти амири ҳаҷфе медианд.

Танҳо баъди инқилоб, дар охирин умри Садри Зиёро мұяссар шуд, ки баъзе асарҳояшро дубора ба қалам орад. Қувваи ҳофизаи ў чунон буд, ки ҳатто баъзе қисмҳои рӯзномаашро низ аз наъ барқарор кард.

Садри Зиё пас аз инқилоб чанд гоҳ дар идораҳои Ҳокимияти Советӣ кор кард. Аз ҷумла мумайизи уламо (масъули кори рӯҳониён) буд, дар назорати авқоф (комиссариати вакғҳо), комитети иҷроияи шаҳр ва китобхона вазифаҳое иҷро намуд. Бо органҳои Ҳокимияти Советӣ чӣ тавр ҳамкорӣ кардани вай аз факти зерин маълум мешавад.

Муҳаққиқ менависад: «Ҳангоми ислоҳоти замину об дар сафи рӯҳониённи ислом ҷудоӣ рӯй дод. Қисми иртиҷои онҳо ба ислоҳот саҳт муқобил баромаданд, онро хилоғи асосҳои ислом донистанд: ислом ба як мусулмон (дар ин маврид, ба деҳқони безамин) аз ҳуд кардани молу мулки мусулмонони дигаре (дар ин маврид, мусодираи замини феодалҳои қалон) -ро манъ кардааст. Он қисми рӯҳониён, ки Ҳокимияти Советиро эътироф карда буданд, ислоҳотро дастгирӣ намуданд. Сардори ин қисми рӯҳониён қонундони баэътибори мусулмонон Шариф-маҳдум буд. Вай дар гузашта қозикалони давлати ҳонияи Бухоро буд. Баъди инқилоби Бухоро (соли 1920) ҷалои ватан накард, дар Республикаи Ҳалқии Бухоро монд ва китобдори китобхона буд. Шариф-маҳдум фатвои шаръӣ тартиб дод ва дар ин фатво ба Қуръон такъя карда исбот намуд, ки ислоҳоти замину об хилоғи фармудаи Аллоҳ нест. Ин ҳучҷатро ҷанд муллоӣ намоён ҳам имзо карданд ва ин барои бартараф шудани қалавиши деҳқонони диндор, барои анҷом додани ислоҳоти замину об ҳеле ёрӣ расонд» (Ҳ. Н. Дриккёр. Опыт Таджикистана в преобразовании классовой структуры, журнали «Народы Азии и Африки», 1982, № 6, саҳ. 112).

Ногуфта намонад, ки ин маълумот ба қарибӣ дар як мақолаи проф. И. С. Брагинский, ки дар Афғонистон чоп шуд, низ истифода гардидааст. Дар Афғонистон ҳам баъди инқилоби Савр ҳангоми ислоҳоти замин ҳамон масъалаҳое пеш омаданд, ки соли 1926 дар Бухоро пеш омада буданд. Шояд он маълумот ва мақола дар Афғонистон барои ислоҳоти замин хизмате карда бошад.

Садри Зиё дар охири умр, аз солҳои 1923—1924 кор намекард. «Муқорини санаи 1342-и ҳичрӣ бандай осиро аз хизмати ҳукумати шӯроӣ фароғате ба ҳамрасид», — гуфтааст ӯ. Аксаран нотоб буд ва ҳамин ки

ахволаш андак бех шуд, когазу қалам ба даст мегирифт. Ман ўро бештар ба холате дар ёд дорам, ки дар хонаи худ назди тиреза менишаст ва ҳамеша чизе менишишт. Асарҳои сӯхтаи ў асосан ҳамин солҳо дубора навишта шудаанд. Аксари дастхатҳои автографи ў холо дар Тошкант, дар ганчинаи дастнависҳои Институти шарқшиносии Академияи илмҳои РСС Ўзбекистон маҳфузанд. Чанд нусха (ки автограф нест) дар ганчинаи дастнависҳои шарқии ба номи А. Мирзоев (Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон) ҳам ҳаст. Як нусхай сиёҳнависи «Наводири зиёя» дар дasti қамина аст.

Чунонки зикраш гузашт, Садри Зиё китобхонаи қалоне гирд оварда буд, ки аз дастнависҳои камъёб иборат аст. Ин китобхона соли 1918 нобуд нашуд, зоро дар Бухоро, дар ҳаҷвлии Садри Зиё буду мусодира гардид. Ҳоқимияти Советӣ ин ҳавлӣ ва китобхонаро боз ба соҳибаш баргардонд.

Тақдири баъдинаи ин китобхона басо иборатомӯз аст ва барои муайян кардани шахсияти соҳибаш ҷолиби диққат мебошад.

Пас аз инқилоб идораҳои республикаи Бухоро, баъдтар идораҳои маданияти Ўзбекистон чанд бор аз Садри Зиё илтимос карданд, ки китобхонаашро ба давлат фурӯшад. Вале ў аз китобҳо дил қанда наметавонист. Ниҳоят, дар охири умр гуфт: «То зинда ҳастам, китобҳоро ба касе намедижам, аммо баъди саррам бепул гиред, пул додан даркор нест».

Ин васияти ў буд. Садри Зиё китобхонаи нодиреро, ки падараш ва худаш солҳои сол ҷамъ оварда буданд, ба давлати советӣ васият кард.

Камина нағз дар хотир дорам, ки рӯзи саввуми вафоти ў, ки дар ҳаҷвлии мо гиръяндагии занон ва омадурафти таъзиягӯйҳо давом дошт, намояндагони ҳукумати шаҳр омаданд, то ки васияти ўро ичро кунанд. Онҳо китобҳоро аз яҳдонҳои ҷармин бароварда, ба ду фойтуни як ароба бор карданд ва ба китобхонаи Ибни Сино бурданд. Нархи китобҳо ба мо меросхӯрон (модарам, бародарам Зариф Шарифови муаллим ва ман) пардохта нашуд. Ман инро ба хубӣ медонам.

Китобҳои Садри Зиё, аз ҷумла дастхати асарҳои худи ў чанд сол дар ганчинаи китобхонаи ба номи Ибни Синои вилояти Бухоро маҳфуз буданд. Соли

1938 онҳоро ба Тошканд бурданд ва ҳоло яке аз беҳтарин қисмҳои ганчинаи Институти шарқшиносии ба номи Беруниро ташкил мекунанд. Коллекцияи Садри Зиё дар ин ганчина аз 300 чилд иборат аст ва баъзе ҷилдҳо ҷандин китобро дар бар мегиранд. Бисъёре аз онҳо дар китоби ҷандҷилдаи «Маҷмӯаи дастнависҳои шарқии Академияи илмҳои РСС Ўзбекистон» тавсиф шудааст. Баъзе китобҳо ба воситаи ин каталог диккати олимони қишварҳои гуногунро ба худ кашиданд. Дар байни онҳо як нусхай «Ҳамса»-и Ҳисрави Ҷаҳонӣ ҳаст, ки ду достони он гӯё ба дasti Ҳофиз китобат шудааст. Агар котиб дар ҳақиқат Ҳофизи бузург бошад, ин ягона автографи ў дар дунъё ҳоҳад буд. Автографи шоирону олимони машҳур, намунаи хати ҳушнависони номдори Шарқ дар байни китобҳои Садри Зиё бисъёр аст. Соли 1982 автографи номаҳои Ҷомӣ, ки ба Навоӣ фиристодааст, чоп шуд. Ин номаҳо аз муракқае ба номи «Маҷмӯаи муросалот», ки шояд Навоӣ тартиб дода буд, гирифта шудаанд ва ин муракқаъ ҳам моли Садри Зиё будааст. Сарчашмашиносону матншиносон дар Москва ва Тошканд матни ҷандин ёдгори таъриху адабиётро чоп намуданд, ки асоси илмии чопро нусхай коллекцияи Садри Зиё ташкил кардааст.

Садри Зиё каталоги китобхонаи худро тартиб дода буд. Ин каталог низ ҳоло дар Тошканд аст. Тартибдиҳандай каталог ҳар дастнависро муфассалан тавсиф додааст, дар бораи муаллиф ва мазмуни китоб, санаи таълифи он, ҳаттоте, ки онро китобат кардааст ва ҳоказо, инчунин дар бораи ин ки баъзе китобҳо аз кучо, ба чӣ тарз ва ба чӣ нархе ба даст омада буданд, маълумот овардааст. Аз ин рӯ каталоги Садри Зиё худ як сарчашмаи пурқимати таърихист.

Устод Айнӣ на танҳо солҳои ҷавонӣ, балки баъди инқилоб ҳам ҳангоми тартиб додани «Намунаи адабиёти тоҷик» аз китобхонаи Садри Зиё истифода карда буд.

Ин аст, ки китобхонаи ў аз аввал то имрӯз ба ҷамъият хизмат кардааст ва минбаъд шояд боз бештар хизмат ҳоҳад жард.

Дар охир ҷанд сухан дар бораи вафоти Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиё гуфтан меҳоҳем.

Солҳои 1931—1932 дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон баъзе

шахрои дигари Осиёи Миёна) маъракаи чамъоварии тиллову тилловорӣ аз ахолӣ баргузор шуд. Дар ин маърака Садри Зиёҳам ба ҳабс афтод. Ман, ки фарзанди хурди ў мебошам, он гоҳ 6 сол дештам ва на-медонам, ки ў тилло дошту ба давлат супурд ё не. Инро солҳои баъд ҳам муайян карда натавонистам: пас аз як соли даргузашти падар модар низ аз дунъё чаҷм пӯшид ва ман дар дасти аммаам мондам, аммо ў ҳам аз ин матлаб ҳабар надошт. Бародарам Зариф Шарифов ҳам аз ин ҳусус чизе гӯфта натавонист.

Вале як чиз ҳеч аз ёдам намеравад. Рӯзе модарам аз ҳабсхона, аз падарам ҳатчае гирифтанд. Ҳат ба дasti падарам навишта шуда буд. Мазмуни ҳат ин буд, ки пасфардо, 25 апрель ман озод мешавам, аз баски нотоб ҳастам, барои бурдани ман фойтун, як ҷомаи серпахта ва асо биёрад. Мо аз ҳабари озодии падар ҳурсанд шудем ва модарам ҳавлирубиро ба ман фармуда, ҳудашон ҳонабарорӣ сар карданд. Рӯзи дигар, ки мо ба пешвози падар ҳавливу хона тоза мекардем, касе дарвозаро тақ-тақ кард. Ў ҳабар оварда буд, ки Шарифҷон-маҳдум аз дунъё гузаштанд.

Баъд маълум шуд, ки Садри Зиёҳ ба бемории тифтирифтор гардида, чанд гоҳ боз дар беморхонаи ҳабсҳона хобида будааст. Дар ҳамон беморхона фавтидааст. Ба мо иҷозат шуд, ки ўро ҳудамон ба хок супорем, вале азбаски қасалии гузаранда дошт, рухсат на-доданд, ки ба хона орем. Аз мадрасаи Мирзо Муҳаммадшариф (гузари Фозиён) рост ба гӯристони мазори Ҳоча Исмат бурдем. Қабри ў — агар рӯ ба мазори Ҳоча Исмат истем, аз тарафи ҷап, дар қатори якум сағонаи саввум буд.

Ман охири солҳои панҷоҳ ба прокуратураи Ўзбекистон муроҷиат ва илтимос кардам, ки кори Садри Зиёро аз нав баррасӣ кунанд, то ки агар имкон бошад, номаш сафед шавад. Ниҳоят, соли 1960 ҷавоб омад. Ёрдамчии қалони прокурори РСС Ўзбекистон Рыжин дар мактуби № 15/456-57, ки 30 августи соли 1960 имзо кардааст, навишта буд:

«Ваш отец Шукуров Шариф в государственном преступлении не обвинялся, осужденным не был, а потому вопрос о его реабилитации не подлежит обсуждению».

Ин мактуб ҳоло дар дасти ман аст. Ҳамон солҳо онвакта вазири адлияи РСС Тоҷикистон нависанд

Ҳабибулло Назаров ҳам ба прокуратураи Ӯзбекистон
бо илтимоси мазкур мактуб навишта буд. Ба ў низ
чунин ҷавоб расид.

Аз он чӣ диде шуд, хулоса бояд ҳамин бошад, ки
Садри Зиё дар замони советӣ ҷинояти давлатӣ содир
накардааст ва вичдони ў дар пеши Давлати Советӣ
пок буд.

Соли 1988

МУНДАРИЧА

Рӯзгору осори Садри Зиё (С. Сиддиков)	3
Наводири зиёия	13
4 Латоифу мутобибот	13
Мадхӯ зам, бадеха ва суолу чавоби шуаро	35
5 Тазкират-ул-хумақо	52
Сабабҳои инқилоби Бухоро	75
Шаммае аз рӯзгори Садри Зиё (М. Шукуров)	102

**С 16 Садри Зиё. Наводири зиёя, Душанбе «Адиб»,
1991, 128 сах.
ISBN 5—8362—0397—0**

Садри Зиё (1867—1932) аз равшанфикрон ва маорифпарварони ибтидои садаи XX-и тоҷик аст. Муаллиф дар ин китоб аҳволи Бухоро ва буҳороёнро дар ибтидои аср ба тасвир гирифтааст. Китоб аз рӯи дастнависи муаллиф ба нашр ҳозир шудаает.

Садри Зиё. Редкостные лучи Зиё.

В книге известного просветителя XX века Садри Зиё (1867—1932) излагаются события, сатирически высмеивающие сановников и государственные порядки в Бухарском эмирете. Сборник подготовлен по автографу писателя, что придает изданию особую значимость.

4702540201—237
М 503(12)—91 11—91

ББК 63.3 Тоҷик

Садри Зиё

РЕДКОСТНЫЕ ЛУЧИ ЗИЁ

(на таджикском языке)

Ороши А. Миршакаров

Муҳаррири ороиш А. Боймуродов

Муҳаррири техникӣ Я. Бекназарова

Мусаҳхех С. Шералий

БИ № 661

Ба матбаа 8.06.90 сунтурда шуд. Ба чопаш 29.07.91 имзо шуд. Формати $84 \times 108^{1/32}$. Көгөзи типография № 2. Хуруфи әдабий. Чопаш барчаста. Чузъи чопин шартй 6,83. Чузъи рангак шартй 7,14. Чузъи нашрию ҳисобй 6,545. Адади нашр 15000. Супориши № 279. Нархаш 1 с. 60 тин.

Нашриёти «Адиб», 734063, Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ, 33.
Комбинати полиграфии Комитети давлатии табъу нашри ҶШС Тоҷикистон, 734063, Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126.

Нашриёти «Адиб» рӯзҳои наздик китобҳои зеринро
аз чоп мебарорад:

С. Айнӣ «Ёддоштҳо ҷилди III—IV.

«Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ аз осори хеле муҳим ва шоистаи адабиёти нави тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳаёти Бухорои тоинқилоб, талошҳои нахустини равшан-фирону маорифпарварони зидди ҷаҳолат ва соҳти қӯҳан ва тағирии вазъи ҳаёт дар ин асар хеле равшан ба тасвир омадааст.

М. Турсунзода. Шеър ва достонҳо.

Дар ин китоб диловезтарин ашъори лирикии шоири шаҳир фароҳам омада. Хонанда ҳамчунин силсилаашъори: «Қиссаи Ҳиндустон», достонҳои «Ҳасани араба-каш», «Чони ширин» ва ғайрат бори дигар аз саҳифаҳои ин китоб мутолиа ҳоҳад кард.

1966.00.000

